


# ИҚБОЛНОМА (маҷмӯаи мақолаҳо)



Мураттиб ва муҳаррир:  
Алии Муҳаммадии Хуросонӣ

Бо муқаддима ва зери назари  
Курбон Восеъ



جاتی





АКСИ (СУРАТИ ) ИҚБОЛ

АКСИ (СУРАТИ ) ИҚБОЛ



Сафорати Ҷумҳурии Исломии Покистон,  
Душанбе  
Анҷумани Иқбол

# ИҚБОЛНОМА (маҷмӯаи мақолаҳо)

Мураттиб ва муҳаррир:  
Алии Муҳаммадии Ҳурсонӣ

Бо муқаддима ва зери назари  
Курбон Восеъ

Хуруфчиёни компьютер:  
Абдурашид Курбонов  
ва  
Парвина Муҳаммадхочаева

IQBAL ACADEMY PAKISTAN

**IQBAL NAMA**  
**(Collected Articles)**

Compiler &  
Editor:

Alii Muhammadii  
Khorosoni

Language:

Tajik/Cyrillic

*Publisher*  
**Muhammad Suheyl Umar**

Director

Iqbal Academy Pakistan  
6<sup>th</sup> Floor, Academy Block  
Aiwan-i-Iqbal Complex  
Egerton Road, Lahore  
Pakistan

Tel: 92-42-6314510

Fax: 92-42-6314496

E-Mail: [iqbalacl@lhr.comsats.net.pk](mailto:iqbalacl@lhr.comsats.net.pk)

Website: [www.allamaiqbal.com](http://www.allamaiqbal.com)

First Edition:

1999


Quantity:

500

Price:

Rs. 100

US\$4.00



Printer:

M/s. Tayyab Iqbal Printers,

## МУКАДДИМА

Нолай чонсўзи ошиқонае, ки аз назми ноби Мавлавӣ андар миёни асрху қарнҳо дар синаҳои мардуми ориф бо ҳама шукӯҳу шахомати рӯҳонӣ садо мезад, дар лафзи шаҳдбору турғановати аллома Иқболи Лоҳурӣ аз осмони хаёлҳо ба воқеияти заминӣ барҳурд.

Нубуги хирад ва бузургдошти онро, ки Ҳаким Фирдавсӣ то бад-ин чониб дар сафҳа-сафҳа чакидаҳои хаёли завқандези қаламкашон сайри маонии хешро дар танӯри синаҳои суханварон макони вахӣ дошт, андар шеъри рӯҳпарвару ҷовидонай аллома Иқбол парвоз ба сӯи воқеияти олами розҳову ниёзҳои табиии инсон овард.

Аллома бо меҳри саршору муҳаббати бардавом ҳамхелону ҳамгавҳаронро аз дамидан субхи мурод, субҳе, ки аз рӯзи хилқати хеш башарият ба сӯи шафаки муродбахш субҳҳезон бар интизорияш чашм нигаронанд, даъват медиҳад, то андар шинохти ҳуд кӯшише дошта, забонаҳои оташи фурӯҳамидаи обоиро бар қудрату азамати ҳудшиносиву ҳамхелписандӣ шарапбор гардонанд.

Он розе, ки чони беолоши Мавлавиро сӯзиш медод ва аз дому дад малулу аз ҳамраҳони сустбунёди бегона дилнигаронӣ дошта, Шерӣ Худову Рустами Дастанро орзу мекард ва ин орзуро дар танӯри синаи розпарвари хеш ҷой дода, Ҳурисонзаминиро тарқ гуфта дар Қуния ба олами қудсӣ пайваст, пас аз гузашти қарнҳо аллома Йқбол ҷазру алами ворид намудай бегонагонро эҳсос намуда, ҳушдор дод:

Эй басо шоир, ки баъд аз марғ зод,  
Чашми ҳуд барбасту ҷашми мо қушод.

Аллома Иқбол ба мардуми фарҳангдӯсту тамаддунпарвари кишвари мо - тоҷикон шаҳсияти бегона нест. Ин ҷеҳраи зинданоми тамаддунпарвари диёри ҳаммазҳаби мо - Покистон, агарчи хиндиро дар узубат шаккар медонист, вале тарзи гуфтори дариро ширинтар дармейфт. Биноан, номи мубораки ў ҳанӯз солҳои охири панҷоҳуми асри кунуни тавассути сафари шоир Мирсаид Миршакар, ки ба Ҳиндӯ Покистон сурат гирифту осори алломаро оварда, таҳти унвони "Муҳаммад Иқбол" дар мачаллаи "Шарки Сурх" №8.1958 пешгуфтореро бо зиёда аз дусад абаёти аллома ба нашр расонид, суруш аз олами қудсии розони қарни муосир ба мардумони мо овард. Ҳуди ҳамон сол шодравон Миршакар таҳти унвони "Шеърҳо" баргузидай ашъори алломаро дастраси мардумони мо гардонид. "Паёми Машриқ" бошад, маҷмӯаи нисбатан мукаммалест, ки соли 1966 ба табъ расид. Баъдтар осори аллома бо номи "Муҳаммад Иқбол" с. 1973, "Назми дӯстӣ" с. 1978 ва "Муҳаммад Иқбол" с. 1977 ба кӯшиши шодравон А. Ғаффоров дастраси гардид. Дар арафаи садумин солгарди аллома с. 1977, ки бо қарори ЮНЕСКО соли Иқбол эълон гардид, ашъори форсии шоир таҳти унвони "Садои Машриқ" бо кӯшиши А. Ғаффоров с. 1978 дастраси тоҷикон гардид. "Паёми Шарқ" бошад, маҷмӯаи нисбатан такмилёфтаест, ки ҳамин мухакқик соли 1987 ба мӯхлисони шеъри аллома пешкаш намуд.

Баробари таъсис гардидани "Анҷумани Иқбол", ки сахми Иттифоки нависандагони Тоҷикистону Сафоратхонаи Ҷумҳурии Исломии Покистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле бузург аст, ба хотири 120 солагии аллома соли 1997 таҳти назари Р. Ҳодизода дар таҳияи Ш. Пўлодова, А. Муҳаммадӣ, Ҷ. Додалишоев, А. Байзоев ва М. Муҳаммадӣ "Куллиёти форсии аллома Иқбол" ба табъ расид.

Дар баробари дастраси гардидани осори аллома мухакқикони ватани ба омӯзиши тарафҳои гуногуни ин осори пурзиё пардохта, силсилаи тадқикотхоро аз қабили рисолаҳои А. Ғаффоров "Муҳаммад Иқбол" с. 1978, тарҷумаи рисолаи Сайид Абдулвоҳид "Иқбол" аз ҷониби Мунира Шаҳидӣ с. 1978, Маҷмӯаи мақолаҳои "Эҷодиёти Муҳаммад Иқбол" бо сахму кӯшиши иқболшиноси рус Пригарина Н.И. ба забони

руси дар Москав с.1982 ва рисолаи илмии И. Зиёев “Масъалаи инсон дар фалсафаи Икбол” ба табъ расиданд. Ҳамчунин мақолаҳои “Мухаммад Икбол - шоир ва мутафаккир”, “Ақидаҳои иҷтимоӣ-сиёсии Мухаммад Икбол”, Икбол ва адабони барӯманди мо”, “Дар роҳи таъмири инсон”, “Мунодии истиклол”, Ташаккули шаҳсияти маънавии аллома Мухаммад Икбол” кайҳост, ки дастраси мардумонамон гардидаанд. Ҳамин заҳамоту маҳбубият аст, ки аллома Икбол дар ҳар ҳонадони шаҳру деҳоти тоҷик бо шаҳомату шӯҳрати яздонии хеш ворид гардил.

Чуноне ки мебинем мардумони фарҳангдӯсту тамаддунпарвари мо дар паҳлӯи Куръону Девони Ҳофиз Девони форсии алломаро зери болини кӯдакон мегузоранд. Фарзонағони ин сарзамини зиёҳез ба навзодони хеш номи ўро мениҳанд, ки банда аз чумлаи эшонам ва бисту панҷ сол қабл писари нахустинамро Мухаммад Икбол ном ниҳода будам. Бошандагони ноҳияи Маастҷоҳ масҷиди ҷомеъи ноҳиявиро ба номи ин бузургмарди даҳр гузоштанашон ҳуд гувоҳи сидқу ихлоси мардумони мо нисбати ин чехраи тамаддунпарвари сайёраи ҷовидона аст.

Ҷовидонагиву маҳбубияти Мухаммад Икбол воқеъян аз рози даруни парда оғаҳии комил доштани ўст. Ў ба ифши олами розҳои иҷтимоиву рӯҳонии башарият, хоса машриқзамин оғаҳона мерағту ҳештандро андар миёна дармеёфт. Мардумро даъват медод, то ҳалқа дар гирди симои нурониву ҷавҳари ҷони покаш бизананд, то аз ифши олами розҳое, ки аллома пайдо кардааст, викиф бошанд. Бе ваҷҳ набуда, ки ў мегуфт:

Хеч қас розе, ки ман гӯям нагуфт,  
Ҳамчу фикри ман дур(р)и маъни насуфт.  
Баҳри инсон ҷашми ман шабҳо гирист,  
То даридам пардаи асрори зист.

Албатта ин ҳама меҳру мухабbat ва самимияти ҳалалназари мардумони мо мутаалик ба шаҳсияти аллома ва эҷодиёти ҳолиқулоддаи ў дорад, зеро девони форсии аллома гувоҳи зинданомии ў буда, саропо меҳру мухабbat аст, ростику дӯстӣ аст, розу ниёз ва дар роҳи ҳудшиносӣ

гудозиши чавхари чони азизон аст, рафокату ваҳдат ва пирӯзии умеди ИНСОН аст.

Инак, мачмӯаи дар даст доштаи Шумо идомаи Иқболшиносӣ дар Тоҷикистон буда, ният бар он мебандем, ки рӯҳи ҷовидонаи аллома ҳалқҳои моро дар роҳи ҳудшиносиву ваҳдати бардавом хидоят намояд. Дар таҳияву нашри ин мачмӯа саҳми Сафорати Ҷумҳурии Исломии Покистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, баҳусус сафири он Ҳолид Амир Ҳон, назаррас аст ва “Анҷумани Иқбол дар Тоҷикистон” барои ин саҳмгирий ба ишон изҳори ташаккур иброз менамояд.

*Курбон Восеъ,*

Академики улуми педагогӣ - иҷтимоӣ,  
Раиси анҷумани Иқбол

**Холид Амир Хон -**

**сафири Чумхурии Исломии Покистон**

**дар Чумхурии Тоҷикистон**

## **ФАРЗАНДИ НОМБАРДОРӢ ХОВАРЗАМИН**

Ба номи Худованди баҳшандаву меҳрубон. Имрӯз бисёр хуш ва ҳурсандам, ки ба сифати як фарди ҳамдиёри аллома Муҳаммад Иқбол дар иҳотаи муҳлисону муштоқони тоҷикистонии суханвари доно ва абармарди тавонӣ Лоҳурӣ мебошам. Тачлили зодрӯзи файласуф, ҳукуқдон ва шоири тамоми мардуми Шарқ, минҷумла Покистону Тоҷикистон, дар кишвари шумо низ ба ҳукми анъана даромадааст, ки ин як василаест дар таҳқими дӯстиву ҳамкориҳо имрӯзу фардои ду кишвари ҳамчавор. Банда пеш аз ҳама ҷо чоми худ ва аз номи ҳамаи кормандони Сафорати Чумхурии Исломии Покистон дар Чумхурии Тоҷикистон ба ихлоҳандони сухани ноби аллома Иқбол дар ин кишвар арзи сипос менамоям.

Бояд арзёбӣ кард, ки бо он ҳама шукӯҳу шон феълан мақбараи Иқбол дар шаҳри Лоҳур, дар сояи масҷиди ҷомеъи шоҳӣ ҳоксорона ҷой дошта, дар паҳлӯи қабри он кас марқади бобои ман, ки яке аз фарзандони миллатпараст буд, воқеъ аст. Ҳамчунон ҳонаводай ҳудро ҳеле ҳушибаҳт мөхисобам, ки бо ҳонаводай Муҳаммад Иқбол унсияти наздику маҳсусе дошт ва дорад. Умед аст, ки ин алоқамандии оилавӣ ба минбаъд низ идома ҳоҳад ёфт.

Мақбараи Муҳаммад Иқбол, тавре гуфтам, содда ва оддист, вале ҳавасмандону алоқамандон ва ошикони сухани баландпарвози аллома он чоро азизу покиза нигоҳ медоранд ва пайваста аз дуру наздик ба зиёраташ мерасанд. Оромгоҳашро бо эҳтироми маҳсус “зиёраттоҳи аҳли дил” номидаанд.

Шояд суоле ба миён ояд, ки чаро Мухаммад Иқбол бад-ин пояи баланде дар Шарқ ва хатто то андозае дар Ғарб маҳбубият дорад? Барои ҷавоб ба ин суол бояд ба эҷодиёти гуногунпахлӯву гуногунмӯхтавои адиб ва мутафаккир нигоҳи амиқ намуд, мақсаду мароми ўро дарк кард ва дар равиши зиндагиву беҳбуни ҳаёти фардӣ ва ҷамъиятӣ аз он мувоғики тобу тавон судҳо бардошт. Мухаммад Иқбол аз он ки се забон - забони модарӣ (урду), форсӣ ва инглисирио ҳамаҷониба фаро гирифта буд, осори илмиву адабии ба мо мерос мондаи ҳудро ба ин забонҳо иншо намудааст. Бар замми ин забони арабиро ҳеле ҳуб медонист ва ҷанде устоди забони арабӣ дар донишгоҳи Лондон буда. Ҳамин забондониву ба воситаи ҷаҳонгардӣ сарҳади озод доштани андешаҳои қиматнокаш барои аҳли башар маҳбубияти вайро тавониста, ки дар Шарқу Ғарб таъмин намояд ва ў дар радифи мутафаккирону адибони шинохтаи ҷаҳон ҷой дошта бошад.

Мухаммад Иқбол баробари доктори илми фалсафа будан, агарчи ҳудро шоир намехонд, vale ҷиддан ба щеъргӯй машғул мешавад. Шеърҳои Иқбол асосан ба забонҳои урду ва форсии тоҷики гӯфта шудаанд. Ў ба адабиёти нави урду поя гузошта буд, аммо тавре аз осори манзумаш бармеояд, қисми бештари ашъорашро ба забони форсии тоҷики рӯи қоғаз овардааст. Ба ин маънӣ, Мухаммад Иқбол дар мактубе, ки 26 августи соли 1932 ба номи адабиётшиноси эронӣ Саъид Нафисӣ навишта, мегӯяд: “Ягона маҳсули зарранамои вучудро сухани форсӣ медонам”.

Ин фарзанди номбардори як хиттаи бузурги Замин боварии комил дошт, ки тавассути осораш мардуми Шарқро бо афкори ҳуд ошно гардонида, барои дар вучуди онҳо бедор кардани мафкураи миллатпарастӣ озодихоҳӣ ва истиклолиятталабӣ кӯмаке мерасонад:

Аҷам аз нағмаам оташ ба ҷон аст,

Суруди ман дарои корвон аст.

Ҳудоро тезтар ҳонам чӯ Урғӣ,

Ки рах хобидаву маҳмил гарон аст.

Адиби ватанпарвару инсондуст аз оғози фаъолияташ кўшиш менамояд, ки назми худро овози хақиқии ҳалқ, ифодакундандаи фикру хиссиёти вай гардонад, роҳу равиши ҳақиқатро барояшон нишон дихад. Ў байди ҷаҳонгардиву ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳоншиносӣ нисбат ба ахли муслимини замони худ рӯ оварда гуфта буд:

Фоғилтаре зи марди мусалмон надидаам,

Дил дар миёни синаву бегонаи дил аст.

Ҳамаи орзуви умеди ў навҷавонони миллат буданд. Шоир бовар дошт, ки ҷавонон имрӯзу ояндаанд ва хитобаҳои зиёди ў барои ҷавонон, баҳусус ҷавонони Шарқ, дар ашъораш аз боварии комил ба ишон аст:

Чун ҷароғи лола сӯзам дар хиёбони шумо,

Эй ҷавонони Аҷам, ҷони ману ҷони шумо.

Гӯтаҳо зад дар замири зиндагӣ андешаам,

То ба даст овардаам афкори пинҳони шумо...

Ҷавонон барои Муҳаммад Иқбол оғози баҳор, дамиданӣ субҳ, умеди фардо, шоҳини баландпарвозанд. Ў аз ҷавонони Аҷам навмед намешавад ва бо боварии комил фардои рӯшанро ба дasti онҳо месупорад, ки ин андешаҳо дар мағз андар мағзи эҷодиёти аллома Иқбол решай амиқ давонидаанд.

Гуфтаниҳо зиёданд, аммо банда суханро кўтоҳ менамоям. Мопайваста ёбуди аллома Муҳаммад Иқболро таҷлил менамоем. Иқбол фарзанди барӯманди мардуми Шарқ монади Рӯдакӣ, Сино, Фирдавсӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Камол, Ҷомӣ, Дониш ва дигарон мебошад. Банда аминам, ки нигоштаҳои ў имрӯз ҳам барои мо муғиданд, бар дарди мо меҳӯранд, мо мардуми Ҳоварзамиро ба рафокату дӯсти ва ҳамдигарфаҳмиву ҳамкориҳои манфиатбахш даъват менамоянд, то парчами сулҳу осоиштагӣ дар кишварҳои мову шумо ҳамеша боло бошад. Ба уммеди расидан ба ин орзуи нек дар кули мамолики Шарқ дasti дую мебардорам!

*Расул Ҳодизода*

## ИҚБОЛ ВА ҶАҲОНИ ИМРЎЗ

Дар рўзҳои мотами Мухаммад Иқбол дарду алам ва сўзу гудози ҷаҳониён ва бузургони олами тамаддун ниҳоят пурзўр буд. Яке аз симоҳои бузурги қарни мо нависандай новвари Ҳиндустон Робиндрнат Такур гуфта буд: “Ҳиндустон дарду алами марги ин шоирро, ки назмаш арзиши умумибашарӣ дорад, муддатҳои дароз эҳсос хоҳад кард.” Бале, дар воқеъ ҳам ин талафи бебозгашт дарду алами саҳт буд.

Кариб шаст сол аст, ки ҷои Иқбол дар ҷаҳон ҳолӣ аст. Аммо ин фазои ҳолиро осори ҷовидонаи Иқбол пур кардааст. Ҕои дарду алами моро кувваи бузурги маънавӣ ва рӯҳу неруи тафаккуру андешаҳои ў, илхому суруру комгирӣ аз шеъру сурудҳои ў бадал карданд. Ва дар воқеъ шоир гўё ин рўзҳоро пеш аз маргаш хис мекард, ки гуфта буд:

Ба саводи дидай ту назар оғаридаам ман,

Ба замери ту ҷаҳоне дигар оғаридаам ман,

Ҳама Ҳоварон ба хобе, ки ниҳон зи ҷашми анҷум,

Ба суруди зиндагонӣ сахар оғаридаам ман.

Имрӯз суруди зиндагонии Иқбол, ҷаҳони навоғаридаи ў, нурҳои ба дидай мо равшани овардаи ў, шеъри ў, андешаву орои ў, фалсафаи ў ба дилу хиради бисёр ҳалқҳои Осиёву Аврупо, Африкову Амрико наздику қарин аст, саҳме дар ганчинаи тамаддуни ҷаҳон гаштааст.

Мухаммад Иқбол шоир миллии Покистон, ифтихор ва рамзи маънавии Покистон, яке аз меъморонии Ҷумҳурии Исломии Покистон аст. Ва баробари ҳамин Иқбол имрӯз ба тамоми инсонияти мутамаддини ҷаҳон мутааллик аст, вай мутафаккир ва файласуфи умумибашарист. Дар айни замон Мухаммад Иқбол шоир ва мутафаккири мардуми

форсизабони машриқзамин, халқои Тоҷикистону Эрону Афғонистон мебошад. Ин на танҳо барои он аст, ки Иқбол қисми зиёди мероси манзуми худ, яъне шоҳкорҳои эҷодиёташро ба забони форсӣ оғардааст. Муҳаммад Иқбол дар осори форсии худ бисёр масъалаҳои муҳим ва рӯзмарраи ҳаёти иҷтимоиву сиёси ва маънавию фарҳангии халқои форсияндагони суннат ва анъанаҳои назми ҳазорсолаи порсӣ, роҳи эҷодии намояндагони баргузидай адабиёти форсизабони сарзамини Ҳиндустонро бо муваффакият давом дод.

Мо хуб медонем, ки гузаштагони Муҳаммад Иқбол дар ривоҷи адабиёти форсӣ накши бузург гузашта буданд. Доираи адабии назми форсиро, ки дар қарни XI-XII дар Лоҳур равнақу ривоҷ дошт, ба хотир биёрем. Эҷодиёти Маъсуди Саъди Салмон, Усмон Муҳтори Ғазнавӣ, Абулфараҷаи Рӯни, Али ибн Усмони Ҳучвирӣ ба ҷараёни тараккиёти назми форсӣ накши носутурдание гузашта буд. Асосу заминаҳои сабки нави назми форсӣ, ки дертар ба номи сабки ирокӣ машҳур гашт, на дар Ироки аҷаму араб, балки дар ҳамин доираи адабии Лоҳур гузашта буд.

Эҷодиёти Амир Ҳусрави Дехлавӣ дар назми форсӣ мархилаву давраи махсусе буд. Мазмуну мундариҷа ва сабку услуби ин шоири бузург ба эҷодиёти бисёр шоирони қарнҳои бâъд мисли Ҷомиву Навой манбаи илҳом ва мавзӯъҳои тоза гашта буд. Абдулқодири Бедил низ дар назми форсӣ мактаби бузургеро бунён ниҳод. Гуфтан метавон, ки адабиёти бâъди асри XVIII то ибтидои қарни XIX дар Афғонистону Мовароуннаҳр дар зери таъсир ва номи ҳамин нобигаи Шибҳкорраи Ҳинд равнақу ривоҷ ёфт.

Муҳаммад Иқбол низ дар ривоҷу равнақи адабиёти форсизабон суннату роҳи гузаштагони худро давом дод. Вай ҳам мисли он бузургон ҷараёни таъриҳии адабиёти форсизабони машриқзаминро як воқеъаи том ва муштарак медонист ва дар эҷодиёти худ на танҳо давомдиҳандай анъанаҳои Ҳусраву Бедил, Қалиму Ғолиб буд, балки он ҳама бехтарин ганҷхое, ки адабиёти форсӣ дар давоми зиёда аз ҳазор сол дар ҳазинаи таъриҳи гирд оварда буд, маншъ ва ҷашмаи ҷонбахши эҷодии худ қарор

дод. Аз ин сабаб фахр мекард, ки ў ғаввоси ҳамин баҳри бузурги шеъри Ачам аст. Ва дар ин баҳри бузурги назми форсӣ ҳеч замине, ҳеч қишваре, ҳеч шаҳре ба ў бегона нест:

Ба ҳар замона ба услуби тоза мегӯянд

Ҳикояти ғами Фарҳоду ишрати Парвиз.

Агарчи зодаи Ҳиндам, фурӯғи ҷашми ман аст

Зи ҳоки поки Бухорову Кобулу Табриз.

Вале Иқбол дар ин баҳр ғаввосӣ намуда ба ройгон дурру гуҳар ба даст наовардааст. Иқбол аз паси наҳангони бузурги ин баҳр қиштий ронд, усули ғаввосӣ, балки ҳунару услуби шиноварии наҳангонаро омӯҳт ва хеле хуб ҳам омӯҳт:

Ачам баҳрест нопаёдоканоре,

Ки дар вай ғавҳари алмосранг аст,

Валекин ман наронам қиштии ҳеш

Ба дарёе, ки мавҷаш бе наҳанг аст.

Максад ва ҳадифи зиндагии ў танҳо қиширионии ин баҳр набуд, балки дар ин “баҳри нопайдоканор” ҷазираҳои нави ҷавохирот, роҳҳои тайношудаву ноошноро қашф кардан ва ба ҷаҳониён намудор соҳтан буд. Дар ҷоъеъ ҳам Иқбол щеъри Аҷамро дар тарзу услуби навини ҳуд нағаси тоза баҳшид, ба он ҳусну таровати нав овард, ин назмро бо андешаву тафаккуроти навин, бо фалсафа ва назарҳои борикбини ҳуд ғани гардонид, маъниву мазомини онро ба аъъомки зехну фикри инсонӣ ва ба олами лоҳути ҳайрату ҳайронӣ расонид. Бубинем, ки ҳуди Иқбол чи мегӯяд:

Ачам аз нағмаҳои ман ҷавон шуд,

Зи савдоям матои ў гарон шуд.

Ҳуҷуме буд раҳ гумкарда дар дашт,

Зи овози дароям корвон шуд.

Зи ҷони бекарор оташ қушодам,

Диле дар синаи Машриқ ниҳодам.

Гили ў шӯълазор аз нолаи ман,

Чу барқ надар ниҳоди ў фитодам.

\* \* \*

Шароби майкадаи ман на ёдгори Чам аст,  
Фушурдаи чигари ман ба шиши Ачам аст.

\* \* \*

Сухани тоза задам кас ба сухан вонарасид,  
Чилва хун гашту нигоҳе ба тамошо нарасид.

Оре, Муҳаммад Иқбол пас аз гузаштагони бузург мисли Ҷалолиддин Румиву Ҳусрав, Абдураҳмони Ҷомиву Абдулқодири Бедил дар адабиёти форсу тоҷик сухани тоза ворид намуд. Ин сухани тозаи ў на барои қувваозмой ё ҷилва додани маҳорати шоирӣ буд, балки сухани тоза ба такозои замони нав, ба талаботи ҷомеъаи нави башарият, ба манзури баён намудани андешаҳои нав, афкору ақоиди наве буд ва онро инсони қарни XX интизорӣ дошт, онро ҷустуҷӯй мекард, то ки сухани тоза ҷавобгӯи ниёзҳои маънавӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ў бошад. Ва Муҳаммад Иқбол бо назми неруманду пуробуранги худ ба ин ниёзмандиҳои қарни худ ҷавоб гуфта тавонист.

Солиёни дароз аст, ки ҳам дар Аврупою Русия, ҳам дар Ҳиндӯ Покистон, ҳам дар Эрону Афғонистону Тоҷикистон назми пурбори форсии Иқбол, шеъри урдуи ў, осори фалсафии забони инглисии ўро меомӯзанд, таҳқиқ мекунанд. Ва ҳар қадар ки дар ин боб қовишу пажӯхишҳо тавсия гирад, ба ҳамон андоза умки баҳри беканори эҷодиёти ў барои мо наздиктар ва қаринтар мегардад, пахлуҳои нав, нуктаҳои тозаи фикру андешаҳои шоир ба мо ошкортару фахмотар мегардад.

Бузургон умри ҷовидонӣ доранд. Зоро мероси онҳо дар ҳар асрӯ ҳар давр дорои ҳар наслу авлод, ҳуллас дар ҳар замону макон, зинда аст. Мо аз осори Арастуву Сино, Ҳомеру Фирдавсӣ, Румиву Гӯте барои ҷаҳони имрӯза суду манғильатҳо мебардорем, ба суолу муаммоҳои асри худ ҷавобҳо мейбем. “Ҳар кучо мушкил ҷавоб он ҷо равад”. Ба ҳамин киёс Муҳаммад Иқбол низ барои замони мо, барои ҷаҳони имрӯзай мо аз зиндатарин зиндаҳост. Ва он андешаҳои пурарҷ, он фикру ақоиди пурарзиш, ки Иқбол барои аҳли башар арза дошта буд, имрӯз ҳам ҷун

хикмату ҳакиқати замони мо сало медихад. Ин хикмату ҳакиқат ба қавли ҳуди Иқбол як баҳри нопайдоканорест. Ва ман агар қудрати онро дошта бошам, чанд дурру гұхари ин баҳрро чун ситораҳои дурахшон пеши назари хонандай мұхтарам ғылыми созам.

Мавзүи инсон дар адабиёти ҷаҳон аз мавзӯъҳои ҷовидонист. Инсонро ҳам дар Юнони қадиму Рум, ҳам дар назми арабу форс - ҳуллас дар осори нобигаҳои ҷаҳонӣ сурудаанд, сутудаанд. Дар китобҳои осмонии Таврот, Инчил ва хосса дар Куръони мачид аз сират ва рӯҳи илоҳии Инсон оятҳои мубин омадааст. “Лакад қаррамнан бани Одама ва нафаҳту фиҳи мина-р-руҳи” - ро ба хотир биёрем. Мо авлоду насли одамро бузург доштем ва бо Одам буд, ки аз рӯҳи ҳуд дамидем. Ин мавзӯъ ва ояти шарифа дар осори шуъарову удобои форсу тоҷик ба басту тафсил ва обу ранги суханҳои мӯъчизаосо суруда шудааст. Ва Иқбол низ дар ин ҷо истисно нест, балки яке аз мумтозони сухан аст.

Бархез, ки Одамро ҳангоми намуд омад,

Ин мушти губореро анҷум ба суруд омад.

Он роз, ки пӯшида дар синаи ҳастӣ буд,

Аз шӯҳии обу гил дар гуфту шунуд омад.

Одам оғаридай Ҳудост, ҷонишини ў дар замин аст, ва бандай Ҳудованд аст. Аммо Инсон бандай бешуур нест, бандай ғулом нест, ба ў малоик ва ба таъбери Иқбол ситорагон сучуд овардаанд. Қўҳхову хомунҳо, дарёву баҳрҳо, сабзаву дараҳтон, ҳосили замину реазои осмонӣ барои Инсон оғарила шудааст. Аммо Одам танҳо барои ҳўрду хоб ба дунё наомадааст. Инсон аст, ки ободни ҷаҳон ва бакои зиндагонӣ мавқуфи ўст. Ин мавзӯъ дар шеъре, ки Иқбол ба маҷозу истиора гуфтугӯи Инсону Ҳудоро манзум кардааст, хеле хуб баён гартааст.

Худо: Ҷаҳонро зи як обу гил оғаридам,

Ту Эрону Тотору Занг оғаридӣ.

Ман аз хок пӯлоди ноб оғаридам,

Ту шамшеру тиру туфанг оғаридӣ.

Табар оғариди ниҳоли чаманро,

Қафас соҳти тоири нағмазанро.

Инсон: Ту шаб офариид - чароғ офариидам,  
Сафол офариид - аёғ офариидам.  
Биёбону күхсору роғ офариид,  
Хиёбону гулзору боғ офариидам.  
Ман онам, ки аз санг ойна созам,  
Ман онам, ки аз заҳр нўшида созам.

Инсон дар табиату фитрати худ хеч гоҳ гулому банда набудааст. Ўқувваи эъчоз ва эчодкорона дорад ва бо ин кувва олами ҳастиро ба худ тобеъ намудааст:

Ту мегўй, ки Одам хокзод аст,  
Асири олами кавну фасод аст.  
Вале фитрат зи эъчозе, ки дорад,  
Бинои баҳр бар чўяш ниходааст.

Ва Иқбол Инсони замонашро ба сўи ҳамин эчодкориву эъчоз даъват мекунад:

Бурун аз вартай буду адам шав,  
Фузунтар з-ин чаҳони кайфу кам шав.  
Худӣ таъмир кун дар пайкари хеш,  
Чу Иброҳим меҳмони Ҳарам шав.

Ва боз мегўяд:

Маёро базм бар соҳил, ки он чо  
Навои зиндагонӣ нармҳез аст.  
Ба дарё ғалту бо мавҷаш даровез,  
Ҳаёти ҷовидон андар ситеz аст.

Иқбол бо Инсони қарни XX рӯ ба рӯ буд. Иқбол бо Инсоне, ки Шибҳкорраи Ҳинд ватану маскуни ў буд, ҳамзисту ҳамзамон буд. Инсоне, ки нобаробарико иҷтимоӣ, сиёсати мустамликовӣ шаъну ҳуқуки ўро поймол карда буд. Инсоне, ки занчири зулм рӯзгори бенавою мўхточиро сарнавишти зиндагии ў гардонида буд. Иқбол ба ин поймоли шаъну номуси Инсон бетараф, ором нигоҳ карда наметавонист.

Шоир Инсонро ба киём даъват мекард, ба мубориза бармеангехт, ба химояи хукуқ ва шаъну шарафи инсонӣ даъват менамуд.

Ба пойи худ мазан занчири тақдир,

Таҳи ин гунбади гардон раҳе ҳаст.

Агар бовар надорӣ, хезу дарёб,

Ки чун по во кунӣ, ҷавлонгхаже ҳаст.

Иқбол аз Ҳудо илтиҷо мекунад, ки дар дили мардуми ситамдида ҷунбише, кӯшишу саъие барои начот аз ин ноҳамвориҳо зиндагӣ, аз ин нобаробарииҳо ҷомеъаи башар бедор кунад:

Ё мусулмонро мадех фармон, ки чон бар каф бинех,

Ё дар ин фарсада пайкар тоза ҷоне оғарин

Ё ҷунон кун, ё ҷунин!

Ё ҷаҳони тозае, ё имтиҳони тозае,

Мекунӣ то ҷанд бо мо он чи кардӣ пеш аз ин,

Ё ҷунон кун, ё ҷунин!

Ё бикуш дар синаи ман орзуи инқилоб,

Ё дигаргун кун ниҳоди ин замону ин замин,

Ё ҷунон кун, ё ҷунин!

Аммо Иқбол мефаҳмид, ки агар Инсон худ бедор нашавад, агар худ барои тақдиру ояндаи худ ҷонбозӣ накунад, аз ғафлату бедонишӣ, аз ҳоби гарон барнаҳезад, дӯъову ниёниш ва тазаррӯи тавакқӯй аз даргоҳи Ҳудованд, ба ў суде намебахшад:

Эй ғунчай ҳобида чу нарғис нигарон, хез,

Кошонаи мо рафт ба торочи ғамон хез!

Аз нолаи мурғи чаман, аз бонги аzon хез,

Аз гармии ҳангомаи оташнафасон хез

Аз ҳоби гарон, ҳоби гарон, ҳоби гарон хез,

Аз ҳоби гарон хез!

Ховар ҳама монанди ғубори сари роҳест,

Як нолаи ҳомӯшу асарабоҳта оҳест,

Ҳар зарраи ин хок гиреҳхӯрда нигоҳест,

Аз Ҳинду Самарқанду Ироку Ҳамадон хез,

Аз хоби гарон, хоби гарон, хоби гарон хез,

Аз хоби гарон хез!

Фарёд зи Афрангу диловезии Афранг,

Фарёд зи Шириниву Парвезии Афранг!

Оlam хама вайрона зи Чингизии Афранг,

Меъмори Ҳарам боз ба таъмири чаҳон хез!

Аз хоби гарон, хоби гарон, хоби гарон хез,

Аз хоби гарон хез!

Иқбол дар ин шеър аз бадбахтиву фалокате, ки истеъморгарони Ғарб ба сари мардуми Ҳинд оварданд, фарёди даъват мекунад, баҳри ободии кошонае, ки ба ласти аҷнабиён - чингизиён ба тороч рафтааст, ҳалкро ба бедорӣ аз хоби гарон тарғиб менамояд. На танҳо мардуми Ҳинд, балки тамоми Шарқро, ки дар зери юғи истеъмор афтодаву забун буданд, ба қиём даъват мекунад: Аз Ҳинду Самарқанду Ироқу Ҳамадон хез!

Иқбол аз таърихи инқилобҳои мамолики Ғарб боҳабар буд ва медонист, ки инқилоботи таъриҳи пояҳои зулму ситам ва асоратро ба ларза оварда, занчири бандагиро аз ҳам шикаста буданд. Ў инқилоби Русияро табаддулоти куллии иҷтимоӣ медонист ва шояд дар ҳамин солҳои шиддат гарифтани муборизаҳои сиёсии доҳили Ҳинд Инсонро ба инқилоб даъват кард. Ў ҳамоно бовар дошт, ки чунин инқилоб кишвари Ҳинд, аз ҷумла мусулмонони ин сарзаминро аз зулму асорати истеъморгарон начот ҳоҳад дод:

Хоча аз хуни раги музdur созад лаъли ноб,

Аз чафои деххудоён кишти дехконон ҳароб,

Инқилоб, Инқилоб, эй Инқилоб!

Шайхи шаҳр аз риштаи тасбех сад мӯъмин ба дом,

Кофириони содадилро барҳаман зунортоб,

Инқилоб, Инқилоб, эй Инқилоб!

Миру сulton нарdbозу қъбатайношон дагал,

Чони маҳкумон зи тан бурданду маҳкумон ба хоб,

Инқилоб, Инқилоб, эй Инқилоб!

Эй мусулмонон, фифон аз фитнаҳои илму фан,

Ахриман андар ҷаҳон арзону яздон дерёб!  
Инкилоб, Инкилоб, эй Инкилоб!  
Ман даруни шишаҳои асри ҳозир дилаам  
Он чунон заҳре, ки аз вай морҳо дар печу тоб,  
Инкилоб, Инкилоб, эй Инкилоб!  
Бо зазифон гоҳ неруи палангон медиҳанд,  
Шӯълае шояд бурун ояд зи фонуси хубоб  
Инкилоб, Инкилоб, эй Инкилоб!

Инсони очизу нотавонро зору забун мабин, ки ў нерӯи палангонро дорад ва аз хубоби наҳиф шӯълаи ҷаҳонафрӯз шояд барҳезад! Иқбол ҳамин тавр ба қувваи Инсон бовару имони комил дошт ва умде мепарварид, ки суханони оташини ў дар дили ин зазифон оташи ҷаҳонтоб ҳоҳад афроҳт ва онҳо ба мубориза ҳоҳанд барҳост.

Муҳаммад Иқбол бунёди аҳлоқ ва фаъолияти Инсон, асоси соҳтор ва бинои ҷомеъаро дар ислом ва таълимоти Куръон медиҳад. Вай аз таассуб ва маҳдуниятҳои мазҳабиву тафриқаандозӣ хеле дур буд. Вай исломро аз назари замони имрӯzin медиҳад ва кӯшиш менамуд, ки дар бунёди ислом ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва сиёсии замонаш ҷавоб лайдо кунад. Иқбол қувваи фикрӣ ва рӯҳи эҷодиашро ба он равона карда буд, ки “исломро дар контексти замони имрӯzin тафсир кунад.” (Джаганатҳ Азад. Иқбал, ислам и современная эпоха. В кн. “Творчество Мухаммада Иқбала”, -М., 1982, стр.102).

Фикру андешаҳои Иқбол дар таҳқики ислом ва иртиботи он бо муктазиёти асри мо имрӯz ҳам дар ҷаҳони Ислом аҳамияти худро гум накардааст. Ман гоҳо фикр мекунам, ки кош имрӯz ҷунин симоҳои бузург мисли Алтоф Ҳусайн Ҳоливу Номик Камол, Аҳмади Донишу Муҳаммад Иқбол зухур менамуданд - ман аминам, ки мо аз мусибатҳои фундаментализми ислому терроризмҳои олами муслимин дар амонат будем.

Дар шеъри Иқбол мавзӯи мӯҳаббат - ишқ низ мақоми қалон дорад. Мӯҳаббат низ ба Инсони комил, ба Инсони фаъоли ҷомеъа мансуб аст. Мӯҳаббати илоҳӣ, мӯҳаббати заминӣ, ишқи оламгир ва эҷодкор аст, ки

чаҳонро пойдор ва обод медорад. Инсон аз мавҷудоти олам на танҳо бо шуъур, балки бо Ишқи худ низ мумтоз ва баргузидааст. Ситоиши ишқ мағзу мундариҷаи назму фалсафаи Иқболро ташкил меқунад. Мо медонем, ки Ишқ дар назми гузаштаи форсӣ, дар фалсафаи табиию назарии Шарқ, дар асарҳои Форобиу Сино, дар назми Румиу Ҳофиз аз ҳар чихат таҳлилу тасвир шудаанд. Аммо Иқбол ба ин мавзӯй ҳам нафаси тоза, рӯхи нав ва рангу бӯи замони навинро дохил намуд. Зоро чаҳони нав, Инсони нав суруди нави Ишқро ба вучуд овардааст:

Биё, эй ишқ, эй рамзи дили мо,

Биё, эй кишти мо, эй ҳосили мо.

Кӯҳан гаштанд ин ҳокиниҳодон,

Дигар Одам бино кун аз гили мо.

Ишқ он нест, ки Инсонро ба бешуъуриву фаромӯши мерасонад. Ишқ он аст, ки дар ниҳоду тинати Инсони фаъол ғайрату ҳиммати бино намудани чаҳони нави озоду аз ситам озодро барангезад:

Ошиқ он нест, ки лаб гарми фигоне дорад,

Ошиқ он аст, ки бар каф ду чаҳоне дорад.

Чунон ки фаъолият ва мубориза дар роҳи озодӣ барои ҳамаи Инсонҳо ҳос аст, Ишқ ҳам қавму миллат ва тафриқаи наҷоду иркро намедонад. Оламе, ки чудои “рангу бӯ” дорад, он ҷо давоми ҳастӣ нест:

Ман бандай озодам, Ишқ аст имоми ман,

Ишқ аст имоми ман, ақл аст ғуломи ман.

Ҳангомаи ин маҳфил аз гардиши ҷоми ман,

Ин қавқаби шоми ман, ин моҳи тамоми ман.

Ҷон дар адам осуда бе завқи таманно буд,

Мастона навоҳо зад дар ҳалқаи доми мач.

Эй олами рангу бӯ, ин сӯҳбати мо то ҷанд?!?

Марг аст давоми ту, Ишқ аст давоми ман.

Пайдо ба замираён ў, пинҳон ба замираён ў,

Ин аст мақоми ў, дарёб мақоми ман.

Ҳамин концепсияи Ишқи инсонӣ заминай гуманизм - инсонпарварии Иқбол аст. Барои Иқбол, ки Ишқи бузурги Инсонӣ

дорад, дар чахон бани Одам аз як гавхаранд, барои ў тафовути милливу маҳаби вучул надорад. Ў Инсон ва Инсониятро дӯст медорад, бе тафовут аз он ки он кофир аст ё мусулмон:

Ту, эй шайхи Харам, шояд надонӣ,

Чаҳони Ишкро хам маҳшаре хаст,

Гуноҳу номаву мизон надорад,

На ўро муслимӣ, не кофарӣ хаст.

Ё гӯяд:

На афғонему на турку таторем,

Чаманзодему аз як шоҳсорем,

Тамизи рангу бӯ бар мо ҳаром аст,

Ки мо парвардаи як навбаҳорем!

Иқбол ҳалки қишвари худ, ватани ормонии худ Покистонро дӯст медошт, аммо баробари ҳамин ў тамоми башариятро дӯст медошт, барои яқдиливу якрангии дунё мубориза мекард:

Ҳанӯз аз банди обу гил нарастӣ,

Ту гӯй румиву афғониям ман.

Ман аввал одами бе рангу бӯям,

Аз он пас хиндиву тӯрониям ман.

Мо дар останаи қарни XXI истодаем. Қарни бист бисёр нобигахои тамаддунро ба миён овард. Ва яке аз онҳо Муҳаммад Иқболи Лоҳурист. Чунон ки имрӯз барои ҷаҳони мо ва ҷаҳониёни мо Иқбол азизу қарин аст, бовар дорам, ки ояндагони қарни XXI низ ўро барои одамияти бузурги шеъраш ва осораш дӯст ҳоҳанд дошт, ёди ўро пос ҳоҳанд дошт.

**Курбон Восев**

### **ҚУВВАТИ ҲАР МИЛЛАТ АЗ ҶАМЬИЯТ АСТ**

Дар миёни эчдиёти аллома Иқбөн маснавии “Пас чи бояд кард, эй аквоми Шарқ?” бузургтарин падида тафаккуру завки фаросатзои шоир аст. Амиқрафти андешаронихои аллома аз хитоб ба хонандай китоб оғоз гардида, асоси тамоми мавҷудотро дар бузургдошти Хирад ба дарк мегирад. Ин гуна муносибати шоири шахир дар оғариниши маснавий возеху равшан аст, ки нахустбора набуда, балки идомаи иқломи ҳаким Фирдасӣ, ки чавҳари “Шоҳнома”-ро маҳз аз хирад ва бузургдошти он оғоз намуда, таъкид мекард:

Хирад рахнамову хирад дилкушой,

Хирад даст гираҳ ба ҳар ду сарой. <sup>1</sup>

сароб меҳӯрал.

Бад-ин манзур, донишварони давру замонҳо пеш аз ҳама ба бузургдошти аклу имони инсон, ки дар маҷмӯъ пораҳои алоҳидай бозтоби хираданд рӯ оварда, покиву бечирмӣ ва мукаддасии онро васф намудаанд. Аммо мӯчиби ба хирад рӯ овардани Иқбол, ки бо ҳама шӯру шавқи сипоҳи гарон вориди вилояти ишқ меояд, баҳри он буда, ки ба мукаддасоти ҳарами бунёд намудаи пешгомону пешкисватон сирояти ҳавғу ҳатари азимеро эҳсос менамояд. Албатта ба хирад рӯ овардани аллома пеш аз ҳама вобаста ба сурату сирати ин истилоҳи мукаддас аст. Калимаи хирад, ки аслан зодаи фарҳанги паҳлависту шакли ҳрат <sup>2</sup> дорад, ба маънии аклу ҳуш, қувваи дарёфту идроки ҳусну кубхи аъмолу тамизи нек аст. Иқбол ҳамин манзурро истифода намуда, таъкид дорад:

Ба он маком расидам чу дар бараҳ кардам,

Тавофи бому дари ман саодати хирад аст.

Гумон мабар, ки хирадро хисобу мизон нест,  
Нигохи бандай мӯъмин қиёмати хирад аст.<sup>3</sup>

Аллома бо истифода аз Маснавии маънавӣ, ки худ Куръонест дар забони пахлавӣ, амири корвони ишку мастиро дар симои муршиди равшанзамир - Чалолиддини Румӣ мебинад. Пӯшила нест, ки чавҳари асосиву ноби маснавӣ бар асари тарбияти Инсони Комил бозтоби меёбад. Аллома бо истифода аз санъати талмех, ки дар лугат нигохи сабук кардан ба сӯи чизест ва дар адабиёти бадей ишора кардан ба вокеъаҳои таъриҳӣ, асотирӣ, киссаву афсонаҳо ва дигарҳост,<sup>4</sup> Нури Куръону Чоми Чам, Ҳалилуллоҳ ва найи он найнавози покзод - Чалолиддини Румиро чун талмех истифода бурда, бо ҷазбаи даруни шӯреро дар ниходи хеш ба дарк мегирад, ки мегӯяд:

Аз найи он найнавози покзод,  
Боз шӯре дар ниходи ман фитод.  
Гуфт: Ҷонҳо маҳрами асрор шуд,  
Ховар аз хоби гарон бедор шуд. (3. С. 26)

Аллома дар мавриди муайян намудани ҷазби даруни, ки ба назари норафтароҳон девонагие беш наметобад, амали гардидани ҳудшинносии миллиро дар азму таваккали инсон мебинад. Бесабаб нест, ки боби ҳафтуми “Ахлоки Мӯҳсинӣ” ба шарҳи таваккал нигаронида шуда: “Ва он дил бардоштан аст аз асбоб ва ба ҳазрати мусаббаб-ул-асбоб таваҷҷӯҳ намудан ва қифояти корҳои худро аз Ҳақ субҳонаҳу талабидан ва ҳар ки кори худ ба Ҳудои таъоло вогузор намояд ва дар ҳар чи пеш ояд, эътиимод бар қарами илоҳӣ кунад, ҳама кори ў мувоғики дилҳоҳ соҳтаву пардохта гардад”.<sup>5</sup> Дар боби дувоздаҳуми ҳамин асар низ шаҳри АЗМ чунин омада: “Азми дуруст он аст, ки чун ба қасди коре камар бандад, ба соҳтани мухиме иштиғол намояд ба манъи ҳеч монеъае мумтанеъ нагардад ва қусуру футур ба азми худ роҳ надихад.”(5. с.381).

Аллома ин ду ҷавҳари азалии аз таҷрибаи рӯзгорон гузаштаро бар садафи нигини андешаҳои ҳамхелписандии хеш мегузорад.

Гузашта аз ин аллома сирнигахдориро мухимтарин хусусияти ахлоки ҳамидаи инсонӣ дониста, онро муҳофизи ҳудшиносиву ҳамхелписандӣ талаккӣ мекунад. Чунин ибрози андешаронии аллома дар асл яке аз руқнҳои мустаҳкамӣ адабиёти ҷавонмардиро молик буда, дар банди ҷавҳари чони он қарор мегирад.

Сирнигахдорӣ пештози савганд аст. Ҳар тоҳ инсонҳое, ки муштарак амал мекунанд, барои эътиимод ба ҳамкеши хеш савганд меҳӯранд. Дар адабиёти ҷавонмардии мо ин гуна муносибати қаҳрамононро ҳело зиёд дидан метавон. “Амир (Абӯмуслим - В.К.) гуфт; ман ин таомро намехӯрам, то ту ба кеши худ савганд ёд накунй. Моҳер қасам ёд кард ба кеше, ки дошт, ки “рози” ту пинҳон дорам”.<sup>6</sup> Сирри Моҳерро Заркии ҷосус ифшо карда бошад ҳам, ўз баҳри сарвату давлат, зану фарзанд ва ҳатто ҷон даргушашта, дар савганди хеш ҷавонмардона истодагарӣ менамояд. Зани Моҳери габр дар сирнигахдорӣ аз шавҳараш камӣ надорад. Дар ин замина андешаи Кожинов В. ҷолиби дикқат аст, ки менависад: “Зиндагии инсони асримиёнагӣ пеш аз ҳама бевосита ҷамъияти буда, зимни аньаноти коидаву қонунҳои мушаҳҳаси маъмули равон будааст. Ва он ҳоло қисмати шаҳсии ҳудро не, балки қисмати ҳамхелони ҳудро дар хеш таҷассум менамуд.”<sup>7</sup> Биноан, ба сирнигахдорӣ огоҳона муносибат намудани аллома худ нишони доманаи фароҳ доштани ҷашмандози сиёсиву иҷтимоӣ ва аҳлоқиву равонии Муҳаммад Иқболро фаро мегирад, ки таъқид менамояд:

Сирри шереро нафаҳмад ғовмеш,

Ҷуз ба шерон кам бигӯ асрори хеш.

Бо ҳарифи сифла натвон ҳӯрд май,

Гарчи бошад подшоҳи Руму Рай.

Ҷосуфи моро агар тургे барад,

Беҳ қи марди нокасе ўро ҳурад (3, с.382)

Ёдовар мешавем, ки аксари бузургони мо сифлагиву суханчиниро бадтарин ҳасоили аҳлоқӣ дониста, онро мавриди сарзанишу накӯхиш қарор дода, “суханчини бадбаҳт ҳезумкаш аст”, гуфтани Шайх Саъдӣ сари ҳамин манзур аст. Муҳаммад Авғӣ бошад, таъқид менамояд, ки :

“Намима суханчиний бувад ва сиоят ғамз кардан ва ин ҳарду хислат дар мазаммат баробаранд, аммо хислати суханчиний дар Куръон аз чумлаи хасоили залила аст, зоро расули Акрам мегүяд: “Шуморо хабар кунам, аз балтарин ҳалқ он гурӯхеанд, ки тарики суханчиний сипаранд ва миёни дӯстони якдил адованат ва бунёди садоқати ёрон ба дасти намима мунҳадам гардонанд ва қасонеро, ки аз айбҳо пок бошанд, дар ҳакки эшон ба такаллуф айб чӯянд”.<sup>8</sup>

Муҳаммад Иқбол чун ғамшарики мардумони меҳнатӣ буда, эшонро ҳушдор медиҳад, ки ба ҳар гуна сифлаву нокас ва ғаммозу бадчинс ҳамкорӣ нанамоянд, зоро ин тоифа баҳри ноҷистарин манфиати шаҳсӣ тайёранд ба аҳдоғи бузурги миллӣ пуштипо бизанд. Аллома дар ин маврид низ такя ба Мавлавӣ зада, мегүяд:

Ғам ҳӯру нони ғамафзоён маҳ(в)ар,

Зон ки оқил ғам ҳӯрад кӯдак шакар. (3. с.382)

Дар ҳама давру замонҳо носозгориҳо иҷтимоиву сиёсиро пеш аз ҳама донишварон эҳсос менамоянд. Биноан, аввалин тире, ки аз ҷониби адӯ ҳадафгир мегардад, аз дилу дилаи донишмандону огоҳони бедор мегузараид, зоро “Дар ин гетӣ саросар гар бигарди, - Ҳирадманде наёби шодмона”. Бад-ин манзур Иқбол итминон бар он дорад, ки комёбиву ҳушбахтии ҳалқу миллат таҳо ба нерӯю азамати сарпанҷаи ҳуд такя намудан, яъне бачуз аз бо дасти ҳеш бозгардонидани уқда ҷораи дигаре надорад. Аз ин рӯ, аз сирри чунин муаммо огоҳ гардидани мардумонро аллома ба дӯши ҳеш гирифта, мегүяд:

Сирри Ҳақ бар марди Ҳақ пӯшида нест,

Рӯҳи мӯъмин ҳеч медонӣ, ки чист!?

Қатраи шабнам, ки аз завқи намуд,

Уқдаи ҳудро ба дасти ҳуд кушуд! (3. с.382)

Табиист, ҳар китъаи оламе, ки дорои сарзамини офтобрӯя бошад, табииати он файзбору сарватманд ва осоишгоҳи мардумон мегардад. Аз ин нигоҳ машриқзамин, ки баромадгоҳи ҳуршед аст, мебоист, аз ин нури файзбори меҳр муқимнишинони он андар миёни ҳамхелон яксон аз ҳаловатҳоу саховатҳо файзбор мегардиданд, ҷале аз қазои осмонӣ ва ё

дасисаи эчод намудаи маҳлуки заминии аҷнаби қарнҳо ин ҷониб ин мардумони китъаи нурафзо аз гармии ҳудододи нур маҳрум монда, баргаштабаҳту сарсон бо ҳашму ҷаҳли мураккаби интиқоллодаи бегонағон муштбагиребони ҳамгавҳарон мешаванд, то дар рӯзи равшан пилтаи ҷароғи азизонро адӯвон ба ғорат бурда бошанд. Аллома ҳамин гуна ҳуфтабаҳтии бошандагони сарзамини нурро ба дарк гирифта, мегӯяд:

Ту фурӯғи субҳу ман поёни рӯз,  
Дар замири ман ҷароғе барфурӯз.  
Тираҳокамро саропо нур кун,  
Дар тачаллиҳои ҳуд маствур кун.  
То ба рӯз орам шаби афкори Шарқ,  
Барфурӯзам синаи аҳори Шарқ.  
Аз навое пухта созам ҳомро,  
Гардиши дигар дихам айёмо. (З.с.383)

Аз ибрози ин андешаи аллома зиёда аз ним қарн сипарӣ гардили. Бисёр давлатҳои сарзамини Мехр истиклоли ҳешро дарёфта, мардумони ин қишварҳо пасопеш аз фурӯғи дамиданӣ субҳи мурод баҳраманд гардида бошанд ҳам, идди гурӯҳхову қавмҳои маскуни он, ки зарҳаридону ҷоҳнишинони бегонаанд, нурафшон гардидани тираҳоки ҳешро дарк накарда, бар асари сарвату давлат ва таҳту қулоҳи ваъдагиву дурӯғини гургоне, ки дар ҷомаи меш вонамуд мегарданд, даст ба қуштору ғорат ва ҳаробкории ҳамнавъону ҳамнажодон ва ҳамхуну ҳаммазҳабони ҳеш мёёнанд. Корандагони тухми яъсу навмеди пеш аз ҳама дар таҳрики аклу имони ҳалқҳои ин қишварҳо кӯшиш ба ҳарҷ дода, сармояшонро дарег намедоранд, зоро он ҳочагон агарчи кайҳо сарзамини нурафзоро тарқ гуфта бошанд ҳам, ҷашми носери дунёпаастонаашонро аз сарвату табииати ҷаннатафзои ин марзу бүм битамом наканда, ҳанӯз ҳам ҳештанро дар болои ҳони мубораку мукаддаси бошандагони ӯрёну ларзони ин сарзамини афсонавӣ дармёбад. Ҳанӯз кӯшиш бар он доранд, ки қавмеро бар қавме, миллатеро бар миллате ва қишвареро бар алайҳи қишваре гузошта,

андешаҳои нопоки хешро амалӣ гардонанд, яъне басо осону содла обро гилолуд сохта, бе мамоният моҳӣ ба даст оранд.

Иҳтилофҳои пайвастаи Ҳиндустону Покистон, ҷангҳои Эрону Ирок, Ироку Қувайт бар асари ҳамин гуна ихтилофҳои соҳтаву бофтаи интиқол додаи бегонагон амалӣ гардид. Душманони қишварҳои Мехр корро то бадон ҷо расонданд, ки қавмҳову миллатҳои маскуни Афғонистон барин давлати орому ҳудотарси мазҳабиро, ки асосан ахли суннатанду ба Ҳудои яккаву ягона ва Расули Ақрам эътиқодманданд, бар алайҳи ҳамдигар барангезанд. Банда, ки ваҷаб бар ваҷаби ин сарзамини таъриҳофаринро пиёдаву савора гардиш карда, дар тӯю тамошоҳо, маъракаҳои шаҳсию давлатӣ нишасту барҳостҳои қавмҳои балуҷиву туркман, паштуиву ҳазорачот ва тоҷику узбакии он бисёр аз наздик ошной дорам, ба итминон гуфта метавонам, ки тамоми табоҳкориҳову бадандешҳои ин сарзамин интиқолӣ буда, ба дasti ватанfurӯшони ғуломшуда амалӣ мегардад. Саволе пеш меояд, ки сабаби ин ҳама бадкориҳо аз чӣ сар зада бошад? Бале, посухи ин масъаларо ҳанӯз ним аср пеш аллома додааст:

Зиндагӣ аз гармии зикр асту бас,

Хуррият аз иффати фикр асту бас.

Пас нахустин боядат тадҳири фикр,

Баъд аз он осон шавад таъмири фикр.(З.с.383)

Чуноне ки аз рушту нумӯи ҷаҳонтасҳири Чопон маълум мегардад, баъд аз ҷангӣ Дуюми Ҷаҳон он мамлакат ҳаробазоре чун Афғонистон беш набуд. Чун роҳбарияти он мамлакат ҷонсупори миллаташ буд, корро аз таблиғу ташвики афкори башардӯстона ва тарбияи маънавии ҷомеъа ба роҳ андоҳт, дар андак муддат магзи ҳаробу афкори костаи ҳалқҳои ин сарзамини меҳнатқарин рӯ ба беҳбудӣ ниҳод. Камолоти иқтисодиёту иҷтимоӣёт бар асари маънавиёти муқаммалгардидаи он мардум дере нагузашта тасхиркунандаи дилу дилаи мардумон ва бозори ҷаҳонии оламиён гардид. Ин гуна пешравиҳову муваффақиятҳо қабл аз ҳама бар заминай пок гардонидани фикр, яъне гардиши азим дар тафаккури фард-фарди ҷомеъа даст дод.

Шахсияти Иқбол худ намунаи такрорнозири пархезкори хоккори асиљро таҷассум менамояд, зоро пархез сифатест, ки инсонро дар рӯхи беолоиши чисмонӣ ва парвариши олами рӯҳонӣ тарбият менамояд. Пеш аз ҳама аллома пархез аз тақаббурию ҳудписандӣ ва газабу ҳасадбарӣ дорад. Дар ин маврид бар асари андешаи файласуфи забардаст - Закариёй Розӣ, ки таъкид мекунад: “Ҳар инсоне дӯстдори нафси худ мебошад. Ҳамеша кас аъмоли қабоҳату писандидаро бар дигарон мушоҳид мекунад, вале азони худро пай намебараад”,<sup>9</sup> пайравӣ намуда, дар тафаккури он аст, ки одамизод агар ҳанӯз ҳолати дӯстиву душманиро насанҷида бошад, вай чигунагии ин ду ҳолатро дурусту аник тасаввур карда наметавонад. Аз ин рӯ, алломати ҳуднамоиву бегонаписандӣ пеш аз ҳама ба - дон иллат ба зухур мепайвандад, ки шахси ҳудписанди бегонапарвар агарҷӣ бо ҳама аъмоли дигарон иллате пайдо карда бо назари бегонаталошиву ғурури ҷоҳталабона назар ба айни дигарон мекунад, кӯтоҳии андешаву тафаккури ғуломона доштанаш ҳаргиз имкон намедиҳад, ки пешравиҳои афкори қувваҳои солими ҳудиро дила тавонад. Ин гуна муносибат боис бар он мегардад, ки давлат агарчи зоҳирان ба номи ин ё он ҳалки мушаҳҳас мавҷуд бошад ҳам, дар асл қисмату сарнавишти онро бегонагон зери дарҳои баста муайян менамоянд, ки аллома мегӯяд:

Ҳикмати арбоби кин макр асту фан,  
Макру фан таҳриби чон, таъмири тан.  
Мактаб аз тадбири ў гирад низом,  
То ба коми ҳоҷа андешад ғулом.  
Войи қавме, куштаи тадбири ғайр,  
Кори ў таҳриби худ, таъмири ғайр. (З.с.385)

Воқеан таърихи башар ва сарнавишти даҳҳо давлату мамлакатҳо ин гуна гурӯзихои бегонагонро дидаву зимни қабоҳатандешҳои онҳо вучуди ҳаставу нотавони худро дар ҷорҷӯбаи сиёсати пешниҳодкардаи арбоби кин дарёфтаанд. Аз ин рӯ, аллома дар рӯзгори ҳеш таъкид бар он менамояд: - Ҳар миллате, ки бедор нест ва ё дар роҳи ҳудшиносиву ҳамхелписандӣ фориғболиву лавандиро пеша мекунад, аз бузургтарин

несьмати яздонӣ. Истиқлолу Ваҳдат бенасиб мемонаид. Пас, дар пешорӯи мардумони чунин давлат ҳокимияти мустабиди ҷаҳлу ҳудкомагӣ таҳти ҳукумати Бедод амал мекунад, ки он бар алайхи Дод қарор дорад. Дар ин ҳолат агар аз як ҷониб бори гарони ғаму андӯх ва яъсу навмедиӣ бар шикастани камари донишмандону фозилон ва инсонҳои оғаҳ мусоидат намояд, аз ҷониби дигар афроди ҷоҳили ноҳондаи сарватпарастро бо ҳама кӯтоҳназариву лакнатдории имон муњум мегардонад:

Миллате ҳокистари ў бешарап,

Субҳи ў аз шоми ў ториктар. (З.с.385)

Гузашта аз ин алломаро низоми олами сармоядорӣ, ки дар ибтидои зуҳури ҳуд ба бисёр ғавоқиси ҷиддӣ рӯ ба рӯ омада, боиси шикасти маънавиёти мардумони Машриқзамин мегардид, саҳт дар изтироб меорад, ки мегӯяд:

Шевай тазхиби ғавоқиси одамдарист,

Пардаи одамдарӣ савдогарист. (З.с.393)

Аллома итминон бар он дорад, ки сарриштаи ҷамъи ҳушиҳои зиндагӣ пеш аз ҳама дар ягонагии андешаву амали мардумон сурат мегирад. Пас, коргузорону ҳокимони ин гуна диёр, ки дар раъси ақвоми хеш қарор доранд, месазад, ки дорои дили бедору акли пойдор бошанд. Дар он сурат мамлакат ободу мардумони он орому осуда зиндагӣ мекунанд.

Акли Ҳақро зиндагӣ аз қувват аст,

Қуввати ҳар миллат аз ҷамъият аст. (З.с.400)

Аз ин нигоҳ омӯзиши осори аллома барои зиндагии қунуни мардумони мо сабаки бузургест, ки ҳалқамонро аз парешониву зармондагӣ раҳоиш медиҳад ва моро муттаҳиду ваҳдат мебахшад. Ҳар фарди ҷомеъаро ба поксозии ақлу рӯҳ ҳидоят мекунад, яъне аз мукаммал гардонидани тафаккури солими ҷомеъа манфиати умум бармехезонад. Албаттa фикри ҷомеъаро ба як соату як рӯз поккорӣ соҳтан, онро ба роҳи дурусту саҳехи ҳамвор даровардан, кори саҳлу содда нест. Дар ин мархила ҷузъитарин иқдоми нолонк, баҳусус ҳурдтарин нуқси

хукмфармоён боиси азимтарин шикасти маънавиёт гариданаш мумкин аст, зеро чизе нест, ки аз назари заррабини чомеъа пинхон монад. Пас, ягона рохи начоти чомеъа зимни диди хирадмандонаи аллома, ки ин чониб дарк мекунам, аз:

- Ягонагии гуфору кирдору рафтор

- Пок гардонидани аклу рӯҳи корфармоёну сарварон

- Ваҳдати чонии қавмхову ҳалкҳо ва миллатҳои маскуни ин сарзамин

- Самимияти бардавоми чомеъаписандӣ

- Истифодай бегаразонаи истеъдодҳо ва кормандони соҳибтаҷрибаи ватани

- Амалан исбот намудани мардумдӯстӣ ва чомеъаписандӣ

- Дар сатҳи мақомоти олий то поён роҳ надодани ғаммозону тарафкашон ва шикастанафсиву таҳорати ботин иборат буда, моро аминам, ки мисли Ҷопон ба соҳили мурод мерасонад.

### АДАБИЁТ

1. Фирдавсӣ Абулкосим. Шоҳнома Ҷ.1. Москва. 1966, с.13.
2. Фарҳанги форсӣ. Таълифи Ҳасан Амид., Техрон.1364, с.845.
3. Аллома Мухаммад Иқбол. Куллиёти форсӣ. Исломобод. 1997, с.381.
4. Зехнӣ Тӯрақул. Санъати сухан. Душанбе. “Ирфон”.1967, с.108.
5. Ҳусайн Воизи Кошифи. Аҳлоки Мӯҳсинӣ. Лакҳнав. 1313, с.14.
6. Абӯтоҳирӣ Тартӯси. Абӯмуслимнома. Тахияи К. Восеъ. Душанбе “Адаб”. 1994, с.371.
7. Кожинов В. Происхождение романа: Теорет.-Ист. очерк.-Москва.”сов. писатель”.1963, с.8.
8. Мухаммад Авғи. Чомеъ-ул-ҳикоёт, ҷузъи 2, қисми 3. Техрон, 1353, с.560.
9. Закариёи Розӣ. Осори мунтаҳаб. Душанбе, “Адаб”, 1989, с.74.

*Зоҳир Аҳрорӣ*

## МУҲАММАД ИҚБОЛ ВА АДАБИЁТИ АФГОНИСТОН

Агарчи мард бимирад ба гардиши маҳу сол,  
Намурдаасту намирад Муҳаммади Иқбол.

Донишмандоне, ки ҷаҳони маърифат, хирад ва андешаро дар пешгоҳи мубуги азалии ҳуд ба зонуи эҳтиром, эҳтироф ва ихлоси тамом нишонда, бо ҳадамоти бедареги ҳеш, бо дарк ва шинохти дарди ҷомеъа розу ниёз ва сӯзу сози мардум дар кошонаи қалбҳо маъво ва маскан гузинанд, кам аст. Аммо бо ҳамин камӣ ҳам вусъатободи таъсири афкор ва андешаҳои онон аз тасаввур бештар ва густурдадомонтар мебошад. Саросар ҷаҳон аз онҳо пур аст. Муҳаммад Иқбол аз табори инон, аз шумори бузургмардони шеъру адаб, фалсафа ва хикмат, сиёсат ва диёнат, панду мавъиза, аз мубаллиғони фаъоли ғояҳои истиклол, иттиҳод, дӯстӣ ва рафоқат, ҳодии роҳи мубориза алайҳи истеъмор ва ҳифзу мурокабати ватан, шаъну шарафи инсон ва ҷонидори инсонвор зистани инсон аст.

Иқбол чун марде мутафаккир, андешаманд бо баёни назорати сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодиву фарҳангӣ бовар дошт, ки амалан дар боби таҳаккуки ормонҳои инсон коре карда тавонистааст ва ё фардоҳову пасфардоҳо ин гуфторҳо, пиндорҳо ва пешниҳодҳо ҷомаи амал мепӯшад, яъне ҳарчи гуфта ва карда ҳадафмандона буда, танҳо таҳайюли шоирона ё муроъоти суннатҳои шеърии маъмул набудааст. Доманаи андеша, хостҳо ва ниёзҳои ў хеле васеътар аз он буда, ки имрӯз мо тасаввур мекунем.

Мубориза алайҳи истеъмор ҳеле васеъ доман густурда, намояндағони табакоти гуногуни ахолии он рӯзгоронро фаро гирифта,

равшанназаронро баҳусус, дар сафи пеши муборизон қарор дода буд. Аз ин рӯ, онҳо бо қалам рӯҳи мардумро бедор месохтанд ва ҳайкали ҳақикати вөкеиро пеши назарҳо ба намоиш мегузоштанд.

Имрӯз, ки аҳли илму адаб, ошиқон ва ҳаводорони Иқбол ва осори ў дар маҳфилаш чамъ омада, перомуни афкор ва андешаҳои зиндагисозаш сухан мегўянд, нишони бузургӣ, шостагӣ ва мақоми волои илмиву фарҳангии ў мебошад.

Иқбол, агар ба умки андешаҳои ў дакиктар назар карда шавад, асосан вассофи Инсон аст. Ў ба мақоми баланди Инсон чун зудаи оғариниш, нерӯи ҳаллоқ, созанди ва сӯзанди вай, ақлу хирад, маърифат ва накши фаъолаш дар раванди дигаргунсозиҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ арҷ ва эҳтироми хос қоил мебошад. Вале афсӯс, ки ин маҳтуки ба ҳама чиз қодир, шойиста ва лоик ҳанӯз худро, ҷавҳари аслии худро комилан ба дараҷаи бояду шояд нашинохта ва наёфтааст, дар гафлат, ҷаҳл ва интизор монда ва ин ҳол ўро қоҳил ва бетафовут сохтааст. Инсон дар ҷунин вазъу ҳол расолати таърихии хешро ичро карда наметавонад, ёрои истифодани сахех ва ба мавқеи нерӯи созанди худро надорад. Пайваста ба ин мақом, манзалати таърихӣ ва сахми баарзашро дар ганчинаи тамаддуни башарӣ қодир ба таъин наҳоҳад шуд.

Марҳилаи нави таърихии аҳди зиндагии Иқбол Инсони дигар, фикру андеша ва рою тадбири усулан ҷадиди мутобиқ ба вазъи онрӯзаро тақозо менамуд. Он майдон таҳамтани девафкани дигареро интизор буд.

Бояд мардум, хоса мардумони мамолики Шарқ, дар муқобили сайли ҳурӯшони маҳуф ва бадфарҷоми истеъмори Ғарб рӯҳан бедор мешуд, ҳудшинос мегардид, ҳакро аз ботил, ростиро аз хиллаву найранг, дӯстро аз душман мешиноҳт, ақлу фаросати зотии худро баҳри беҳбуди фардо ва байду баъдтарҳо, таъмини истиқрор ва истеҳкоми вахдату ҳамъинонӣ ба кор мебурд. Таъриҳи назди инсони Шарқ вазифаи набарду пайкор ва саранҷом дарёғти неъмати озодӣ ва инсонвор озода зистанро гузошт.

Ин Инсон боял дар мукобили руходи ходисот ва воеъоти хилофи манофеи халқон, одоб ва суннати аҷдодии эшон, хилла ва найранги ба қавли ў Фарангу фарангийён заиф, забун ва нотавон намебуд.

Фарб, ки пештар аз пардаи ҷаҳолат бадар омада, ба комёбихо иктисолӣ ва техникий, илму маърифат ва умуман маданияти рӯ ба тараккӣ ноил гардида буд, қобили пайравӣ маҳсуб мешуд ва бояд дар имрони чомеъаи нави Шарқ истифода мегардид.

Мутафаккири бузург Иқбол чун дигар донишмандону равшанфикрони мусири худ дастовардҳои илмӣ-техникии ғарбро ташвик менамуд.

Иқбол ва пайравони ў, ки аксар пешоҳонги неҳзати ҷадиди сиёси буданд, дар боби ваҳдати мусулмонон, ҳаракатҳо ва ҷунбишҳои истиқлол ва ислоҳоттабабӣ ва Ҷавонди ҳадафманди онҳо саъю талош меварзианд ва дар аксари мамоники Шарқ ин ҷунбишҳо ва бедориҳои мардумиро бо шӯру шавқ дасттирий менамуданд. Мисоли равшани ин қишивари бостонии ҳамсоя Афғонистон мебошад.

Дар асари муборизаҳои пайгири ватанпарастон ин қишивар озодӣ ва истиқлоли ҳудро ба даст оварда, ҳукмронии анқарӣ дусадсолаи истеъморгарони Англистро барҳам дод.

Иқбол ин дастоварди таърихии Афғонистонро бо камоли ҳушнудӣ истиқбол кард ва барои сабти ин воеъа ва ин дигаргуни бузург дар қитоби эҷодиёти хеш саҳифаҳои тоза ва маҳсусе ихтинос дод. Ин даврае буд, ки исени Ҳабибуллоҳи Калакони машҳур ба Бачаи Сако ё Бачасакав ҳукмрони қишивар Амонуллоҳонро аз салтанат дур карда, ҳукмронии мамлакатро ба ласти ҳуд гирифт. Феодалони норозӣ бо ҳамдастии муҳолифон ва бешак накшай англисҳо дар нестии Ҳабибуллоҳон ва дастгоҳи кудрати Ҳукумати ў ҷидлан камар баста, ба ҷояш Нодирро омода соҳтанд.

Нодир, ҷунон ки дар мӯқаддими достони “Мусоғир”-и Иқбол сабт аст, ҳангоми раҳсипар шудан ба Кобул дар роҳи убур аз тарафи Иқбол ва ҷанд тан аз ёрони ў истиқбол гардид. Иқбол ба манзури нишӯзии Нодир ва шояд истехкоми Истиқлоли Афғонистон бошад, ҳама

22859

дороияшро ба ў нисор намуд ва мувофиқа миёни онҳо хосил гардид, ки вай ба Кобул ташриф оварал. Тибки ин мувофақа Иқбол бо ҳаммаслаконаш ба Афғонистон омад. Хуб пазирой шуд.

Иқбол ҳангоми икомат дар Афғонистон бисёр шахру вилояташо он кишварро дила, бо намояндагони табакоти мухталифи чомеъаи он чойҳо мулокот намуд. (Дар бораи ин сафараш дар “Мусоғир” гуфта).

Ў ба донишу фазилат, хирад ва заковати азалий, ҳусни гуфтор, сафо ва самимияташ бо мардумон, таваҷҷӯхи маҳсусаш ба ҳолу аҳволи ҳалқ, ба дилҳо пайванд гирифт, ба зудӣ дар дилҳо хона кард ва афкору акоиди пешкадамаш миёни равшанфикрон ва соири ватандӯстони Афғонистон таъсири амике бокӣ гузоштанд.

Илова бар он ки дар соҳаи маъориф ва усуљҳои ҷадиди таълиму тарбия дар макотиби миёна ва олий маслиҳат ва машваратҳои судманде карда, ҳамроҳони ҳаммаслакаш ба ҳайси муаллимон дар мактабҳо кор карданд, дар байни равшанфикорони эҷодкор, ҳусусан шоирон таъсири ва нуғузи қалоне пайдо намуд.

Чунонки ишора шуд, афкор ва андешаҳои фалсафӣ, зиддиистеъморӣ, таблиғи ғояи ҳудшиносии миллӣ, ҳудогоҳӣ, шинохти ҳақ ва ботил, ҳубу зишт, суду зиён, робитаҳои имрӯзу фардо, дарку фахми моҳияти ҳодиса ва воеъаҳои нави сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии пахнои ҷаҳон, ватанҳоҳӣ, ватанпарварӣ, истеҳкоми пояҳои дини мубини ислом, истифодаи ластоварҳои илми-техникии мамолики тараккикардаи Ғарб, ҳамроҳ шудан бо корвони тамаддуни ҷаҳонӣ ва амсоли инон дар осори равшанфикрони Афғонистон таъсири маълуме расонд. Бесабаб нест, ки бисёр алибони машҳури Афғонистон дар васфи ў шеъру таронаҳо суруда, бархе ба муносибати воеъаи вафоташ марсияҳои ҷонсӯз эҷод кардаанд.

Ҳусусан дар айёми таҷлили ҷаҳонӣ 100-солагии ў дар мачаллаҳои кишвар силсилаи ашъор бахшида ба Иқбол нашр гардид.

Муҳаммад Иброҳим Ҳалил соли 1952 ба муносибати рӯзи ёдбуди Иқбол дар мачаллаи “Орёно” маколае чоп намуда ва намунаҳои ашъорашро ба чоп расонд.

Соли 1956 Абдуллохи Бахтонӣ “Хидмадгор” ном рисолае ба пашту навишта, “Афғонҳо аз назари Иқбол”, маколот ва ашъори Ҳамзаи Шинворӣ, Мавлоно Ҳодим, Гулҷӯҳо Улфат, Абдулҳакки Бетобро дар он ба табъ овард. Иқбол дар ҳамин кишвар “Шоири Машрик” номида шуд.

Роҷеъ ба Иқбол ашъори зиёдест, ки дар ҷунин фурсати маҳдуд наметавон ёд ва таҳлил кард. Аз ин рӯ, бо зикри бâъзе аз суханварон ва намунаи осорашон истифо ҳоҳад шуд.

Як қисм суханвароне, ки бевосита таҳти таъсири Иқбол қарор гирифтанд, дар ин ва ё он баҳши осор, муносибати маврид, аబёт ва китъоти шеърии ўро иқтибос ва тазмин намудаанд. Онҳо ба ин восита, агар аз як сӯ маросими эҳтиром, ихлос ва эътиқоди хешро дар пешгоҳи нубуғи Иқбол бачо оварда бошанд, аз сӯи дигар ҳостанд, ки бо ин кор, нерӯи таъсири қалом ва нуғузи эътибори сухани ҳудро дар муҳити эҷодии вакт афзоянд.

Суханвароне, ки ба Иқбол пайравӣ кардаанд ё васфи фазлу камол ва макоми олии ўро чун мутафаккири камназир ба қalam овардаанд ҳама шоирони номдор, мâрӯuf ва маҳбуби Афғонистон мебошанд ва чӣ дар доҳили ин кишвар ва чӣ ҳорич аз он маълум ва машхуранд.

Ду тан аз ин адабони номӣ, ки дарашаи малик-уш-шуарой ва устодии аксари сухансароён шинохта ва эътироф гардида буданд чун Қорӣ Абдуллоҳ ва Абдулъалии Мустағнӣ ва шоири номоваре чун Абдулҳодим Довӣ Иқболро самимона ва ихлосмандона ситудаанд ва марги ўро зоиъаи бузурге ба олами илму адаб таъкид фармудаанд.

Устод Ҳалилуллоҳи Ҳалили ҳам, ки яке аз руҳнҳои қавии адабиёти даризабони Афғонистон аст, дар бисёр мавридҳо ба Иқбол пайравӣ намудааст. Ин ҳол дар оҳирин мачмӯаи ашъори ў ба номи “Суруди хун” возех ва равшан мебошад.

Шоирони мârӯuf Сулаймон Лоик, Борик Шафей низ дар инъикоси масоили сиёсӣ ва иҷтимоӣ бо Иқбол ҳамнавоӣ доранд.

Маликушшуарои вакт Қорӣ Абдуллоҳ баҳшида ба воқеъаи марги Муҳаммад Иқбол қасидаи марсияе бо унвони “Ба файласуфи ватанҳоҳи

Хинд профессор Иқбол" сурудааст. Ин марсия дар 27 байт анчом ёфта, бо масъалаи падруди чаҳон гуфтани Иқбол оғоз мегардаш.

Дар ин марсия Корӣ нахуст афсусу дареф, ғаму андӯхи бепоён, сӯзу гудози андаруни хешро аз даргузашти чунин донишманд ва мутафаккири чаҳонӣ баён намуда, пайваста бо ибрози эҳсос ва таассуроти таассуфандез як катор ҳусусиятҳо шоир, фазлу камол, мақоми волои илмиву адабӣ, хидматҳои бузургашро ба ҷомеъаи ватанаш ва умуман олами Шарқ ба қалам овардааст.

Корӣ дар ҳмин касида пайванди маънавии Иқболро бо донишмардоне чун Боязди, Чунайд, Сайдҷамоллидини Афъои хотиррасон мекунад.

Корӣ ин нобигаро файласуфи олами Шарқ, гавҳари беназири даҳр, адаби зиндадил, ҷавонтабъ, соҳиби ному нишон, суханвари нуктасанҷ, сеҳрабаён, ҳайрҳои олами Ислом, кошифи ҳакиқати роз, ватандӯст, покзамир ва амсоли ин сифоти шойиста васф намуда, марги ўро мусибати саъби ҷаҳон мешуморад.

Аз устодони машҳури шеъру адаб ва илму сиёсати Афғонистон Абдулҳоддии Довӣ чун муҳлиси Иқбол бо унвони "Ба Иқболи Лоҳурӣ" шеъри ҷолибе иншо намуда, илова бар як силсила масоили мубрами сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фалсафӣ, бисёр ҳислату ҳусусиёт ва васбу ситоиши ин бузургмардро низ бо зикри нерӯ, аҳамияти қалом ва таъсири сухани ў ба қалам овардааст.

Бояд икрор дошт, ки ин шеър бо мавзӯй ва масоили дарбаркарда аз бехтарин ва комилтарин ашъори марбут ба аллома Иқбол аст:

Сабо, бигӯй ба Иқболи ҳушбаён аз ман

Каломи туст, ки сар то ба пой он асар аст.

Садои зиндагӣ аз сарзамини мурда ҳуш аст,

Ки нолаҳои асирон зи сӯзиши ҷигар аст.

Аҷаб набошад агар сар задааст аз зуламот

Ки оби ҷашмаи ҳайвону қавқаби саҳар аст.

Чи гуна зулмати оғокро яҳан надарад,

Ки аз сапедии фачри умед мунфачар аст.

Чаро хароб насозад, чи гуна дар надихад  
Чу сайли тунду чу саҳбои ноб шӯълавар аст.  
Чаро замини дили Осиё нахандонад,  
К-аз оби дидай абри баҳор поктар аст.  
Чазури чомеъаро об медихад чудат,  
Ҳам он фурӯғи гаронмояро сару самар аст.  
Шиори назми ту тарёки саҳми истеъмор  
Низоми назми ту асхоми зулмро сипар аст.  
Чу тешаи ту забонашни кӯҳсор аст,  
Ба гӯши коҳили мо низ гарму пуршарар аст.  
Таваҷҷӯҳи ту ба ин миллати баландҳаёл  
Зи рӯшноии қалбузи покии гуҳар аст.  
Хитобаи ту ба унвони “Эй, ҷавони Аҷам”  
Биҳишти гӯши парешону сурмаи басар аст.  
Дилу димоги мунаvvар кучост, то донад  
Ба пешгӯии содик чи қашфи мӯътабар аст.

Суҳанвари мумтоз, шодравон устод Ҳалилуллоҳи Ҳалилий низ аз мӯътакидон ва иродатмандони Иқбол аст. Дар саҳифаҳои мероси адабий ўқайду ишорате ба ин мавзӯй дучор меояд. Шоир дар ҷараёни баёни мавзӯй ва масоили мухталифи замон абёт, мисрӯй ва китъаоти шеърии Иқболро зиёд тазмин ва иқтибос намудааст. Ҳусусан дар ашъори маҷмӯаи “Суруди Хун” таъсiri афкор ва андешаҳои Иқбол, пайравӣ бо ўва такя бар гуфтаҳои вай чун гувоҳи мӯътамад ва шоҳиди содик бештар вусъат пайдо кардааст.

Устод дар шеъри “Модари мӯҷоҳидон”, ки ба сабк, салиқаи Иқбол эҷод шудааст, муносибати ҳол ҷандоӣ байти ўро тазмин намуда, ба ин васила ҳам назари номбурдaro ба қишиви ҳеш таъкид кардааст:

Нолаи он модари зори нажанд  
Ларза дар бому дари маҳфил фиканд  
Аз дили ҳар зарраи он чилвагоҳ  
Сўи гардун шуд ҳурӯши “Лоилоҳ”.

Катра- катра хуни ман омад ба чүш,  
З-он нидои осмонӣ, з-он хурӯш.  
Аз дили сангам шарар омад бурун  
В-он шарар аз ҷашми тар омад бурун.  
Дар миёни он ҳама ҷӯшу хурӯш,  
Савти Иқбол ошно омад ба гӯш.  
Бо садои гарми ҳасратбори ҳуд,  
Ҳонд фасле ҷилнишин ашъори ҳуд.  
Гуфт, эй мардони огоҳи Ҳудо,  
Маҳрамони боргоҳи кибриё,  
“Осиё як пайкари обу гил аст,  
Миллати афғон дар он пайкар дил аст.  
Аз ғасоди ўғасоди Осиё  
Аз қушоди ўғушоди Осиё.  
То дил озод аст, озод аст тан  
Варна қоҳе дар раҳи бод аст тан.  
Аз ҳаётӣ ўғаётӣ Ҳовар аст,  
Тифлаки даҳсолааш лашкаргар аст.”  
Кобул аз Лоҳур ҷандон дур нест  
Ғазна дур аз шаҳри Нишопур нест.  
Ин се қишвар ғамгусорони ҳаманд,  
Дар ҳаводис роздорони ҳаманд.

Халили бо зикри Лоҳурни Нишопур, Ғазнаву Кобул пайвандҳои динӣ, фарҳанги ва робитаҳои таърихии се қишвари исломӣ; Эрон, Покистон ва Афғонистонро ёдовар шудааст.

Истемор баҳри тасҳири ин се қишвар доми макру ҳилла танида буд ва боғар дошт, ки бо фатҳи онҳо ҳукмронии ҳудро дар паҳнои ҷаҳон осон таъмин ҳоҳад кард.

Бо назардошти чунин ҳавфу ҳатарҳо Иқбол ба намояндагӣ аз се қишвар маҳзари иттиҳодро имзо мекунад.

Устод Халили аз ин ваҳҳ, чунин ҳабар медиҳад:

Хатм бар Иқбол шуд рои ҳама,  
Буд ин маънӣ таманной ҳама.  
Шоири оталибаёни дардманد  
Гуфт: “Ё аллоху,” аз ҷо шуд баланд  
Каф ба лаб овард чун бухшии маст,  
Аз ҳудиву бехудӣ якбора раст.  
Офтоби ишқ рахшидан гирифт,  
Орамида баҳр чӯшидан гирифт.  
Наъраҳояш сӯи гардун мешуданд,  
Дар фазо мисрои гулгун мешуданд.  
Ин суханҳо з-он навоҳо нағмаест,  
З-он найистони маъонӣ нолаест.

Дар ашъори ниҳоят шево, зебо ва дилнишин, ки Ҳалилий ба навосааш Мачдуд ҳалилий ва “Ба боргоҳи Саъдӣ” ва “Посуҳи дӯсте ки аз шоир пурсида буд, дар чӣ ҳол аст” ва амсоли инон фалсафаи Иқбол, муҳокимоти ў роҷеъ ба инсон, мақоми волои одами тарм, бошӯру садо, пурхикмат ва омӯзандаву ибратангез, инъикос ёфтааст. Шеъри нисбатан бузургҳачми вай бо номи “Ба пешгоҳи дуктур Муҳаммад Иқболи Лоҳурий” шеъри ҷолиб аст. Дар ин шеър ҳикоят карда мешавад, ки соли 1956 Доғишгоҳи Панҷоб ўро ба манзури ширкат дар солгарди Иқбол даъват кард. Аммо ҳукумати онрӯзи Афғонистон Ҳалилиро иҷозати рафтани надод. Шоир шеъри мазкурро ба адриси Доғишгоҳи Панҷоб ирсол дошт.

Дар банди дуюми шеър аз парешонии авзои сиёсии Қораи Ҳинд ва дар ин шароит пайдо шудани Иқбол, даъватҳои ў баҳри озодӣ, истиқлол ва баҳри начот аз юғи истеъмор, ҳудшиносӣ ва дилогоҳии ҳалқҳо сухан меравад.

Рисолаи таърихии ў чун дигар вазоифи рӯзмаррааш дар зиндагӣ ба қавли шоир, бо амри Ҳудо аз осмон нозил шуда, дар шахси ў баҳри бехбуди авзои кишвар аз осмон дастур расида буд, ки:

Ҳарф зан, таълим дех, тадбир кун, такбир тӯ  
Эй ҷабинат субҳи уммат, субҳ шуд, як дам битоб.

Дида буқшо, то зи таъсири нигоҳи ноғизат  
Деви асри мо гурезад ҳамчӯ шайтон аз шихоб...  
Ишқро бори дигар афруз дар қандили дил  
То намояд раҳрәв моро ҳакикат аз сароб.  
Навҷавони асрро омӯз, асрори худӣ,  
То ситонад чом аз Ҷам, тег аз Афросиёб.  
То шиносад мӯҳраи бозигарони даҳрро  
Мӯҳраҳо аз меҳр бар каф, морҳо зери сиёб.

Дар зулматободи асри сиёҳ пайдгиши Иқбол шабехи ситораи тобноке буд, ки ба зиндагӣ нурӯ рӯшной мебахшид.

Дар ҳамин шеър шоир зимни матолиби фавқ аз фаболияти сиёсиву ҷамъиятии Иқбол, аз муборизаҳои ў ва даъватҳояш ба ҷунбиши инкилобӣ ва дигаргунҳои бунёдии ҷомеъа ҳикоят мекӯнад:

Наъра зад, к-эй миллати афсурда, то кай хоби ноз  
Субҳ шуд, бар пой шав, дар даҳр афкан инкилоб.

Устод ҳамчунин дар шеъри дигарааш “Мушоҳиди рӯъё” худро дар шаҳри Лоҳур миёни ҷамъи бузургон мебинад. Аз онҳо яке Пири Ҳирот - Ҳочаи Ансор - Абдуллоҳи Ансорӣ, Орифи Аҷмир, Шайхи Ростон, Ҳочаи Ганҷи Шакар, Сайидалии Кашмири, Шайх Аҳмад, Ҳушҳолхон Ҳатак, Мавлавӣ ва Иқбол буд (Агарчи номашро намегӯяд):

Дидам онсӯтар ба поёни китоб  
Шоире бо Мавлавӣ гарми итоб.  
Ҷабҳааш тобанда чун ҳуршеду моҳ  
Бар сараш чун миллати афғон кулоҳ.  
Файғасуфи Шарқ, донои ҳаким  
Ҳиндро овози вай зарби Калим.  
Макри истеморро дида ба маҳд  
Захро дида ҳиҳон дар ҷоми шаҳд.  
Аз найи Балҳӣ наво омӯхта,  
Мағзи ҷонашро Саной сӯхта.  
Озмуда ҷо ба ҷо макри Фаранг,  
Пардаҳо дида дар он ҷо ранг-ранг.

Устод илова бар ин чун дигар суханварони мусоири ҳамватан, дар баҳшҳои гӯногуни осораш абёти чудогонаи Иқболро муносиби маврид тазмин кардааст.

Аз шоирони машхури Афғонистон Сулаймон Лоик ҳам аз муҳлисон ва мӯътакидони Иқбол аст. Ў илова бар тазминҳо, иқтибосҳо, ҳамнавоинву ҳамоҳангииш бо Иқбол, муҳаммаси шевое бо номи “Муҳаммас бар ғазали Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ” бастааст, ки мазмуни баланди фалсафи ва инқилобӣ дорад. Муҳаммас аз 6 банд иборат мебошад.

Ҳаваси шӯъла асири дили санг аст ҳанӯз,  
Қисмати раҳсипарон ҷодаи тант аст ҳанӯз,  
Шарафи ишқу ҷунун бисмили нанг аст ҳанӯз,  
Лолаи ин ҷаман олудаи ранг аст ҳанӯз,  
Сипар аз даст маяндоз, ки ҷанг аст ҳанӯз.

Лоик ғазали дигаре дар ниҳояти лутфу зебой дар ҳамин вазну кофия ва радиф эҷод кардааст.

Матлааш ин аст:

Мурғи зирак ҳадафи ҳалқаи дом аст ҳанӯз,  
Субҳ обастани ғамхонаи шоми аст ҳанӯз.

Дар шеъри “Фарёди ноҳудо” шоир шевави гуфтори Иқболро пайравӣ карда, муносиби хол мисраero аз ў тазмин намудааст.

Вале, эй шердил, дарёнавардон  
“Ҳаёти ҷовидон андар ситеz аст.”

Шеърои “Боғбон”, “Оташдидагон”, “Найранги Фаранг”, Паём”, “Ба шоир”, “Зиндагӣ”, “Бар гӯри фаромӯши ватан” саросар лабрез аз нашъи лаззот рӯҳу андешаи Иқбол ва мароми иҷтимоии ўст.

Дар осори Борик Шафей-ин суханвари маъруф таъсири андешаҳои Иқбол дар шеърои “Машраби Парвона”, “Инсон”, “Соҳибназар” ва амсоли ионон маълум мебошад.

Олим ва шоир, шодравон Мойили Ҳиравӣ низ ба ҷуз байту мисрои чудогонаи аз Иқбол тазмин ва иқтибос овардааш, шеъри маҳсусе бо номи “Ба ёди Иқбол” сурудааст ва он дар ҳачми 21 байт аст. Дар ин

шэър хам васфи Иқбол, нерёи қалом, ба қавли Мойил нерёи гуфтори пухтасўзу пурнавову вай дар пардаи ҳарири нафиси алфози бадей печида пешкаш гардидааст.

Шеър бо байти зер сар мешавад:

Шоири шўридаи худогахе,

Осмони фазлу донишро маҳе.

Аз байти хотима:

Оташе андар найистонам гирифт,

Аз навои ў шарап чонам гирифт.

Пайдост, ки аз оташи андаруни андешаҳои Иқбол оташе дар найистони Мойил ва шарапе дар чонаш аз навои ў афтод ва вучуди зохири ботинашро чун най ба наво овард.

Дар ашъори Тавфик, хусусан дар шеърҳои “Тилисм”, “Мурғи бихиштӣ”, дар Носири Тахурӣ илова бар дигар ҳамоҳангӣ ва ҳамраъииву ҳамнавоноҳо бо аллома Иқбол тазмини мисрӯй ва абёти осори ў равшан пайдо мебошад. Носир ва Тавфикс “Тарошидам, парастидам, шикастам”-ро, ки аз Иқбол аст, истифода карда, чун эпиграф ба кор бурдаанд. Ҳайдарии Вучудӣ низ аз осор, тарз ва усули Иқбол баҳраҳо доштааст.

Саршори Шимолӣ шеъри “Озод”-и худро, чунон ки қабл аз сабти унвони шеър ҳуд таъкид кардааст, “Ба сабки Иқбол” навишта, мазомин ва маъюни рангин ва ҷолиби иҷтимоӣ, рӯҳи озодпарастӣ ва табии озодиву озодагӣ-дӯстӣ мутафаккири бузург Иқболро пайравӣ намудааст. Вай чун Иқбол моҳияти зиндагӣ, маънии ҳаёт ва лаззати инсонвор зистанро дар озодӣ ва озод будан медонад. Мутеъи амру фармон ва побанди асорати ҳудоҳоҳои сиёсии касе будан ва бо ин ҳолу ахвол созиш доштан ба қавли Саршор ва назари Иқбол марғ аст, на зиндагӣ:

Зиндагӣ.дар бандагӣ марғ аст, марғ

Корвони бандагӣ бе созу барг.

Бандагонро банда будан кофирист,

Бо асорат сохтан, бедоварист.

Эй басо озодтан маҳбуси чон

В-эй басо тан зинда, аммо бе равон.

Дар кисмати дуюми ин шеър чи будани зиндагиро як навъ шарху тафсири чадиди имрӯзӣ дода, назари мушаххаси хешро ба тарзи ў хам таъкид ва хам таблиғ ва хам панду ибрат чунин иброз доштааст:

Зиндагӣ набвад ба чуз озодагӣ,

Марг бехтар, к-аз худӣ афтодагӣ.

Бо худӣ он кас, ки ў озод зист,

Некному оқилу дилшод зист.

Сад ҳазорон оғарин озодаро

Ҳайфу ҳасрат зиндаи афтодаро.

Назди ман ҳар кас, ки озод аст ў,

Молики мулки худодод аст ў.

Ҳамин ғоя дар шеъри дигари ин шоир бо номи “Асорат” низ ҷолиб бозтоб ёфта.

Аз накли намунаҳои фавқ пайдост, ки Муҳаммад Иқбол - шоир ва мутафаккир бо Афғонистон, бо мардумони он, ҷараёни воқеъаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, бо адабиёти муосири ин сарзамин пайванди ногусастаний дорад. Ва дар ҳама баҳшҳои осораш сухане, зикре, гуфтаниҳое аз Афғонистон дорад. “Паёми Машриқ”-ро ҳам ба Афғонистон баҳшида. Муҳаммад Иқбол ҳам бо иштироки фаъоли шаҳсӣ маслиҳату машваратҳои судманд дар амри имрони ҷомеъаи наини онрӯза, усули ҷадиди мактабу маъориф, тарзи нави идораи мамлакат ва ҳам бо афкору андешаҳои асрии хеш, тарбияи силсилаи равшанфирон, адибон ва ба ин восита инкишофи минбаъдаи афкори адабӣ, мавзӯй ва масоили муҳимми милий таъсири фавқульъода бузурге расонид.

Аз ин ҷоист, ки дар миёни ҳалқҳои Афғонистон эҳтиромаш зиёд, ному хотирааш дураҳшон ва меросаш ҳамвора вирди забонҳо мебошад.

Рӯҳаш ҳамеша шод,

Ёдаш ҳамеша сабз!

## АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Мухаммад Иқбол. Куллиёт. Лохур, 1990.
2. З. Аҳорой. Қори Абдулло. Душанбе, 1989.
3. Ҳалилulloҳ Ҳалилий. Суруди хун, Техрон, 1368.
4. Сулаймон Лоик. Бодбон. Кобул, 1357.
5. Сулаймон Лоик. Самти рости яодаҳо. Кобул, 1363.
6. Саршори Шимоли. Нола. Кобул, 1365.
7. Мойили Ҳаравӣ. Қаҳнус. Кобул, 1365.

*Амриядони Алимардон*

## **МУНОСИБАТИ МУҲАММАД ИҚБОЛИ ЛОҲУРИ БА ЗАБОНИ ФОРСӢ**

Сар зад аз Лоҳур раҳшон ахтаре,  
 Он ки Покистон ҳаменозад бад-ӯ  
 Худ на Покистон, ки хоки Ҳиндро  
 Ҳомаи Иқбол баҳшид обрӯ.  
 Шона зад аз ҳома бар зулфи сухан,  
 То бигӯяд рози пинҳон мӯ ба мӯ.  
 Дар “Паёми Машриқ” он доно чу кард  
 Бо Гӯта донои Мағриб гуфтутӯ.  
 Дар сухан аз шоири Мағрибзамин,  
 Шоири Машриқзамин бирбуд гӯ.  
 Ҳар кӣ чун ў зинда гардонад сухан,  
 Дар чаҳон ҳаргиз намирад номи ў.

(Доктор Қосим Расо, Эрон)

Муҳаммад Иқбол (1877-1938) яке аз бузургтарин ва машҳуртарин шоирон ва мутафаккирони нимаи аввали қарни XX Шибхкорраи Ҳинду Покистон буда, бо осори муассиру рӯҳбахши пурмазмун ва саршори тояҳои олии инсондӯстии худ дар таърихи тамаддуни рангини ин сарзамини мардпарвар мақоми баланду ба худ сазоворро ишғол менамояд. Ҳаёту фаболияти эҷодӣ ва таълифоти гуногунишаклу муҳталифмазмуни аллома Иқбол кайҳо боз мавриди таваҷҷӯҳу омӯзиш ва таҳкики муҳаккикини Шарқу Ғарб, маҳсусан аҳли таҳкики Ҳинду Покистон ва кишварҳои ҳамчавори исломӣ қарор гирифта меоянд. Онҳо дойир ба Муҳаммад Иқбол ва осору афкори ў мақола ва рисолаҳои

мутаъаддид навишта, нисбат ба вай унвонҳои таъбирҳои баланд ва суханҳои тавсифомези зиёд аз қабили шоири Машриқ, ҳакими миллат, лисон-ул-миллат, тарҷумони ҳакикат, мутафаккири баландмақом, бузургтарин файласуфи айёми мо, бузургтарин шоири форсизабони аспи мо, файласуфи мумтоз, мучаддади адабиёт, Румии аср, мутафаккири шоири забардасти Шарқ, яке аз симоҳои дураҳшонтарини адабиёти исломии айёми мо, сари суханварони аспи ҷадиди забони форсӣ ва монанди инҳоро кор мефармоянд, ки ин бесабаб набуда, як наъъ хулоса ва ё натиҷагирии он муаллифон аз таҳқиқҳояшон мебошад. Таъсир ва шӯҳрати назми Муҳаммад Иқбол дар шуъбуру рӯҳияни зиёёни мусулмони Ҳинду Покистон то андозае пурӯзвват ва зиёд аст, ки онро ҳатто бо таъсиру нуфузи Каломи Шариф муқояса менамоянд.<sup>1</sup> Албатта, то ҷое, ки мо огоҳӣ дорем ва рӯйхати муаррифии асару мақолаҳои дар қитобҳои ба таҳқиқи ҳаёту осори Муҳаммад Иқбол баҳшидашудаи ховаршиносони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, маҳсусан Н.И. Пригарина ва А. Фаффоров мерасонданд,<sup>2</sup> мавзӯи мақолаи мо - муносибати Иқбол ба забони форсӣ аз доираи таваҷҷӯҳи ахли таҳқиқи Ҳинду Покистон ва Эрон комилан дар канор намонда бошад ҳам, вале ба таври маҳсусу чудогона мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор нағирифтааст. Бинобар ин мо тасмим гирифтем, ки аз зикри таҳқиқоту мақолаҳои ба ин ё он муносибат ба мавзӯи мазкур кам ё беш даҳлкарда сарфи назар намуда, бевосита дар заминай омӯҳтани осори аллома ба муаррифии матлаби зикршуда бипардозем. Ҳоло мо меҳоҳем пеш аз ҳама дар асоси ҳамаҷониба омӯҳтани осори шоири тавоно то ҳадди имкон дар бораи сабабҳои дар ҷунин як давраи тираву тори таърихи ҳалқҳои нимҷазираи Ҳинду Покистон ва рӯзгори аз равнақу тавсия афтодану то рафт маҳдудтар гардидани доираи истифодаи забони форсӣ ба ин забон рӯ овардани шоири соҳибзавку ҳакими нуктасанҷ тавакқуф намоем ва аз ҷи чихату ба қадом ният дар ҷунин айёми номусоид ба он забон таълиф ёфтани бештари осори манзуми ўро муайян қунем.

Чунон ки маълум аст, замони зиндагии Муҳаммад Иқбол ба ҷаҳоряки оҳири аспи XIX ва нимаи аввали аспи XX рост меояд, ки дар

ин давра чараёни ба зери тасарруфу тасаллути Англия гузаштани нимчазираи Хинду Покистон (соли 1856 анҷом мейбад) ва дар тамоми ин сарзамин ҳукмронии империяи Бритонияи кабир барқарор ва тартибу усули фармонфармои он ҷорӣ мегардад. Пас аз соҳиб шудан ба ҳокимияти сиёси мустамликадорон дар Хинду Покистон низому усули нави идоракунӣ, андозигӣ, додрасиву қазоӣ ва тарзи англисии таҳсилро татбик менамоянд. Истифодаи забони форсӣ дар муассисаҳои қазоӣ, додрасӣ ва мурофиаи додгоҳӣ манъ карда мешавад. Амалий намудани ҷунин ҷорӯрии ҳарони ҳарони ҷонӣ ва байзе тадбирҳои дигар боиси торафт афзудани нуғузи забони англисӣ чун забони расмии маъмурий ва коргузорию таҳсилот ва дар айни замон қоста шудани мақоми дар гузашта баландӣ забони форсӣ ва рӯз то рӯз маҳдуд шудани доираи корбасти он мегардад. Агар то вакти ба мустамликаи Англия табдил ёфтани Шибҳкорраи Хинду Покистон нишонаи маълумотнокии олий ва зиёни мутамаддину замонавӣ будан донистани ду забон - санскрит ва форсӣ (ки чун забони мӯширату иртиботи байни ҳалқҳо истифода бурда мешуд) дониста мешуд, он то ҳоло забони англисӣ ҳамчун забони расмии мустаъмара рӯз то рӯз доираи истифодаи забони форсиро маҳдудтар месоҳт.

Мувофиқи маълумоти муарриҳони Хинду Покистон ҳукумати Англия ва истеъморгарони англис дар давраҳои аввали ҳукмронии худ дар Шибҳкорра нисбат ба мусулмонон, ки охирин сулолаи ҳукмрони онҳо Темуриённи Ҳинд буд ва мавҷудияти ҳокимияти он расман соли 1803 қатъ гардид, муносибати душманона доштанд ва онҳоро душмани ашадии худ мешумориданд.<sup>3</sup> Бинобар ин онҳо ҳамчунин нисбат ба ойину забони расмӣ ва эътиқоди мусулмонон ва сулолаи Темуриённи Ҳинд, яъне дини ислом ва забони форсӣ ҳам мутанаффиру бадбин буданд. Истеъморгарони англис бо матлаби маҳдуд соҳтани нуғузи дини мубини ислом ва доираи истеъмоли забони форсӣ ба эҳсӯи ривоҷи расму ойини дини ҳиндӣ ва равнақу инкишофи забонҳои нави Ҳинд мадад мерасонанд ва мусоидат мекунанд. Яке аз ҷунин забонҳои нав забони урду мебошад, ки дар охирҳои ҷарни XVIII дар заминаи забони форсӣ арзи зуҳур намуда, дар нимаи аввали ҷарни XIX ба сифати забони

мустакилу давлатӣ шинохта мешавад. Мухаммад Иқбол як кисми осори худ, маҳсусан осори давраи аввали эҷодиёташро ба ҳамин забони тозабунёд навишта, дар роҳи ривоҷу равнаки адабиёти урду саҳми ба назар намоён гузаштааст ва дар таърихи ин адабиёт мақоми баландро ишғол кардааст.

Бо вучуди чой доштани чунин аҳвол анъанаи бисёр ғаниву пойдор ва қадимиву доманадори забону адабиёти форсӣ дар Шибҳӯрраи Ҳиндӯ Покистон имконият надодаанд, ки онҳо ба зудӣ аз байн бираванд. Аз ин ҷост, ки сарфи назар аз тант гардидани доираи истифодааш забони форсӣ дар ин давра ҳам дар миёни адабону донишмандон ҳамчунон баркарор мемонал ва илдае аз адабон дар радифи забони модариашон бо забони форсӣ низ осори манзум оғарифа, анъанаи асрҳои пеширо идома додаанд. Аллома Мухаммад Иқболро ҳам бо вучуди баланди мақому аҳамияти қалони осораш метавон аз ҷумлаи ҳамин навъ адабон шуморид.

Бояд ёдовар шуд, ки Мухаммад Иқбол ба авзои номусоид ва шароиту аҳволи номувоғиқу номатлуби охирҳои карни XIX ва нимаи аввали карни XX дар нимҷазираи Ҳиндӯ Покистон (ки мо онро мухтасаран дар боло баён намудем) мавҷудбуда нигоҳ накарда, кисми зиёди осори манзуми шомили афкори мухимму зикимати иҷтимою сиёсӣ ва фалсафиашро бо забони форсӣ таълиф кардааст. Ин асрҳои шоири шаҳир аз маснавиҳои “Асрори худӣ”, “Рамузи бехудӣ”, мачмӯа ё девони ашъори “Паёми Машриқ”, мачмӯаи “Забури Аҷам”, манзунаи “Ҷовиднома”, маснавии “Мусоғир”, маснавии “Пас чи бояд кард, эй аквоми Шарқ”, мачмӯаи “Армуғони Ҳичзор” ва амсоли ин иборат буда, масъалаҳои мухимму рӯзмарраи иҷтимою сиёсӣ, тарбиявию аҳлоқӣ, фалсафию маънавӣ ва ҳаётии ҷомеъи замони муаллифро инъикос менамоянд.

Кай ба омӯхтани забони форсӣ шуғл варзишни Мухаммад Иқбол, ки забони аслии модариаш панҷобӣ буд, равшан маъдум нест. Эҳтимол дорад, ки он аз мухити ҳонаводай ўғоз гардида бошад. Зоро падари шоири аз ҷумлаи мӯтакидон ва дӯстдорони осори Саной, Аттор, Бӯ Алии

Қаландар ва дигар шоирони мутасаввиф буда, пайваста дар вактҳои холигиаш аз кори тичорат ашъори онҳоро мутолиъа мекардааст. Муалифони шарҳи ҳолҳои Мухаммад Иқбол навиштаанд, ки шоир ҳангоми дар мадрасаи ибтидой таҳсил намуданаш дар баробари забонҳои арабиву урду забони форсиро аз донишмандони маъруфи он айём Мавлави Мир Ҳасан меомӯзад ва бо ташвики ў ба гуфтани шеър ба забони урду шурӯй мекунад. Шояд М. Иқбол баъди соли 1895 ба коллечи давлатии Лоҳур барои фарогирӣ маълумоти оли ворид гардиданаш бо забони форсӣ шеър гуфта бошад.<sup>4</sup> Аз ин давра аз шоир абёти пароканда ба забони форсӣ бокӣ мондааст. Ошной бо фаъолият ва мутолиъаи осори алюма Иқбол нишон медиҳад, ки бо вучуди дар байнӣ солҳои 1904-1914 бештари вакти ҳудро ба омӯзиши тадрис ва таҳқики осори мутафаккирони машҳури Шарқ (Абӯнаси Форобӣ, Абӯали ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ, Ибни Рушд, Махмуди Шабистарӣ, Носири Ҳусрав, Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ), таърихи адабиёти форсӣ, афкори фалсафии Ғарб ва эҷоди ашъор ба забони урду сарф кардан ў сари ҳар чанд вакт ба забони форсӣ ҳам шеърҳои дилнишин сурудааст. Шоири тозаҳаёлу дурандеш ҳанӯз дар шеърҳои дар ҳамин давра навиштааст ба мардум муроҷиат менамояд, ки бедор ҷаванду ба таҳаввулоти ҳаёт бо дидай ибрат нигаранд ва аз сиёсати мустабидонаи истеъморгарону беадолатихои онҳо огоҳ гардида ва хулосаи зарури бароранд. Ўзити мустамликадорони золим ва макому мартабаи бузурги дар ҳаёту ҷомеъа доштаи ҳалқҳои зердасту заҳматкаши Машриқзамин ва аҳамияту зарурати аз озодиву истиқлоният вokiф соҳтани мардумони кишварҳои Ҳоварро аз ҷумлаи вазифаҳои асосии шеър ва шоир медонад. Аз ин нуктаи назар ва таҷассуми ҷунин аҳдоғу матолиб нахустин маснавиҳои нисбатан муғассали форсии фалсафии М. Иқбол “Асрори ҳудӣ” (таълифаш соли 1915) ва “Румузи бехудӣ” (таълифаш соли 1917) ҷолиби диккат ва дорони аҳамияти қалон мебошанд.

Азбаски “Асрори ҳудӣ” аввалин маснавии қалонҳачми М. Иқбол дар мавзӯи барои ў тоза ва ба забони форсии ғайри забони модарии вай (пандобӣ) буд, бинобар ин шоир дар қисмати даромади маснавӣ аз

робитай маънавии худ бо Чалолуддини Румиву Аттор, баландии химмат ва часорату далерии хеш дар бораи ба забони форсӣ дар чунин як мавзӯи фалсафии мураккаб асар навиштани худ сухан ба миён оварда, ба таври бисёр хоккорона ва узроҳона изхор мекунад, ки матлаби ўаз таълифи ин маснавӣ на чилвагар соҳтани маҳорати суханварию ҳунари шоири, балки ба забони мағҳуму гуворои форсии барои ўбегона, вали дарҳӯри баёни афкори баланди ўз тасвир намудани андешаю ақидаҳои шоири адолатчӯю инсонпарвар мебошад:

...Охи гармам, раҳт бар гардун қашам,  
Гарчи дудам, аз табори оташам.  
Хомаам аз химмати фикри баланд,  
Рози ин нӯҳ парда дар саҳро фиганд.  
Қатра то ҳампояи дарё шавад,  
Зарра аз болидагӣ саҳро шавад.  
Шоири з-ин маснавӣ максуд нест,  
Бутпарастӣ, бутгари максуд нест.  
Ҳиндиям, аз порсӣ бегонаам,  
Моҳи нав бошам, тихипаймонаам.  
Хусни андози баён аз ман мачӯ,  
Хонсору Исфаҳон аз ман мачӯ.  
Гарчи Ҳиндӣ дар узубат шаккар аст,  
Тарзи гуфтори дарӣ ширинтар аст.  
Фикри ман аз чилвааш масҳур гашт,  
Хомаи ман шоҳи нахли Тур гашт.  
Порсӣ аз рифъати андешаам  
Дарҳӯрад бо фитрати андешаам.  
Хурда бар мино магир, эй ҳушманд,  
Дил ба завки хурдаи мино бубанд.<sup>5</sup>

Чунон ки мебинем, М. Иқбол дар ин ҷо аз ҳусуси дар сароидани ашъори форсӣ навмашк (маҳи нав) будани худ ва дар ин маснавӣ ба таври хеле кам истифода бурда шудани обу ранги бадей ва ороиши сухан

изхори акида намуда, таъкид мекунад, ки бо назардошти чунин вазъ аз эрод гирифтан ба назми маснавии ў сарфи назар бояд кард.

Агар мо суханҳои дар боби забони форсӣ гуфтаи М. Иқболро бодиккатона аз назар гузаронем, хоҳем дид, ки яке аз сабабҳои ба забони форсӣ рӯ овардану бо ин забон навишта шудани мухимтарин асарҳои шоир ин ба осори дар тайи қарнҳо бо ин забон оғаридашуда дилбасатӣ доштану аз он матолиби дилҳоҳи хешро пайдо карда тавонистан ва ба анъянот содик будани ў мебошад. М. Иқбол дар мактубе, ки 26 августи соли 1932 ба номи донишманди маъруфи Эрон Саъид Нафисӣ навиштааст, зикр мекунад: “Ягона маҳсули зарранамои вучудро сухани форсӣ медонам”.<sup>6</sup>

Сабаби дигари ба забони форсӣ дар таълифи осори фалсафии ҳуд муроҷиат намудани М. Иқбол дар он аст, ки имкониятҳои ин забон барои баёни матолиби ривоҷдоштаи он рӯзгор фасехтару ширинтар ва барои дар анвои гуногуни назм инъикос намудани ҳаргуна мавзӯй мувоғиктару муносибтар буд. Сайид Муҳаммадалии Фаҳри Доиюлисломи Гелонӣ, ки нахустин муҳаққикии осори форсии М. Иқбол дар Хиндустон буд, роҷеъ ба сабаби ба забони форсӣ бештар таълиф ёфтани асарҳои М. Иқбол ва иллати ба ин забон таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир соҳтани шоир чунин навиштааст: “Доктор Иқбол охир эҳсос намуд, ки колаби урду барои ифодаи афкори васеи ў танг аст ва факат форсӣ, ки забони оми Осиё ва забони илмии қадими дунё буда, метавонад хизонаи ганчи тасаввуроти ў бошад. Аз ин ҷиҳат ҷанд сол аст, ки афкори олияи ҳудро дар колаби форсӣ мерезад ва тӯтии шакаршикан шуда ё булбули Шероз гаштааст.”<sup>7</sup> “Дар ҳакиқат, шоири тараққиҳоҳу инсондӯст М. Иқбол ният ва боварӣ дошт, ки тавассути асарҳои форсиаш на танҳо ба дили ҳалкҳои Ҳиндӯ Покистон, балки ба дили мардуми дигар қишварҳои Аҷам, аз қабили Афғонистон, Эрон ва Туркия роҳ ёфта, онҳоро ба муқобили истеъморгарони Ғарб муттаҳид менамояд ва барои ба даст оварданӣ озодӣ ва истиқлолият раҳнамун месозад:

Ачам аз нағмаам оташ ба чон аст,  
Садои ман дарои корвон аст.  
Худоро тезтар хонам чу Үрфӣ,  
Ки раҳ хобидаю маҳмил гарон аст.<sup>8</sup>

Аз ин чихат М. Иқбол меҳост ва ба ҷунин ҳулосае ҳам омада буд, ки забони форсии аз истифода бароварда ва маҳдудсоҳтаи истеъмолгарони англисро аз вартаи ҳалокат қашида, бар зидди сиёсати ғайриинсонии пешгирифтai онҳо нигаронад ва дар айни замон мардуми мустаъмиротро аз ҳилаву найранги мустамликадорон огоҳ созад. Илова бар ин М. Иқбол нисбат ба забони форсӣ ҳамчун ба забони тамаддуни қадимию домандори саршори афкори умумиинсонӣ ва забони интишори дини мубини ислом ҳам эҳтироми фаровон мегузошт ва арзишу ахамияти зиёд коил буд.

Агарчи Муҳаммад Иқбол дар маснавии “Асрори ҳудӣ” ба таври хеле ҳоксорона аз забони форсӣ огоҳии комил надоштан ва аз воситаҳои тасвири бадей ба таври зарурӣ истифода набурданашро ёдоварӣ мекунад, аммо дар ҳакикат, дар ашъори ў ягон лафзае ё таркибе ба назар намерасад, ки он аз доираи қоиди сарфу нахви забони форсӣ каме ҳам берун бошад. Мутолиъаи осори М. Иқбол нишон медиҳад, ки ў бештар ба баёни маънӣ ва фикрҳои баланду бикр диккат дода, ба истифодай санои шеъри ва воситаҳои тасвири бадей эътибори маҳсус намедиҳад. Дар ҳар сурат тавассути осори М. Иқбол дар муҳити Ҳинд ба колаби забони форсӣ рӯхи тоза медамад ва он ба шакли забони адабӣ аз нау зинда мегардад. Муҳаммад Ҳусайн Машоҳи Фариданӣ ба ҳамин ҳидмати шойистаи ситоиши М. Иқбол ишора намуда, навиштааст: “Иқбол забони форсиро, ки дар он аср факат барои навиштани лавҳи қабр ё кутуби мазор ё нусхаи ҳакимони юнонӣ ба кор мерафт, дубора ба шакли як забони адабӣ зинда кард.”<sup>9</sup>

Бо мурури замон бар асари саъю кӯшиш ва омӯзиши пайваста забондонии М. Иқбол такмил ёфта, мукаммалтар мегардад ва маҳорати суханварии ў бештар инкишоф меёбад. Адабиётшиноси мусоири

Покистон Манзурулхак дар боби сахми М. Иқбол дар ривочу равнаки шеъри форсӣ дар Хинду Покистон чунин мегӯяд: “Шеъри форсӣ дар Хинду Покистон ба вучуди марҳум Мухаммад Иқбол музаяйн ва ороста шуд. Вай на танҳо яке аз бузургтарин шуарои форсигӯи Покистон маҳсуб мешавад, балки бояд ўро бехтарини шуарои форсигӯи аси хозир шумурд. Вай на танҳо забону адабиёти форсиро дар Хинду Покистон зинда нигоҳ дошта ва онро тарвичӯ равнак дода, балки шеъри форсиро ба муңтаҳои камол расонидааст.”<sup>10</sup>

Худи М. Иқбол дар манзумаи “Човиднома” (тавлифаши солҳои 1929-1932) дар бораи ба ҳадди камолот расидани маҳорати шоирӣ ва забондонии худ ишорае дорад. Мувоғики нишондоди он М. Иқбол ҳангоми бо ҳамроҳии Ҷалолуддини Румӣ сайру гашт намудан дар “Коҳи салотини Машриқ” бо Нодиршоҳи Афшор дучор меояд, ки ў ба М. Иқбол чунин муроҷиат намуда, мегӯяд:

Хуш биё, эй нуктасанчи ховарӣ,  
Эй ки мезебад туро ҳарфи дарӣ,  
Маҳрами розем, бо мо роз гӯй,  
Он чӣ медонӣ зи Эрон, боз гӯй.<sup>11</sup>

Ин ишора мерасонад, ки сухани форсии М. Иқбол мисли шоирону суханварони соҳиби забони дарӣ пухта, гуворо ва пурмӯҳтаво мебошад ва нозуни зебой ва ширинию хушоҳангии ин забонро ҷилдагар месозад.

М. Иқбол дар маснавии қаблан ёдоваршудааш дар бораи дар фалаки Мирриҳ бо мунаҷҷими донишманди форсигӯ ҳамсӯҳбат гардидани худ таваққуф намуда, забони осмониву фариштагон, забони сокинони Мирриҳ будани дариро зикр мекунад:

Ошнои расму роҳи ҳар тарик,  
Ошкор аз ҷашми ў фикри амик.  
Одамиро диду чун гул баршукуфт,  
Дар забони Тӯсиву Ҳайём гуфт.  
Нутқу идроқаш равон чун оби чӯ,

Махви хайрат будам аз гуфтори ў.

Ин ҳама хоб аст, ё афсунгарӣ,

Бар лаби мирихиён ҳарфи дарӣ.<sup>11</sup>

М. Иқбол нисбат ба забони форсӣ, ки онро тавассути осори гаронбахои худ аз нестӣ ва доираи танг начот ва раҳои баҳшида, болу пар ато намуд, меҳру муҳаббати фаровон дошт ва бузургтарин дарёфтҳои зехнӣ, фикр ва аклонии худро ба василаи он баён кард ва ахли илму адаб ва ҳаводорони қаломи ҳешро аз онҳо огоҳ соҳт. Бинобар ин забони форсӣ барои ў ба манзалаи забони модарӣ хизмат мекард ва азизу мӯҳтарам буд. Беҳуда нест, ки М. Иқбол ҳатто ҳангоми ин ҷаҳонро падруд намудани худ (ним соат пеш аз маргаш) бо ҳамин забон ин шеърро ба забон оаvrдааст:

Суруди рафта боз ояд, ки н-ояд,

Насиме аз Ҳичоз ояд, ки н-ояд.

Саромад рӯзгори ин факире,

Дигар донои роз ояд, ки н-ояд.<sup>12</sup>

Хулоса, Муҳаммад Иқболи Лоҳури дар боби муҳофизату эҳё ва ривоҷу равнаки забони форсӣ ва нигоҳдошту густариши назми форсизабони Ҳиндӯ Покистон хидмати бузург ва шоистаи таҳсинero анҷом додааст. Донишманди шаҳири Эрон шодравон С. Нағисӣ ба хидматҳои бузурги дар ҳакқи забону адабиёти форсӣ анҷом додаи М. Иқбол баҳои баланди сазовор дода, барҳақ фармудааст: “Суҳансароёни форсизабон таъбироте чанд монанди “Масҳонафас”, “Масҳодам”, “Исонафас”, ва назири онҳо ҳамвора дар бораи пизишкони ҳозиқ, ки мурдаро зинда мекунанд, ба кор бурдаанд. Дар замони мо. ингуна таъбирот дар бораи аллома Муҳаммад Иқбол - сароянда ва ҳакими бузург муносибтар аст. Зоро ки вай адаби форсӣ ва забони форсиро, ки дар Ҳиндӯ Покистон беш аз сад сол мурда буд, ба дами масҳоии худ зинда кард ва чунон зиндагӣ баҳшид, ки аз даврони пеш аз марг ҳам нурӯмандтару бурӯмандтар шуд. Ин корро камтар касе тавонистааст дар ҷаҳон бикиунад. Иқбол муассиси ҷадиде дар адабиёти милали исломӣ ва маҳсусан порсизабон метавонад башумор ояд. Эъҷози вай дар ин аст, ки

мардуми ховарзамиро чунон аз хоби гарони чандсола барангехт, ки мояи шигифтагии ҷаҳониён шуд.”<sup>13</sup>

### НОМГҮИ ОСОРИ ИСТИФОДАШУДА

- 1.“Sources of Indian Tradition”, Delhi, 1963. P.749
2. Н.И. Пригарина. Поэзия Мухаммада Икбала, Москва, 1972, с.3-18, 182-186; А.Фаффоров. Муҳаммад Иқбол, Душанбе, 1977, с.10-35, 194-216
3. К.М. Паникар. Очерк истории Индии, перевод с английского Л.А.Владимирского и Ю.В.Каменского, Москва, 1961, с.293. 307.
4. А. Фаффоров. Муҳаммад Иқбол, с.48.
5. Аллома Муҳаммад Иқбол. Қуллиёти форсӣ, Исломобод, Граффити, 1997 с.28.
6. Иқбол аз назари Эрониён, мураттиб Ҳоча Абдулҳамиди Ирфонӣ, Қарочӣ, 1957, с.106.
7. Ҳамон ҷо, с.187-188.
8. Аллома Муҳаммад Иқбол. Қуллиёти форсӣ, с.146.
9. Иқбол аз назари Эрониён, с.187.
10. Манзурулҳақ. Шеъри форсӣ дар аҳди ҳозир, мачаллаи “Ҳилол”, моҳи ноябр 1953, с.48-49.
11. Аллома Муҳаммад Иқбол. Қуллиёти форсӣ, с.360, 323.
12. Муҳаммад Иқбол. Армуғони Ҳичзор, Ҳайдаробод, с.16.
13. Иқбол аз назари эрониён, с.110-111.

*Алии Муҳаммади Ҳорсонӣ*

## **ҒАЗАЛИ ФОРСИИ МУҲАММАД ИҚБОЛ**

Пеш аз он, ки дар бораи ғазали Муҳаммад Иқбол сухан ба миён ояд, меҳоҳам роҷеъ ба пайдарҳамии Куллиёти форсии аллома бо ду-се ҷумла ибрози ақида намоям. Куллиёти форсии Муҳаммад Иқбол аввалан дар Эрон ва баъдан дар асоси ҳамон нашри эронӣ ва бозёфти тозаи муҳаккини Академияи Иқбол соли 1990 дар Лоҳури Покистон ба табъ расидааст. Дар айни ҳол нашри Лоҳурии Куллиёти форсии Иқболро метавон аз нашрҳои комилтарини ашъори форсии шоъир донист, ки дар он пайдарҳамии кутуби шеърҳои ўзбеклан ҷой дода шудааст: 1. Асрор ва Румуз; 2. Паёми Машрик; 3. Забури Ачам; 4. Ҷовиднома; 5. Маснавии “Пас чи бояд кард, эй ақвоми Шарқ?”, маъя “Мусоғир”; 6. Армуғони Ҳичоз. Китоби “Асрор ва Румуз” соли 1915, китоби “Паёми Машрик” соли 1923, китоби “Забури Ачам” соли 1927, китоби “Ҷовиднома” соли 1932, китоби “Пас чи бояд кард, эй ақвоми Шарқ? маъя “Мусоғир” соли 1936 ва китоби “Армуғони Ҳичоз” соли 1938 ба чоп расидаанд ва мураттибони лоҳурии Куллиёти форсии Муҳаммад Иқбол дар нашри соли 1990 аз нигоҳи илмии матншиносӣ ин хронология-пайдарҳамиро тавонистаанд ба хубӣ риоя намоянд. Ин тарзи ҷобаҷогузории Куллиёти форсии Иқбол, аз як тараф зинаҳои эҷодиёти ашъори форсии шоъирро муайян намояд, аз ҷониби дигар, барои муҳаккини он равиши таҳқиқро осон месозад, яъне дар ин Куллиёт ҷеҳраи эҷодии адиб аз оғоз то анҷом ҳеле ва ҳеле рӯшан ифода ёфтааст, ки хотат ба шарҳу баррасӣ.

надорад. Дар хамин чо зарур ба ёдоварист, ки Мухаммад Иқбол ба ғазал - ин жанри суннатии адабиёти Шарқ ханўз аз чавони марок зохир намуда, дар пайравии устоди аввалинаш Доги Дехлавӣ ба забони модарӣ - урду ғазал меғуфт. Андешаи фавкро иқболшинос Дуктур Човид Иқбол - писари Мухаммад Иқбол ба таври зайл тайиид менамояд:..."дар замони донишҷӯи Иқбол (дар Лоҳур - А.М.Х.) ғазалҳое ҷанд аз ў (ба забони урду - А.М.Х.) дар мачаллаи "Забони Дехли" ба ҷоп расидаанд".<sup>1</sup> Ин гуфта шаҳодат бар он мебошад, ки аллома Иқбол баробари ба шеъргӯи шурӯй намудан асосан қӯшиши ғазалгӯи намуда, минбаъд, тавре ки аз Куллиёти ў бармеояд, дар шеър чаҳорҷӯбай арӯзо ба хубӣ ва латифи риоя мекардааст.

Дар Куллиёти форсии Мухаммад Иқбол чун бунёдгузорону побарҷойдорони назми форсӣ - тоҷикӣ аз лиҳози шакл анвои зиёди шеъри, монанди маснавӣ, ғазал, китъа, дубайтӣ, фардия, тарона ва ғайра мавриди таваҷҷӯхи суханвар буда, ангезаи сувари ҳаёли шоъир ба бархе аз ғунаҳои ёдшуда аз лиҳози завки ў микдоран ғуногунҳачму ғуногунтэйдод мебошад. Яъне шоъир баробари баёни шӯру шавқи андешаҳои худ аз баъзе анвои шеъри бештар ва аз баъзе онҳо камтар суд чустааст.

Аз анвои шеърие, ки Мухаммад Иқбол дар Куллиёти форсӣ байд аз жанри маснавӣ ба он бештар муроҷиат менамояд, ин пуркорбурдатарин ва мутадовилттарин колаби шеъри форсигӯён ғазал ба шумор рафта, асосан ғазали шоъир дар китобҳои "Паёми Машрик" ва "Забури Аҷам" - и ў гирдовари шудаанд. Дар "Паёми Машрик" 44 ғазал, ки адабиётшиноси точик A. Fafforov 42 ғазал хисоб кардаанд<sup>2</sup> ва дар "Забури Аҷам" хиссаи аввал 52 ва хиссаи дувум 73 ғазал, ки A. Fafforov 75 ғазал хисоб кардаанд,<sup>3</sup> шомил мебошад. Зарур ба таъкид аст, ки шеърҳои "Орзу", "Монанди сабо ҳезу вазидан дигар омӯз", "Эй ғунчай хобида, чу нарғис нигарон ҳез!" ва "Хоча аз хуни раги музdur созад лаъли ноб" аз китоби "Забури Аҷам" ба хисоби A. Fafforov ғазал шуморида шудаанд. Вале ин шеърҳо аз рӯи соҳти худ навъҳои шеърии мусаллас ва мухаммас мебошанд. Аниқтараш "Монанди сабо ҳезу

вазидан дигар омўз” мусаллас, “Эй гунчай хобида, чу нарғис нигарон хез!” мухаммас, “Орзу” ва “Хоча аз хуни раги муздур созад лаъли ноб” мусалласи тарчеъ мебошанду бо соҳтори ғазал ба ҳеч вачх алокамандие надоранд.

Ба гайр аз шумораҳои дар боло ишораёфта дар китоби “Паёми Машриқ”, шеърҳои “Гули нахустин”, “Милоди Одам, “Инкори Иблис”, “Иғвои Одам, “Шоъир”, “Кашмир”, “Бандагӣ” агарчи номгузорӣ шудаанд, бо соҳту мӯҳтавои худ бе ҳеч як баҳси иловагӣ аз ғазалҳои Муҳаммад Иқбол мебошанд.

Ғазал будани ин шеърҳои номгузоришударо худи Иқбол дар шеъри “Шоъир” ин тавр ифода намудааст:

Чу зи бобаи баҳорӣ қадаҳе кашида ҳезам,

Ғазале дигар сароям ба ҳавои навбахоре.<sup>4</sup>

Дар ин ҷо бегумон аллома Иқбол дар шакли ғазал қаломи мавзун гуфтани худро мадди назар дорад. Барои он ки ба ин андеша қаноатманд бошем, ба шеъри “Кашмир”, ки ба талаботи ғазал ҷавобгӯй аст, таваҷҷӯҳ намоед:

Раҳт ба Кошмар кушо, кӯҳу талу даман нигар,

Сабза чаҳон - чаҳон бубин, лола чаман- чаман нигар.

Боди баҳор мавҷ-мавҷ, мурғи баҳор фавҷ - фавҷ,

Сунбулу сор завҷ - завҷ бар сари норван нигар.

То нафитад ба зинаташ ҷашми сипехри фитнабоз,

Баста ба ҷеҳраи замин бурқаъи настараён нигар.

Лола зи хок бардамид, мавҷ ба оби чӯ тапид,

Хок шарап - шарап бубин, об шикан - шикан нигар.

Захма ба тори соз зан, бода ба сотгин бирез,

Кофилаи баҳорро анҷуман - анҷуман нигар.

Духтарақе, баражмане, лоларуҳе, саманбаре,

Ҷашм ба рӯи ў кушо, боз ба ҳештан нигар!<sup>5</sup>

Муҳаммад Иқбол ин ғазалро дар баҳри раҷази мусаммани маҳбун, ки арконаш ба муфтаъилун мафоъилун муфтаъилун мафоъилун (-УУ-/У-У-/УУ-/У-У-) баробар мебошад, навиштааст. Ин баҳр дар шеъри

ишкиву тавсифи зебой, бахусус газал серистеъмол буда, имрӯз ҳам хеле инишор дорад ва хичои “ан” калимаҳои кофияро муттаҳид менамояд. Радифи газал аз калимаи “нигар” иборат аст. Дар ин ҷо танҳо ҳусли таҳаллус намерасад ва бояд гуфт, ки аксари газалҳои Иқбол бидуни ҳусли таҳаллус мебошанд. Яъне, газали болой ба ҷуз ҳусли таҳаллус дигар ҳусусиятҳои жанри газалро шомил буда, мавзӯи он, ки тасвири баҳори назаррабои Кашмир аст, низ ҳамирмояи газалро ташкил медиҳад. Мисраъҳо ва ҳатто байтҳои газал ҳамчун занчири пай дар пай омада, ҷандон истиқлол надоранд ва як саҳнаи комили мавҷудро рӯйхамрафта дар ҳуд таҷассум намудаанд. Ҳамин аст намунаи газали Иқбол. Ин навъ газали бо сарлавҳа омада дар китоби “Забури Аҷам” якстост бо номи “Дӯъо”, ки аз ҳафт байт иборат мебошад. Ҳамин тавр, агар газалҳои дар “Паёми Машриқ” ва “Забури Аҷам” омадаи Муҳаммад Иқболро ҷамъ намоем, төъдоди он ба 181-то мерасад. Ин шумора ҳанӯз ҳадди ниҳоии газалҳои Куллиёти форсии шоъир нест. Мо боз бо газали аллома дар маснавиҳои “Човиднома” ва “Мусофир” дучор меоем. Дар маснавии “Човиднома” шаш газали Иқбол, ки аз онҳо ду газали шоъир “Бо нашъаи дарвешӣ дарсозу дамодам зан” ва “Бигзар аз Ҳовару афсунни Афранг нигар” аз китоби “Забури Аҷам” иқтибос шудаанд ва ду газал дар маснавии “Мусофир” омадаст. Яъне, дар ин ду маснавӣ боз шаш газали форсии ў вобаста ба рафти мӯҳтавои маснавиҳо омадаст. Ҳамин тавр, шумораи умумии газалҳои шоъир дар Куллиёти форсӣ 187-тост. Вобаста ба маснавиҳои зикршудаи Иқбол ва истифодаи жанри газал дар онҳо барои ифодаи андешаҳои гуногун, як ҷизи дигарро набояд нодида гирифт, ки адид ба ҷуз газалҳои ҳудаш дар ин ду маснавӣ ҳамчунон ду газал аз Ҷалолиддини Румӣ, як газал аз Мирзо Асадуллоҳи Ғолиб, як газал аз Носири Ҳисрави Қабодиёнӣ, як газал аз Фотима, ки бо таҳаллуси Қурратулаъӣ Тоҳира эҷод мекард, ва як газал аз шоъири ҳиндустонӣ Бҳаратенду Ҳаришчандра, ки ўро Муҳаммад Иқбол Бартарии Ҳарӣ ном монда, газалашро ба ниҳояти самимиву равонӣ дар 5 байт аз ҳиндӣ ба форсӣ тарҷума карда буда, ҷамъян шаш газали иқтибосро барои таъииди андешаҳои ҳуд мавриди истифода қарор додааст.

Аз 187 ғазали Куллиёти форсии Мухаммад Иқбол ҳамагӣ ҳашт ғазали он бо ҳусни таҳаллус хотима ёфта, мутабокӣ бидуни таҳаллус эҷод шудаанд. Ба гумони факир ў дар ғазалҳои бе таҳаллуси ҳуд мактаъи ғазалро онҷунон нишонрасу барҷои мегӯяд, ки ҳоҷат ба ҳусни таҳаллус дар ғазали ў намемонад. Ҷизи дигаре, ки дар рафти мутолаъи ғазалҳои Иқбол ба ҷашм расид, ин дар таври ҷобаҷгузории ғазал мебошад. Ғазали шоъир дар ин китобҳо на ба таври девонсозии гузаштагон аз рӯи алифбои ниёгон дар истифодаи ҳарфи охири байти аввал сомон ёфтааст, балки дар назари аввал ба таври парешон. Вале дар асл ин тавр нест. Адиби рӯзгордидаву корандӯхта бо шуморагузорӣ ба ғазалиёташ ва умуман эҷодиёташ тавонистааст пайдарҳамии эҷоди онҳоро барои хонанда намоиш дихад ва ҳар ғазале аз аввал то ба охир, яъне аз ғазали I то 187 зинаҳои диди шоъиронаи ў ба оламу одам будааст. Тавре гуфтем, ин пайдарҳамӣ ё ҳронология кори тадқику таҳқиқи иқболшиносонро ба ҷандон осон менамояд.

Иқбол ғазал мегӯяд. Ў бо шавқу завқ, бо меҳри саршор барои рафъи ниёзҳо ғазал мегӯяд, барои рафъи ниёзҳои мардуме, ки ўро аз дуру ҳаздик ихота намудаанд:

Ғазал он гӯ, ки фитрат сози ҳудро парда гардонад,  
Чи ояд з-он ғазалхоне, ки бо фитрат ҳамоҳанг аст.<sup>6</sup>

Дар ғазали дигаре гӯяд:

Ба ин баҳона дар ин базм маҳраме чӯям,  
Ғазал сарояму паймони ошно гӯям.<sup>7</sup>

Ва:

Боз ба сурма тоб дех, ҷашми карашмазойро,  
Завқи чунун дучанд кун шавқи ғазалсаройро.<sup>8</sup>

Мухаммад Иқбол аз шоъирони тавоное буд, ки дар эҳёи ғазали форсӣ муваффакияти ҷашмгире, ҳам аз нигоҳи сурат, яъне соҳту бости ғазал ё бурунмояи он ва ҳам аз нигоҳи сират, яъне мӯҳтаво ё дарунмояи он, ба даст оварда. Ғазали Иқбол қашмакаши дарунии ҳолиси зотӣ ва ботинии ўро қашф мекунад. Ў дар эҳёи ғазал дар нимаи аввали садаи бисти адабиёти форсу тоҷик қадамҳои ҷиддӣ гузошта, ибтикори ҷолиб

аз худ зохир намудааст. Дар баробари жанрҳои дигари Куллиёти форсии Мухаммад Иқбол, хусусиятҳои жанрӣ ва маҳсусиятҳои системаи симоофарии ғазалиёти ў, умумият ва тафовути онҳо дар нисбати ғазалсароёни классик тадкиқоти муфассал ва маҳсусро такозо мекунад, ки аз ин боб дар ин муҳтасар маълумоти мукаммал додан гайри имкон аст. Ба таври фишурда мебояд гуфт, ки ғазали Мухаммад Иқбол бо тамоми ҳастӣ ва шукӯҳу шаҳомати худ ғазали Мухаммад Иқбол буда, он аз вучуди ў тавассути аклу хираду заковат бурун часта, рӯи коғаз омадаасту аз сарчашмаи ноби ғазалсароёни гузаштаи адабиёти форсӣ оби мусаффо ва ба тадбирае шириин ҳӯрдааст. Ў пеш аз он, ки ғазал гӯяд бо эҷодиёти саромадони адабиёти форсизабон, монанди устод Рудакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Анварӣ, Саъдӣ Шерозӣ, Саноии Ғазнавӣ, Аттори Нишопурӣ, Мавлоно Чалолиддини Румӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Ҳучандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Бедил, Назирӣ Нишопурӣ ва монанди инҳо ошноии ҳамаҷониба дошту ишонро дар навиштаҳояш гаштаву баргашта бо неки ёд кардааст. Шоъир дар мақтаъи ғазале аз Румӣ ёдовар шуда мегӯяд:

Мутриб, ғазале, байте аз муршиди Рум овар,  
То ғӯга занад ҷонам дар оташи Табрезе.<sup>9</sup>

Ў Ҳоча Ҳофизро бад-ин тарика сифат мекунад:

Танам гуле зи хиёбоне ҷаннати Кашмир,  
Дил аз Ҳарими Ҳичозу наво зи Шероз аст!<sup>10</sup>

Иқбол шеъри Назириро чунон меписандад, ки гуфтааст:

Ба мулки Чам надихам мисраи Назириро,  
"Касе, ки кушта нашуд, аз қабилаи мо нест".<sup>11</sup>

Аллома Иқбол дар корбасти ғазал бештар ба Мавлонои Рум ва Ҳоча Ҳофиз такя намуда, аз соҳту мӯҳтавои ғазали ишон баҳраёб гардида, дар навбати худ тавонистааст бо навҷӯҳояш вобаста ба давру талаботи замон ба муваффакиятҳои эҷоди нойил гардад. Бештари ғазалҳои "Паёми Машриқ" ва "Забури Аҷам" дар татаббӯи Мавлонои Рум ва Ҳоча Ҳофиз эҷод шудаанд. Шоъири садаи бистум дар ин қабил ғазалҳояш илова ба вазну қавоғӣ ва радиғ таркибу дар гуфтаҳои

ишон истифодашударо айнан иқтибос кардааст ва аз хайси мазмуну андешаронӣ кӯшидааст ба онҳо наздиктар гардад. Ғазалҳои дар пайравии Румӣ ва Ҳофиз эҷодкардаи Мухаммад Иқбол аз он шаҳодат медиҳанд, ки вай аз ўҳдаи ин кор сарбаландона баромада тавонистааст. Намунае аз Мавлонои Рум:

Хар нафас овоз ишқ мерасад аз чаппу рост,

Мо ба фалак меравем, азми тамошо кирост.

Худ зи фалак бартарем в-аз фалак афзунтарем,

З-ин ду чаро нагзарем, манзили мо кибриёст!<sup>12</sup>

Иқбол ба ин ғазали Румӣ пайравӣ карда мегӯяд:

Гиряи мо беасар, нолаи мо норасост,

Ҳосили мо сӯзу соз, як дили хуниннавост.

Шӯълаи даргир зад дар ҳасу ҳошқи ман,

Муршиди Румӣ, ки гуфт: “манзили мо кибриёст”.<sup>13</sup>

Таъсири ғазалиёти Ҳоча Ҳофиз ба ғазали Иқбол бештар мушохидаро мешавад. Ғазалҳои “Чун ҷароғи лола сӯзам дар хиёбони шумо”, “Зиндагӣ ҷӯи равон асту равон ҳоҳад буд”, “Ба шоҳи зиндагии мо намӣ зи ташналабист”, “Сокиё, бар ҷигарам шӯълаи намнок андоз”, “Мо, ки афтодатар аз партави моҳ омадаем”, “Ошиқ он нест, ки лаб гарми ғифоне дорад”, “Агарҷи зеби сараш афсару кулохе нест”, “Дигар зи содадилиҳои ёр натвон гуфт”, “Аз наво бар ман киёмат рафту кас огоҳ нест” ва ғайраи Мухаммад Иқбол ҳамоно ғазалҳои “Эй фурӯғи ҳусни моҳ аз рӯи раҳшони шумо”, “То зи майхонаву май ному нишон ҳоҳад буд”, “Агарҷи арзи ҳунар пеши ёр бехунарист”, “Ҳезу дар қӯсаи зар оби тараёнк андоз”, “Мо ба ин дар на пай ҳашмату ҷоҳ омадаем”, “Шоҳид он нест, ки мӯеву миёне дорад”, “Ҷуз осто ни туюм дар ҷаҳон паноҳе нест”, “Шунидаам сухане ҳуш, ки пири Канъон гуфт”, “Зоҳиди зоҳирпарат аз ҳоли мо огоҳ нест”-и Ҳоча Ҳофизро ба ёд меоваранд.

Ғазалҳои дар пайравии Ҳоча Ҳофиз сурудаи Мухаммад Иқбол, аз нигоҳи усулу бу вазн ва қавоғиву радиф ҳамсон бошанд ҳам, аммо дар онҳо ба осонӣ мазмунҳои тозаи замони Иқбол, масоили ҳудшиносӣ дар

мисоли Шарку Ғарб, хикмати исломий дар чомеъаи нав, баҳусус озодиҳоҳиву истиқлолтабабӣ дар ҷомаи ирфон равшан намоён шуда мейстад ва ҳуди ҳамин намоёнгари он аст, ки ду суханвари нобига дар алоҳидагӣ мақому манзалати ҳудро доранд. Ҳар ду бо мақсаду ҳадафи муайянни ҳуд достони зиндагиро месароянд. Сабаби дар ғазалсарой бештар ба Ҳофиз пайравӣ намудани Иқболро метавон дар он дид, ки образҳои лирикии Ҳофиз монанди қаҳрамони лирикии суханвари қораи Ҳинд аз соҳту тартиботи номусоиди мухиташ на танҳо шикоят меқунад, балки меҳоҳад онро тағиیر дихад, дунёи созгор барои кулли инсонҳо бисозад. Барои ин мардум бояд ба ҳуд оянд, ҳудро бишносанд то рӯҳи созандагӣ дар онҳо бедор шавад, барои расидан ба мақсад талошҳо варзанд ва ғайра. Дар атрофи сухани волои Муҳаммад Иқбол мухаккики сутург Саъид Нафисӣ андешаронӣ намуда навишта буд: “Гӯяндаи бузург он аст, ки мӯқтазиёти замонро тағиир бидиҳад, ҷарҳи рӯзгорро ба майли ҳуд бигардонад, ҳаводиси ҷаҳонро зеру забар қунад Ҳодисае дар таърихи ҷаҳон фароҳам қунад ва ман ба камоли ҷуръат мегӯям, ки ин корро дар таърихи ҷандҳазорсолаи башар танҳо ҷанд тан кардаанд. Аз ҷумла, дар Юнони Қадим Афлотун ин корро карда, дар олами ислом Ибн Сино, пас аз он Мавлоно Ҷалолиддин кард ва охирин касе, ки ин корро кард Муҳаммад Иқбол буд”<sup>14</sup>.

### Ҳофиз мегӯяд:

Зоҳиди зоҳирпараст аз ҳоли мо огоҳ нест,  
Дар ҳакки мо ҳар чӣ гӯяд ҷои ҳеч икроҳ нест.  
Тар тарикат ҳар чӣ пеши солик ояд ҳайри ўст,  
Дар сироти мутсаким, эй дил, касе гумроҳ нест.  
То чӣ бозӣ руҳ намояд, байдаке ҳоҳем ронд,  
Арсаи шатранҷи риндонро мачоли шоҳ нест.  
Соҳиби девони мо, гӯй, намедонад ҳисоб,  
К-андар ин туғро нишони “ҳасбатан лиллоҳ” нест.  
Бар дари майхона рафтан кори якрангон бувад,  
Ҳудфурӯшонро ба кӯи майфурӯшон роҳ нест.  
Бандаи пири ҳароботам, ки лутғаш доим аст,

В-арна лутфи шайху зохид гоҳ ҳасту гоҳ нест.

Хофиз ар бар садр наншинад зи олихимматист,

Ошики дурдикаш андар банди молу чоҳ нест!<sup>15</sup>

Ба истикболи Мухаммад Иқбол аз ғазали фавқ таваҷҷӯҳ намоед, ки ҳочат ба тафсил надорад:

Аз наво бар ман қиёмат рафту кас огоҳ нест,

Пеши маҳфил чуз баму зеру макому роҳ нест.

Дар ниҳодам ишқ бо фикри баланд омехтанд,

Нотамоми ҷовидонам, кори ман чун моҳ нест.

Лаб фурӯ банд аз ғифон, дарсоз бо дарди фирок,

Ишқ то оҳе қашад аз ҷазби хеш огоҳ нест.

Шӯълае мебошу ҳошoke, ки пеш ояд, бисӯз,

Ҳокиёнро дар ҳарими зиндагонӣ роҳ нест.

Ҷурра шоҳинӣ, ба мурғони саро сӯҳбат магир,

Ҳезу болу пар қушо, парвози ту кӯтоҳ нест.

Кирми шабтоб аст шоъир дар шабистони вучуд,

Дар пару болаш фурӯғе гоҳ ҳасту гоҳ нест.

Дар ғазал Иқбол ахволи ҳудиро ғош гуфт,

З-он ки ин навкоғир аз ойини Даҳр оғаҳ нест.<sup>16</sup>

Дар ин ҷо аз пайравии Мухаммад Иқбол ба Фаридуддин Аттор, Бедил ва дигар ғазалсароёни мумтози форсигӯ суханро кӯтоҳ менамоем, зеро ҷанд намунаи овардаи мо намоёнгари он аст, ки аллома бо адібони маъруфи форсу тоҷик ҳамдастониҳои эҷодӣ дошта, бехтарину ҷолибтарин андешаҳои онро идома додаву бамаврид истифода намудааст. Минбаъд тадқику баррасии бадеъӣ ва ғоявӣ-эстетикии ғазалиёти шоъир ин уқдаро доманадортар ҳоҳад қушод. Бар замми ин донистану бакоргириву истифодай забони соддаву рӯшани ниёғон, ҳунармои гайримутакиллифона дар соҳати мусикии шеър ва сувари хаёл Иқболро ба он равона соҳтааст, ки пояи ғазали гузаштагонро устувор созад, бо маъниву мӯҳтавои тоза ва дархурди замону баъдинагон бою ғани гардонад ва монанди инҳо. Ҳак бар ҷониби ин суханвари сутург аст, ки ҳайёташро бе ғазали ноб тасаввур карда наметавонад:

Аз ман хикояти сафари зиндагӣ мапурс,  
Дарсоҳтам ба дарду гузаштам ғазалсарой!<sup>17</sup>

### ПАЙНАВИШТО:

1. Дуктур Ҷовид Иқбол. Ҷовидони Иқбол - Зиндаруд. Тарҷумаи Шаҳиндуҳти Комрон. Покистон, Лохур, 1987 (ҷилди аввал), с.169.
2. Абдуллоҷон Ғаффоров. Муҳаммад Иқбол. Душанбе, Дониш, 1977, с.68
3. А. Ғаффоров. Муҳаммад Иқбол, с. 68.
4. Аллома Муҳаммад Иқбол. Куллиёти форсӣ. Таҳиякунандагони матн Ш. Пӯлодова, Алии Муҳаммадӣ, Ҷ. Додалишо, А. Байзоеv, М. Муҳаммадӣ. Исломобод, Граффити, 1997, с. 169.
5. Аллома Муҳаммад Иқбол. Куллиёти форсӣ, с. 171.
6. Ҳамон ҷо, с. 242.
7. Ҳамон ҷо, с. 176.
8. Ҳамон ҷо, с. 181.
9. Ҳамон ҷо, с. 181.
10. Ҳамон ҷо, с. 187.
11. Ҳамон ҷо, с. 180.
12. Ҷалолиддини Румӣ. Ҷевони Қабир (ҷилди аввал). Душанбе, Адаб, 1992, с. 17.
13. Аллома Муҳаммад Иқбол. Куллиёти форсӣ, с. 184-185.
14. А. Ғаффоров. Муҳаммад Иқбол, с. 173.
15. Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт. Душанбе, Ирфон, 1983, с. 111.
16. Аллома Муҳаммад Иқбол. Куллиёти форсӣ, с. 230.
17. Ҳамон ҷо, с. 245.

Ноябри соли 1997

*Шамсиiddини Нуриддин*

## ИҚБОЛ ВА МАВЛОНО

Маро бингар, ки дар Хиндустон дигар намебинӣ,  
Бараҳманзодае рамзошнои Руму Табрез аст.

Муҳаммад Иқболи Лохурӣ (1877-1938) бузургтарин мутафаккир ва шоъири форсизабони карни XX-и Хиндустонӣ, бо шахсияту истеъоди нотакрор ва осори бебаҳояш дар таърихи тамаддуну фарҳанг ва шеъри исломии мамолики қаламрави забони форсӣ ва хорич аз он нақши тоза ва мақоми пояндае дорад. Садсолаи оҳири ин тамаддуни бузурги адаби форсӣ бидуни ном, андешаву хикмат ва назми инқилобии ў мутасаввир нест. Ҳақ ба ҷониби Маликушишаро Баҳор аст, ки фармуда: “ Карни ҳозир ҳосаи Иқбол гашт”.

Дар бораи Иқбол андешаю афкори динию фалсафӣ, иҷтимоио ахлоқӣ ва дигар ҷавониби муҳимми осору падидаҳои тозаи эҷодиёт ва ҳаллоқиятҳои ў дар назм мухакқикини Ҳинду Покистон, Афғонистону Эрон, Англису Олмон, Итолиёву Испониёву Араб, Тоҷикистону Ўзбакистон, Руссия ва дигар мамолики Шарқу Ғарб баҳсу андешаҳои пуриҳтилоф ва домандоре доранд.

Агар иддае ўро мусулмони мутаассиб ва ҳомии ислому мӯқаддасоти он шиносанд, дигарон дар симояш танҳо шахсияти дунявию мӯҷоҳиди инқилобиро ҷустаанд. Баъзе ўро мӯқассири андешаи тақсимоти марзии Ҳинд ба Ҳинду Покистон ва дигарон дар шахсияти ў пешвои ваҳдати исломии Шарқ ва мутасаввифи бузурго диданд. Баъзе аз Иқболшиносон дар симо ва суханонаш рӯҳи илҳомбахши ҳаракатҳои

озодихохонаи мамолики мусулмони Шарқ бар алайхи истибоди мустамликавӣ таҳқиқ намуда, баҳсҳое дар боби истиқболи Иқбол ва ҳамраъии аз ҳаракот ва инкилоботи большевикӣ намудаанд. Бақия, ки бештар аз шеърият ва истеъоди халлокии ў дар назми форсӣ баҳс густурдаанд, низ аз ин муҳолифатҳо дар арзёбии шеъри Иқбол бар канор намондаанд. Чанде ўро пайраву мӯкаллиди андеша ва тарзи шеъри мавлонои Руму Хоғизи Шерозӣ, Носири Хисраву Саъдии Шерозӣ ва гайра дониста, қисмате дар симояш пайғамбари тозаи суханро ҷустуҷӯ кардаанд. Вале мусаллам аст, ки ихтилофҳои мавҷуда дар боби шинохти Иқбол, афкор ва шеъри ў, на аз тасаввuri муғризи мӯҳакқикин, балки барҳак аз ҳуди эҷодиёти ин эҷодкори нобига маншაъ мегиранд. Зоро Иқбол чунон ки ёд намудем, қабл аз он ки шоъири бузурге бошад, мутафаккиру файласуфи мутабахири шинохтаи хикмати то исломию Исломии Шарқ ва дорандай огоҳи хикмат ва равияҳои гуногуни фалсафаи Ғарб низ буда, дар ин маҷмӯъ дар осор ва андешаҳои шоиронааш ҷилдигар шудаанд.

Бар ин асос, осори Иқбол на шеъри таҳаюли оростваву пероста ба ҳунари шоъирона, балки қабл аз ҳама ибрози хикмати ҳадафманд ва пайгири як файласуфи андешаманди давронсози нобигаест, ки наметавонад дар зуруфи тасаввуроти маҳдуда ва ҳадафмандиҳои муғризонаву колабҳои маъмулии пазиришу инкор гунҷоиш дошта бошад.

Иқбол ва мероси ў болотару амиктар аз он аст, ки мӯҳакқикин аз он натиҷагирий кардаанд. Андешаҳои мутафаккири бузург баҳри амик ва пурталотуму мавҷҳезест, ки ниёзманд ба андозаи кифоят ва ҳадафи муаяйани хеш аз он истифода намуда, бар мабнии диди инфиродӣ ба он қазоват кардааст. Ба ҳамин далел буда, ки мӯҳакқикини Иқбол таҳти таъсири ғулуви амвоҷи андешаҳои шоъири бузург, аз ў мӯҷассамаҳои мутанавеъе дар сурати мусулмони мутаассибу мубаллиғ ва ҳамраъии инкилоби большевикӣ, таҷхиясози Ҳиндустону ватанпариши инкилобӣ, сарҳалқаи идеологии ваҳдати муслимани Шарқу душмани хикмати Ғарбу миллатгарои исломӣ ва амсоли он ба вучуд овардаанд. Вале мӯҷассамаи

шахсият ва андешаҳои Иқбол танҳо замоне метавонад мукаммал ва ё ба асл наздик соҳта шавад, ки агар занчири мусалсалали андешаҳои шоъири ҳаким дар маҷмӯй бар заминай айнияти воқеъии он баррасӣ ва таҳқиқ шавад.

Риояи ин асл дар Иқболшиноси тазими шинохти воқеъӣ ва кӯшодест бар дарки моҳияти аслий ва розе, ки дар ниҳод ва тору пуди сухани волои ў ниҳон ва нуҳуфта аст.

Дар Иқболшиноси мавзӯи робитаи маънавии Муҳаммад Иқбол ва Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ аз муҳимтарин ва домандортарин масъалаҳост. Зоро бе таҳқиқоту баррасии ин мавзӯи шинохти Иқбол, моҳияти хикмати ў, қашфи рӯҳоният, рози мағҳумҳои худию бехудӣ ва пайдӯи пайғомҳои андешаманди нобиг ба наవъи башар ва хосса муслимини Шарқ мутасаввир ба асли ҳақиқат наҳоҳад буд. Таҳқики ин мавзӯи калидест ифшогари ҳамон рози ниёзе, ки шоъир дар маснавии “Асрори худӣ” ба он ишорат кардааст:

Ҳеч қас розе, ки ман гӯям, нагуфт,  
Ҳамчӯ фикри ман дури маънӣ насуфт.

Фазои ин мавзӯи ба андозае паҳновар аст, ки онро наметавон дар як гузориши маҳдуд ҳаллу фасл ва ҷузъ ба ҷузъ ташреху тавзех намуд. Дар айни замон, бо натиҷагириҳои муҳтасар метавон ба самтҳо ва ҷанбаҳои асосии ин робитаи пурфайзи маънавӣ ишорат намуд, то бошад, ки аҳмияте барои баррасиҳои лозим дар қашфи беҳтару бештари масъалаи мазкур дошта бошад.

Бад-ин қарор, ҷанбаҳои асосии иртиботи маънавии Муҳаммад Иқбол ва Ҷалолиддини Румиро метавон чунин тақсимбандӣ намуд:

Яке қисмати ошкору рӯшани қасби маъонию сурати шеър, ки шомили зикри ном, ишорату паёмҳои Муҳаммад Иқбол ба пири Рум, пазириши ҳидояту маъонӣ ва тазоҳири шеъру андешаҳои Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ мебошад. Иқбол дар ин қисмат аз иродат ва пайванди маънавии худ ба Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ ва ба ҳайси як мурид қасби файз намуданашро аз нukоту ҳидоёт ва андешаву шеъри ў изҳор

доштааст, ки дар бисёр таҳкиқотҳои марбута мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифтаанд.

Мисолҳои зер намунае аз ишорати мутгааддиди ў мебошанд:

Нуктаҳо аз пири Рум омӯхтам,  
Хешро дар ҳарфи ў восӯхтам.  
Боз барҳонам зи файзи пири Рум,  
Дафтари сарбаста асрори улум.

ё

Рӯи худ бимудӣ пири ҳақсиришт,  
К-ӯ ба ҳарфи пахлавӣ Куръон навишт.  
Гуфт: Эй девонаи арбоби ишқ,  
Чуръаे гир аз шароби ноби ишқ.

Дуввум, пайравии Иқбол ба Мавлоно аз лиҳози татабӯи ашъор, истифодаи вазну қавоғӣ ва дигар ҳасониси суварии шеъри Мавлоно, бихусус, истифодаи вазни “Маснавии маънавӣ” (рамали мусаддаси максур ё маҳзуф) дар маснавиҳои “Асрори худӣ”, “Румузи бехудӣ”, “Човиднома”, “Мусоғир”, “Бандагонома” ва “Пас чи бояд кард, эй аҳвами Шарқ?” ва тазмини як силсила ғазалиёти Мавлоно дар “Паёми Машриқ” ва “Забури Аҷам”, ки намунаи зер муште аз он хирвор мебошад.

Мавлавӣ:

Ҳар нафас овози ишқ мерасад аз чаппу рост,  
Мо ба фалак меравем, азми тамошо кучост?  
Худ зи фалак бартарем в-аз фалак афзунтарем,  
З-ин ду ҷаро нагзарем, манзили мо кибриёст.

Иқбол:

Гиряи мо бе асар, нолаи мо норасост,  
Ҳосили ин сӯзу соз, як дили хуниннавост,  
Шӯълаи даргир зал дар ҳасу ҳошқои ман,  
Муршиди Румӣ, ки гуфт: “манзили мо кибриёст”.

Саввум, иртикои пайванди рӯҳонии Иқбол ба Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ аз лиҳози шинохти мояхияти ойини ислому асрори Куръон, хикмати тасаввуфу рози инсон ва коинот, худиу ҳудшиносӣ, диду боздидҳои тозаи иҷтимоию аҳлоқӣ ва ҷинниҳои ўдар заминаи таҳқиму такомулоти ақоиди ислому ирфонӣ ва ҷаҳоншиносии иҷтимоии тозаи асри ҷорист.

“Эъчози Иқбол” дар пайравӣ ба Мавлонои Рум, ки донишманди бузурги Эрон Саъид Нафисӣ ба он ишорат кардааст, беш аз ҳама ба ҳамин қисмати пайванди рӯҳонии Иқбол мутаалик мебошад. Чунон ки фармудааст: “Нуктае, ки бояд ба он таваҷҷӯҳ кард, ин аст, ки дар миёни садҳо шоъири бузург ва қӯҷак, ки тақлид аз “Маснавӣ” кардаанд, ҳеч кас ба андозаи Иқбол ба он наздик нашудааст. На танҳо бисёре аз ақоид ва ағкори Мавлоноро дар шеъри урдуи ҳуд баён карда, балки дар шеъри форсӣ гоҳе ба андозае Иқбол ба Мавлоно наздик шуда, ки онро навъе аз эҷоз бояд донист”.

Гузашта аз ин, баррасиҳо нишон медиҳанд, ки Иқбол на танҳо дар самти пайравӣ ба “Маснавии маънавӣ” ва дигар қисматҳои ашъори Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ аз ҳуд эҷоз нишон дадааст, балки дар пазиришу тасарруф аз маъонӣ ва нукоти асари насрини “Фиҳӣ мо Фиҳӣ”-и ўнз бенасиб набудааст.

Азбаски муҳаққикин ба ин қисмати иртиботи маънавии ин ду шаҳсияти бузург камтар таваҷҷӯҳ кардаанд, ҳоло ба муқоисаи чанд матолиби мушахҳас меҳоҳам роҷеъ ба бунёди асосии хикмат ва андешаву ақоиди Иқбол баҳс кунам, ки бевосита аз гуфтор ва нукоти Мавлоно Ҷалолиддини Балҳӣ дар китоби “Фиҳӣ мо Фиҳӣ” маншаш гирифтаанд. Чунончи, оғози ин амрро метавон аз он шурӯӯ намуд, ки назари ҳар ду бузургвор, қабл аз ҳама, дар боби шеъру шоъири ҷигуна ба ҳам наздик ва ҳамоҳанг аст.

Чунон ки маълум аст, Иқбол дар мароҳили аввали эҷодиёти ҳуд хикмату донишро бар шеър тафзил дода, ҳатто замони таҳсил дар университети Кембриҷ мутакоид бар тарки шоъири гашта буд ва танҳо баъд аз исрори дӯстон дубора бар ин амр пардоҳт, вале боз ҳам мақсад

аз шоъириро танҳо ибрози андешаву афкори хикматомез медонист, чунонки ақидаи худро дар “Иқболнома” роҷеъ ба ин маъсъала чунин иброз доштааст: “Дар заминаи шоъирӣ назарияи адаб барои аబад ҳеч вакт ҳадафи ман набудааст, зоро ман барои резакориҳои ҳунари фурӯsat надорам.

Мақсад танҳо ин аст, ки дар афкор инқилоб ба вуҷуд биёяду бас.

Ман тибки ин назария андешаҳоеро, ки судбахш тасаввур меқунам, саъӣ менамоям иброз дорам. Ачаб нест, наслҳои оянда маро шоъир тасаввур накунанд, зоро ҳунар бениҳоят диккат меҳоҳад ва ин амр дар авзои кунани барои ман муҳол аст”.

Ин матлабро дар оғози маснавии “Асрори ҳудӣ” чунин иброз дошта:

Шоъирӣ з-ин маснавӣ мақсуд нест,  
Бутпаратӣ, бутгари максуд нест.

Ин андеша мантиқан пайравӣ аз ҳамон ақида аст, ки Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ дар боби шеъру шоъирӣ ва мартабаю манзалати он дорад Мавлоно гузашта аз ин, шоъириро нангे бузург шумурда, танҳо дарсу таснифи китобро шуғле шойиста ва лоики шаҳси ҳуд медонад. “Охир ман т ин ҳад дил дорам, ки ин ёрон, ки ба назди ман меоянд, аз бими он ки малул нашаванд, шеъре мегӯям, то ба он машғул шаванд, вагарна ман аз кучо шеър аз кучо! Валлоҳ, ки ман аз шеър безорам ва пеши ман аз ин бадтар чизе нест”...

“Ман таҳсилҳо кардам дар улум ва ранҷҳо бурдаам, ки назди ман фузало ва муҳаққикин ва зиракону нуғуландешон оянд, то бар ишон чизҳои нағис ва ғарibu даққик арз кунам. Ҳақ таъолло ҳуд чунин хост, он ҳама илмҳоро ин ҷо ҷамъ кард ва он ранҷҳоро ин ҷо овард, ки ман бадин кор машғул шавам. Ҷай тавонам кардан?

Дар вилоят ва қавми мо аз шоъирӣ нангтар коре набуд мо агар дар он вилоят мемондем, муғовики табъи ишон мезистем, ки ишон хостандӣ мисли дарс гуфтан ва таснифи китобу тазкир ва вазъ гуфтан зӯҳду амали зоҳир варзидан”.

Мавлоно Чалолиддини Румй барои Иқбол на танҳо муншири тарикати рӯҳонӣ ва ишку ирфон, балки муаллими равоншиносию ҳакикат, шинохти асрори инсону коинот, хилоятгари идеали адолати иҷтимоӣ, паямбари рамзу маънӣ, ҳудшиносию ҳудошиносӣ, намунаи олии инсони комил ва шаҳсияти шаҳсиятсоз аст, ки бо ҳидоёти ҳеш башарро аз ҷаҳолату торикии маънавӣ ба сӯи нури ҳакикат ҳидоят намуда, бо таҳқики дақики асл ва мақоми одамизод дар ин мазраъаи обу гил, рисолати аслии инсонро дар баробари ҳудӣ ва Ҳудо муайян ва равшан намудааст. Дар силсилаи пазируфтаҳои Иқбол аз Мавлоно ҳамоно масъалаи ҳудӣ аҳамияти хосае дошта, дар маҷмӯъ ҷавҳари аслии тамоми ҳикмати адабии ўро ташкил додааст. Муҳим он аст, ки дар пазируфтган ва қашфи ин масъала низ Иқбол қабл аз ҳама иктидо ва нуқоте дорад, ки рӯи он Мавлоно ба таври хоса дар “Фихӣ мо Фихӣ” баҳс оростааст.

Албаттаг, истилоҳи ҳудӣ дар фахфуми луғавӣ аз маҳдудаи маъонии: ошно, аноният, ҳудписандию ҳиҷват, қибру манманӣ ва вучуди ҳастӣ ҳориҷ нест. Вале ин истилоҳ дар осори Иқбол бар маънои “ҳудӣ”-и Мавлоно ва баҳру фазои беканорӣ ҳикмату андешаи шоъир чунон пахнову арзу тӯл ва аъмоке ёфтааст, ки бидуни шак ҳусусияти азалий ва абадиятро ба ҳуд қасб мекунад. Мавлоно Чаллодини Румй дар “Фихӣ мо Фихӣ” ҳудиро асли муфрат ва асоси ҳастӣ дониста, тамоми ашё ва мавҷудоди зиндаи оламро дар баробари он фаръӣ ва ноҷизу дуввумдарча медонад. Зоро бидуни шинохти ин асли муҳим, ки нахустмарҳалаи ҳудшиносист, тайӣи минбаъдаи такомули маънавӣ гайримумкин аст. Чунон ки фармуда: ...“Акнун ҳамчунин улами ахли замон дар улум мӯй мешикофанд ва ҷизҳои дигарро, ки ба ишон тааллук надоранд, бағоят донистаанд ва ишонро бар ин аҳотат кулӣ гашта ба он - ҷо муҳим аст ва ба ў наздиктар аз ҳама он аст. Ҳудии ўст ва ҳудии ҳудро намедонад ва ҳама ҷизҳоро ба ҳаллу ҳурмат ҳукм мекунад, ки ин ҷоиз аст ва он ҷоиз нест ва ин ҳалол аст, ё ҳаром аст, ҳудро намедонад, ки ҳалол аст ё ҳаром аст, ҷоиз аст ё ҷоиз, пок аст ё нопок аст, пас ин таҷвиғу зардию накшу тадвир оризист, ки чун дар оташ андозӣ, ин ҳама намонал, зоте

шавад софй аз ин хама. Нишони хар чиз, ки медиҳанд аз улум ва феълу қавл ҳамчунин бошанд ва ба ҷавҳари ўтааллук надорад, ки баъд аз ин хама бокӣ он аст”.

Чун худи Иқбол, барҳак ба ин реша пайванд мечӯяд, маънисест, амик, ки ба ҷавоҳир ботин ва азалии зоти шарифи инсонӣ иртибот гирифта, тачамӯи нирӯҳои қудратманду тавонои ҷисмонию рӯҳонии Инсонро дар мачмӯи ифодат мекунад, ки бар асосҳои асолати маънавию имонӣ, фарҳангию қавмӣ ба риояти ойинҳои исломӣ устувор аст. Худӣ дар тасаввури Иқбол бурузи ҳамон нирӯи азалии илҳомбахш ва зиндагисозест, ки бо тайи мароҳили такомулии ҳеш инсонро то сарҳади ҳудшиносию ҷоъеъии зиндагӣ ва ҳудшиносӣ, ки маротиби баъдӣ ва ниҳояти ҳудшиносист ҳидоят мекунад. Дарди Иқбол ва муроди аслии ўз тавсията ва такомули мағҳуми ҳудӣ ҳамоно андешаи инсон ва шинохти ҷоъеъияти ўст, ки тамоми асрори ҳаёту коинотро дар вучуд ва ниҳоди ҳеш ниҳон дорад:

Баҳри инсон ҷашми ман шабҳо гирист,  
То даридам пардаи асрори ист,  
Аз даруни коргоҳи мумкинот  
Баркашидам сири тақвими ҳаёт.

Иқбол мутмаин аст, ки асли низоми олам бар пояи ҳудӣ устувор буда, ин маҳфум дар ниҳоди ҳеш ҳаллоқияту тавлид, мудаою орзу ва илму ишқро ба бор дорад. Ҳасониси мазкур боиси истеҳкоми ҳудӣ ва бакои зиндагии наъни башар мебошанд. Дар муқобили онҳо суол (ба маънни озу тамаъ) қарор дорад, ки натиҷаи нодорӣ ва илали бадбахтии инсоният буда, аз инкор ва тарки амал ба вучуд меояд. Сарчашмаи ин қарҳатиро дар фалсафаи Афлотун, ки фармудааст: “Сири зиндагӣ дар мурдан аст”, мёданад. Ба ақидаи Иқбол ин ҷавҳари фалсафаи Афлотун бо нуғузи ҳеш дар ақоиди тасаввуфи зӯҳд ва ашъори исломӣ асоси бадбахти ва ҳориҷ мазаллати Шарқи мусулмон аст.

Дар муқобил, бо далоили Куръонӣ ва пайравӣ аз тасаввуфи ишқи Мавлоно Чаллодини Румӣ ба исбот мерасонад, ки ҷаҳду кӯшиш аз

шартҳои асосии дини мұхаммадӣ буда, ин ойини мұқаллас дар тарбияти худӣ се мароҳили асосириро такозо мекунад:

Шарти нахуст итоат ва таслим:

Шиквасанчи саҳти ойин машав,

Аз худуди Мустафо берун машав!

Шарти дуввум, забти нағс бо риояи 5 фарзи айн, ва ниҳот ниёбати иллоҳӣ, ки устувор бар маъни ҷаҳду кӯшиш аст. Ислом, ҷунонки Иқбол мӯътакид аст, дини ҷиҳод ва амал аст:

Аз худӣ магзар, бақоанҷом бош,

Қатрае май бошу баҳроошом бош,

Ту, ки аз нури худӣ тобандай,

Гар худӣ маҳкам кунӣ, пояндай!

Иқбол дар тасаввуф низ таҳти таъсири “Тасаввуфи ишқ”-и Мавлоност:

Чу Румӣ дар Ҳарам додам, аз он ман,

Аз ўмӯҳтам асрори ҷон ман.

Ба даври фитнаи аспи кӯҳан ў,

Ба даври фитнаи аспи равон ман.

Шарори ҷастае гир аз дарунам,

Ки ман монанди Румӣ гармхунам.

Шоир ҷуноне ки дидем, мӯътакид бар он аст, ки агар Мавлоно дар аспи чингизӣ ва ҳаробии сартосарии Осиё бо эҷоди ишқ рӯҳи олами исломро аз фарсадагӣ начот дода бошад, пас ў ин рисолати бузурго замоне ба ўҳда дорад, ки ҷаҳони ислом ва мамолики Шарқ дар хориҷ зории мустамлиқавӣ ва гуломию бардагии Ғарб қарор доранд.

Истиқболи ҳадафманӣ шоир аз моҳият ва асрори иҷтимоии мазҳаби ишқ-ин аст, он розе, ки Иқол аз умки осори Мавлоно барои ҳуд кашфи маъни ва асоси ақоиди фалсафӣ намудааст. Силсилаи мухимтарин осори иҷтимоии мутафаккири бузург ба хотири ҳамин рисолати олий, ки аз тақвият ва ташвики рӯҳи худӣ ва озодию истиқтоли

Одами Шарқ хоса, муслимини он иборат аст, эчод гардидаанд, ки аз лихози рўхонию равонӣ алоқаманд ба ақоиду афкори Мавлоност.

Чун домани мавзӯй тўлоний ва дар чандин китоб нағунчиданист, метавон мухтасар чунин натичагири кард, ки Иқбол дар саросари осори худ қабл аз ҳама як шахсият ва ҳакими тавони исломист.

Шахсияти исломии мутадайину равшанзамир, ки ҷашмаи илҳомаш аз Куръони Шариф, шариати мухаммадӣ ва хоса аз “мазҳаби ишқ”-и Мавлоно сарчашма мегирад. Бо вучуди тасаллут ва инхисор дар кули фан ва фалсафаи Шарқу Ғарб дар ҷаҳонбинии ў таъсири Мавлоно Рум нақши асосӣ дорад. Ин таъсир на танҳо дар тарзи баёну интихоби усули ибрози андеша (ба василаи шеъру вазн ва оҳангут садо), балки дар маънию мӯҳтаво ва риояи аҳлоқу бозтоби тафаккури олий, имону ақида низ пайраву муқаллиди сазовор ва муриди муроди ҷаноби Мавлоност. Муриде, ки дар кули андеша ва мавориди баёни эҳсоси хеш бе ручӯй ба муроди хеш, ки дар сурат ва сирати он ҷаноби бузургвор мунъакис ва бозтоб мейбад, ҳаёле, ҳарфе, тааммуле, андешае, гуфтore ва кирдореро бе мувофиқаи рўхонӣ анҷом намедиҳад. Бинобар ин метавон гуфт, ки робитаи маънавии Иқбол ва Мавлоно баъд аз ҳафтсаду анд сол, собикае ҷуз пайванди Мавлоно Ҷалолиддин бо Шамси Табрезиро надорад.

Ҳамин иртиботи маънавӣ дар заминаи ишқи рўхонӣ ба Иқбол имкон додааст, ки назарияи маърифатии муносиб ба қарни ҳудро дар боби бурун қашидани миллати исломӣ аз ҷаҳолату шикастарӯҳӣ ва инхитоти маънавӣ ба сурат ва ҷилваҳои тозатаре такмил дихад. Назарияи мазкур аз лиҳози маъни тозаэҷод нест. Он қабл аз ҳама дарки амиқтари иллатҳои ақибмондагӣ, зарьҳои маънавию иқтисодии ҷаҳолатсози миллали мусулмон аст, ки бинобар як идда авомили айнию зехнӣ боиси гуломзодагии милали асил ва мумтози Шарқ гардидааст.

Иқбол чун Мавлоно аз тарики маърифати динию Куръонӣ ба як силсила розу ниёзҳои мусулмонони Шарқ ҷавоб дода, даъват ба тавҳиди

мънавай ва пешрафтҳои дунявию иқтисодӣ мекунад. Зоро агар тамоилҳои тавхидзо боиси ягонагӣ ва вахдати мусулмонон гарадад, пас кӯшишҳои зиндагидӯстонаю ҳаётдӯстона онҳоро аз гуломзодагию хоболудӣ ва коҳилияту марг ба сӯи озодагӣ дар ҷаҳони мусоир ҳоҳад бурд.

*Зиёзода Идабеки Гози*

## **МАСЬАЛАИ ОЗОДИИ ИНСОН ДАР ФАЛСАФАИ МУХАММАД ИҚБОЛ**

Яке аз масъалаҳои мухимтарине, ки Иқбол дар ҳаллу фасли онҳо кӯшиш кардааст, дар “партави озмоишҳои тоза” дидо баромадани як катор маосили кӯхнае аз қабили озодии инсон буд, ки мавриди боздиҳи назар қарор мегирифтанд. Ў зътироф карда буд, ки “дар зарфи 500 соли оҳир фикри динӣ дар ислом амалан рукут доштааст. Замоне буд, ки фикри урупой аз ҷаҳони ислом илҳом мегирифт... Дар муддатҳои қарнҳои рукут ва хоби аклии мо, Урупо бо камоли ҷиддият дар бораи масоиле меандешидааст, ки файласуфон ва донишмандони исломӣ саҳт бар онҳо дил баста будаанд... шак нест, ки акнун вакти муносиби он аст, ки усули асосии ислом мавриди таҷдиди назар воқеъ шавад. Дар ин суханронихо, ҳадафи ман баҳси фалсафӣ дар бораи баъзе аз мағоҳими ислом ба ин умед, ки шояд, ин кор лоақал дар фаҳми шоистаи маънни ислом ба унвони пайдеме, ки ба башарият фиристода шуда, судманд афтад”<sup>1</sup>.

Дар ин мақола яке аз масоили мураккабтарини фалсафӣ баррасӣ мегардад, ки солиёни дароз байни ҷараёнҳои гуноногуни динию фалсафӣ мавриди баҳсу андеша қарор гирифта, то ҳанӯз ҳам ҳалли ниҳоӣ ҳудро наёфтааст. Ин масъалаи озодии ирода ва озодии иҷтимоии инсон аст ва дар фалсафаи антропологии Иқбол масъалаи ниҳоят мухим буда, мутафаккир кӯшидааст онро дар ду ҷанбъ; маънавӣ ва иҷтимоӣ ҳаллу фасл намояд.

Қобили зикр аст, ки масъалаи мазкур сарфи назар аз таърихи тӯлониаш то ҳанӯз ҳам мавриди баҳсҳои домандори мутафаккирони ҷараёнҳои мухталифи диниву фалсафӣ қарор дорад. Мутафаккирон дар

халли ин масъала мавқеъҳои гуногун ва хилофи ҳамдигарро ишғол намудаанд. Масъалаи сарнавишт, такдир ва ё қазову қадар масъалаи асосии ихтилофи байни тарафдорони назарияи ҷабрия ва қадария мебошад. Ҷабриён тарафдори назарияи қазову қадари иллоҳӣ буда, қадариён мавқеи хилофи онҳоро ишғол намуда, соҳибихтиёри инсонро дар аъмолу рафтор таъкид кардаанд. Баъдтар ин баҳсу мунозираҳо байни мӯътазилиён ва ашъариён идома ёфтаанд. Муассиси мӯътазилия Восил Ибни Ато адолати иллоҳиро асоси ақидаи худ қарор дода, ақидаи такдиру санавиштро инкор намудааст. Ба қавли Мавлоно Румӣ “мӯътазила мегӯянд, ки ҳолики афъол банда аст ва ҳар феъле, ки аз ў содир мешавад банда ҳолики он феъл аст”.<sup>2</sup> Ашъариён муқобили даъвои мӯътазилиён баромада соҳибихтиёри инсонро ба иродай иллоҳӣ вобаста доистаанд. Бо вучуди голиб оманадани ашъариён дар ин масъала, солҳои дароз он мавриди баҳсу мунозираи ҷараёнҳои диниву фалсафӣ қарор дошт.

Ба ақидаи мо баррасӣ намудани ин мавзӯй дар фалсафаи Иқбол аз ҳар ҷиҳат қобили таваҷҷӯҳ аст. Бояд мутазаккир шуд, ки иллае аз мутафаккирон бар он ақида буданд, ки кӯшиши инсон барои дигаргун ва тағир додани тақдирӯ сарнавишти хеш бехуда мебошад. Вале Иқбол катъан ба муқобили ҷунин шарҳи масъала баромада, ақидаи росих дошт, ки ақоиди ишон барои таҳриф намудани маънӣ ва мақсади зиндагии инсон мусоидат намудаанд. Муҳаккиқон айният доштани андешаҳои Иқболро бо Мавлоно Румӣ таъкид намуда, ишонро ба ҷабриён ҳамакида доистаанд. Дар “Човиднома” Зиндаруд аз яке аз мирихиён/Ҳакими Мириҳӣ/ дарҳост намуда, ки маънии тақдирро барояш шарҳ диҳад:

Соилу мархум тақдирӣ Ҳақ аст,  
Ҳокиму маҳкум тақдирӣ Ҳақ аст.

Чуз Ҳудо кас ҳолики тақдир нест,  
Чораи тақдир аз тадбир нест.<sup>3</sup>

Ин посух таваҷҷӯҳи моро на танҳо барои он ба худ ҷалб намуда, ки дар он оҳангҳои фалсафии Иқбол ба таври возеҳтарин инъикос ёфтаанд, балки барои он ки шарҳи маънии тақдир аз ҷониби мирихиён ба ақидаи шахсии Иқбол аз ҳар ҷиҳат қаробат дорад:

Гар зи як тақдир хүн гардад чигар,  
Хох аз Ҳақ ҳукми тақдири дигар.  
Ту агар тақдири нав хохӣ равост,  
Зон ки тақдироти Ҳақ лоинтиҳост.  
Арзиён нақди худ дарбохтаанд,  
Нуқтаи тақдирро нашнохтаанд.  
Рамзи борикаш ба ҳарфе музмар аст,  
Ту агар дигар шавӣ, ў дигар аст.  
Ҳок шав, назри ҳаво созад туро,  
Санг шав, бар шиша андозад туро.  
Шабнамӣ, пояндагӣ тақдири туст,  
Кулзумӣ, пояндагӣ тақдири туст.  
Ҳар замон созӣ ҳамон Лоту Манот,  
Аз бутон чӯй субот, эй бесубот.  
То ба худ носохтан имони туст,  
Олами афкори ту зиндони туст.  
Ранҷ бе ғанҷ аст, тақдир инчунин,  
Ганҷ бе ранҷ аст, тақдир инчунин.<sup>4</sup>

Аз иқтибосоти боло барьало маълум мегардад, ки ин далели возехе бар муносибати интиқодии ў оид ба масъалаи тақдири сарнавишти инсон мебошад. Ў чунин ақида дорад, ки инсон ҳуқук дорад, аз зоти Ҳудованд тағирии сарнавишт бикунад, чунки “тақдироти Ҳақ лоинтиҳост”. Иқбол кӯшидааст, бифахмонад, ки шарқиён “худӣ” - ро аз даст дода, ва маъни тақдир ба ақидаи Иқбол он аст, ки инсон худ дигар шавад. (Ту агар дигар шавӣ ў дигар аст). Поёнтар шоъир ақидаеро пеш орвардааст, ки тибки он замоне инсон барои ба камолот расидан накӯшад ва “ман”-и хешро зохир накунад, олами маънавии ў маҳдуд буда, ба маҳбас монанд аст:

То ба худ носохтан имони туст,  
Олами афкори ту зиндони туст.<sup>5</sup>

Дар анҷоми ин қитъаи шеъри мутафаккир ҳали дигари ин масъаларо ба забони мириҳӣ дар чунин шакл пешниҳод карда, фармудааст:

Навъи дигар бин чаҳон дигар шавад,

Ин замину осмон дигар шавад.<sup>6</sup>

Чои дигар Иқбол инсони тақдири хеш аз даст додаро мутаххам мекунад, ки хоки ў аз сўзи рӯҳ маҳрум гаштааст:

Хар кӣ аз тақдири хеш огоҳ нест,

Хоки ў бо сўзи чон ҳамроҳ нест.<sup>7</sup>

Баъзе абёти Иқбол далолат бар он мекунанд, ки ў “худй”-ро ҳамчунин тақдир ё лоақал чизе, ки тақдири инсон ба он бастагии зиёд дорад, пешкаш намудааст. Барои тақвияти фикри болой ба “Армугони Хичоз” рӯй меоварем, ки фармудааст:

Бурун аз сина каш тадбири худро,

Ба хоки хеш зан иксири худро.

Худиро гиру мажқам гиру хуш зӣ,

Мадех дар ласти кас тақдири худро.<sup>8</sup>

ё ки чои дигар:

Мусулмон аз худй марди тамом аст,

Ба хокаш то худй мирад ғулом аст.

Агар худро матои хеш донӣ,

Нигахро чуз ба худ бастан ҳаром аст.<sup>9</sup>

Дар муқоламаи байни Зиндаруд ва Мансури Ҳаллоҷ суратгирифта низ мастьалаи тақдир мавриди баррасӣ карор гирифта, қобили таваҷҷӯҳ мебошад. Дар ин китъа Ҳаллоҷ ақидаеро пешниҳод мекунад, ки тибки он аз инсони тақдири хешро ба даст гирифта ҳатто “иблису марг” гурезонанд. Ў таъкид намуда, ки инсон манъии аслии тақдирро нафаҳмидааст. Иқбол тавассути қаҳрамонони маснавии худ кӯшиш ба ҳарҷ дода, ки тақдирро дар робита ба сайду кӯшиши инсон шарҳ дихад. Ин феълан дорои чунин манъист, ки тақдири инсон ба худи ў ва имкони бо хоҳиши худ таѓири додани онро дорад.

Ба суволи Зиндаруд:

Гардиши тақдир маргу зиндагист,  
Кас налонад гардиши тақдир чист?<sup>10</sup>

Ҳаллод чунин посух додааст:

Ҳар кӣ аз тақдир дорад солу барг  
Ларзад аз нерӯи ў Иблису марг...  
Марди мӯъмин бо Ҳудо дорад ниёз,  
Бо ту мо созем, ту бо мо бисоз.  
Азми ў ҳаллоқи тақдери Ҳақ аст.  
Рӯзи хайҷо тири ў тири Ҳақ аст.<sup>11</sup>

Чунин мавқеъи устувори Иқбол дар ҳалли масъалаи тақдиру сарнавишт ва итминони росихи ў ба тағйирпазир будани он дар ашъори зиёди Иқбол ба ҷашм мерасад:

Ба пои худ мазан занчири тақдир,  
Таҳи ин гунбади гардон раҳе ҳаст.  
Агар бовар надорӣ ҳезу дарёб,  
Ки чун по во кунӣ ҷавлонгаҳе ҳаст.<sup>12</sup>

Акнун меҳоҳам таваҷҷӯҳи хонандагони гиромиқадрро ба масъалае ҷалб намоям, ки аз ҳар ҷиҳат қобили ҳусну таваҷҷӯҳ мебошад. Иқбол дар “Таҷдиди фикри динӣ” ба масъалаи “тақдир” таваҷҷӯҳ зохир намуда, ин дафъа онро вобаста бо ҳалли масъалаи замон мавриди баррасӣ қарор додааст. Ў замонро ҳамчун воқеъияти ягонаи ҳастӣ эътироф намуда, ки ин ба ақаидааш дар Куръон зери маҳфуми тақдир ё сарнавишт зикр ёфтааст. Иқбол чунин фармудааст: “Пас замона маҳз бâъд-он сурат, ки ба таҳлили амиқтаре аз таҷрибаи худогоҳанаи мо ошкор мешавад, риштае аз лаҳзахои ҷудо аз якдигар ва қобили инъикос нест; Як қулли аслий аст, ки дар он гузашта пушти сар гузашта нашуда, балки бо ҳол дар ҳаракат аст ва дар он амал мекунад. Ва оянда чизе нест, ки дар баробари мо мавҷуд бошад ва бояд аз он убур шавад, балки вучуди он танҳо ба маъни як имконе аст, ки роҳи расидан ба он боз аст. Ҳамин замон ба унвони як қулли аслий аст, ки Куръон онро ба таъбири тақдир ё сарнавишт баён мекунад.” Поинтар Иқбол ақидаеро пешниҳод

мекунад, ки шахсрө аз сўъи фахми он озод мекунад. Гап сари он аст, ки Иқбол замонро ба унвони унсури асосии воқеъияти нийхан шинохта бурхонҳои Доктор Макк-Таггартро дар бораи ғайри воқеъ будани замон қотеъан рад намудааст. Аллома эътироф намудааст, ки “Гушудани рози замон осон нест”,<sup>14</sup> вали бо вучуди ин ақидае росих дорад, ки :“Ман шахсан бар онам, ки замон унсури асосий аз воқеъият аст, вали замони ҳакиқий замони тасалсулӣ нест, ки тамизи гузашта ва ҳолу оянда амри асосий аз он аст· замони ҳакиқий давоми маҳз, яъне тағиیر бидуни таволӣ аст, ки дар бурхони Макк-Таггарт ба он таваҷҷӯҳ нашудааст”.<sup>15</sup>

Гуфтаҳои боло далели возехи он ақидаанд, ки Иқбол ақидаи файласуфи фаронсавӣ Анри Бергсонро комилан пазируфта, зери таъсири ўандешаҳои худродаҳ масъалаи замон ва макон арзёбӣ намудааст, ҳарчанд ақоиди ўро аз мавқеи танқидӣ баррасӣ намуда бошад ҳам, Иқбол

акидаи хешро роҷеъ ба “такдир” идома додачунин фармуда: “ва қалимаи тақдир ҳамон қалима аст, ки дар доҳил ва ҳориҷи ислом сабаби бадфаҳмиҳои фаровон шудааст.

Тақдир ҳамон замон аст, ки пеш аз шукуфта шудани имконити он ба он назар шуда бошад. Замоне аст, ки аз шабакаи тасалсули илиятӣ, яъне ранги тасвире, ки фахми мантиқӣ бар он таҳмил кардааст, озод шуда бошад.

Ба таври хулоса замон аст ва ба он сурат эҳсос мешавад на ба он сурат, ки андеша ва муҳосиба шавад... Замон, ба унвори тақдир ва сарнавишт айни зоти ашёро ташкил медиҳад. Чунон ки Куръон гуфтааст: “Худо ҳар чизро оғарид ва барои ҳар яке сарнавиште карор дод.” /Куръон, оли 3, Фурқон/.<sup>16</sup>

Ахиран, Иқбол ба хулосае расидааст, ки тақдир “сарнавишти ҳар чиз қазои беражме нест, ки ҳамчун корфармон аз ҳориҷ кор кунад”.<sup>17</sup> Иқтибосоти болой далели ин иддао шудан метавонанд, ки ақидаҳои ўдар ҳалилӣ анъанавии масъалаи тақдир, нисбати салафони ғоявии ҳуд куллан фарқ мекунад. Ў ба ҳар восита кӯшиш ба ҳарҷ дода, ки дарки масъалаи тақдир пайдо шудани “бадфаҳмиҳо”/таъдири Иқбол/ гашта, мардумро аз

шўру завки зиндагӣ, сайту талоши пайваста дар роҳи камолот маҳрум соҳта, дар онҳо хисси навмедию маъюсӣ, бекорӣ, тарки масъулият, гурез аз зиндагӣ ё ба қавли Ҳайём “лӯъбатакон” табдил додани буданд, котеъона хурӯҷ намуда, ин ақидаро нодуруст ва соропо ғалат ба қалам додааст.

Иқбол мутмаъян буд, ки роҳу усулҳои зиёди тағир додани тақдир вуҷуд дорад ва он танҳо талаби ҳоҳиш ва сайъ барои таҳаккӯқ баҳшидан ба он зарурӣ ҳасту ҳалос. Ў ҳамчунин боварӣ дошт, ки Худованд рӯҳи муайянни одамонеро барои “бадбаҳт будан” наофаридааст ва аз ин рӯ ҳар фарде ҳуқӯқ дорад тақдирни хешро ба даст бигирад ва ба саодат бирасад. Барои тақвияти ақидаи хеш, ки ақидаи Иқбол ба ақидаи фавқуззикри маснавии “Човиднома” далели коғист.

Чои дигар ў таъқид бар он дорад, ки расули Ҳудо/Муҳаммад \с-\И.З./ чунин фармуда гӯё имон байни ҷабр ва қадар қарор дорад:

Чунон фармудаи султони бадр аст,

Ки имон дар миёни ҷабру қадр аст.<sup>18</sup>

Муҳаккикон кайд намудаанд, ки Иқбол ва Мавлоно Руми “ҳар ду ақида доштанд, ки “қадар” ба ҳакиқат наздиктар ва “ҷабр” назари дунхимматон ва қоҳилон аст.

Баъзан бо порчаҳои шеърие во ҳӯрдан мумкин аст, ки Иқбол инсонро аз ҳавфи ба тақдир комилан дода шудан (тан додан ба тақдир) оғаҳӣ дода, тарафдорони чунин ақидаро зери танқиду мазаммат қарор додааст:

Гуфтанд: ҳар чи дар дилат ояд зи мо бихоҳ,

Гуфтам, ки бехичобии тақдирим орзуст.

Аз рӯзгори хеш надонам чуз ин қадар,

Хобам зи ёд рафтаву таъбирам орзуст.<sup>19</sup>

Ў ҳамчунин ба мукобили уламои исломӣ, ки барои тақвияти андешаҳои ҳуд ба Қуръон рӯ меоваранд ва далелу бурхоне барои исбот намудани очизии инсон дар тағъиранд, хурӯҷ намуда, ишонро мазаммат менамояд. Ҳамчуноне, ки қаблан мутазаккир шудем, Иқбол дар ҳалли

масъалаи хуррияти инсон аз мавкеи тақарруб ёфтан, ба зоти аз хама озодтар, яъне Худованд сухан меронад. Ў мўътакид буд, ки :

Бандаи Ҳақ бениёз аз ҳар маком,  
Не ғулом ўро, на ў касро ғулом.  
Бандаи Ҳақ марди озод асту бас,  
Мулку ойинаш худодод асту бас  
Расму роҳу дину ойинаш зи Ҳақ,  
Зишту хубу талху нӯшинаш зи Ҳақ.<sup>20</sup>

Иқбол бар хилофи ақидаи тобеъияти комили инсон аз тақдир, ки он боиси интишор ёфтани фатализм ва гайрифаъолии ў гардилааст, баромада ба мукобили ақидаест, ки мувофики он ин тартиби мукаррар шударо ҳеч кас наметавонад тағир бидихад. Ў ақидаеро талқин менамояд, ки инсон ба ҳоҳиши худ имкон дорад тағири қазо кунад.

Дар “Таҷдиди фикри динӣ дар ислом” Иқбол ба масъалаи ҷараёни қадария даҳл намуда, кӯшидааст онро дар партави ҳалли сӯфиёнаи масъалаи “имон” ва эътиқод ба “қазову қадар”, ки “ана-л-Ҳақ”-и Мансури Ҳаллоҷ олитарин нуктаи онро ташкил медиҳад, мавриди баҳсу андеша карор бидихад, чунки ў ақидаи росих дорад, ки дар тасаввуфи олигари инсон” таҷрибаи иттиҳодӣ ин нест, ки ман “Ман”-и номаҳдул /Худо-и И.З./ маҳф кунад, балки даромадани номаҳдул ба оғӯши маҳдуди ошиқ аст.”<sup>21</sup>

Агар иқтибоси фавқузикр аз тарафе масъалаи фахмиши Иқболро доир ба масъалаи “фано” ва “бақо” то ҳадди муайянे равшан намояд, аз тарафи дигар қаробати ақоиди ўро бо қадаригарии сӯфиёна нишон медиҳад. Ба ақидаи ў “қадаригарии ҳамроҳ бо ин тарзи нигариш.. нафий”ман” нест; ҳёт ва қудрати номаҳдуде аст, ки ҳеч сад ва банде бар баробари худ намебинад... ва мумкин аст мардеро чунон бисозад, ки агар тири ҳамчун борон бар ў биборад ба итминон ва оромиш намоз гузорад”.<sup>22</sup> Дар ҳамин порча Иқбол ривоятеро низ зикр намудааст, ки ба сӯи фахми мағфуми “тақдир” далолат мекунад: “ривоят мекунад, ки Уммавиён мусулмононро күштанд ва феъли худро ба фамони қазои Худо нисбат

доданд.” Ва Ҳасани Басри дар ҷавоб гуфта буд: “Ин душманони Худо дурӯғ мегуфтанд.” Иқбол ба назарияи фаталистии Нитше низ муқобил баромада исбот кардааст, ки: “Ин назария ба чои он ки вучуди башариро барои ҷанг бо зиндагӣ омода созад, тамоюл ба амалро аз он салб мекунад ва кӯшиши “ман”-ро ба раҳват мубаддал месозад”.<sup>23</sup>

Қаблан мутазаккир шуда будем, ки Иқбол масъалаи “озодӣ”-ро чи дар самти маънавӣ ва чи дар самти иҷтимоӣ мавриди баррасӣ қарор додааст. Мағхуми озодӣ аз мавкеи “инсони идеалий”, ки бояд дар ҷомеъи идеалий зиндагӣ ба сар барад, шарҳу баён ёфтааст. Ў барои талқини ақидаи “хуррияти комил” чи дар соҳаи иҷтимоӣ - сиёсӣ ва чи маънавӣ кӯшиши зиёд намудааст.

Роҳи ба даст овардани хуррияти маънавӣ ба ақидаи ў сирф фардӣ буда, қавоиди тайёру мушаҳҳасеро пешниҳод кардани набуд. Ба ақидаи ў танҳо шаҳси ҳур /озод/ имкон дорад бори масъулият эҳсос намуда, аз назари аҳлоқӣ устувор бошад.

Хурият ва мусовот бояд, ки бо кӯшиши зиёде дар роҳи камолот тақвият ёбад. Хурриятро Иқбол бо тобеъияти ғуломӣ куллан муқобил гузошта ин маҳфумро дар маънни васеътаре истифода бурдааст.

Дар “Асрори ҳудӣ” Иқбол ба масъалаи озодии шаҳсияти инсон таваҷҷӯҳи зиёде зохир намуда, vale ба ақидаи муҳакқикон ҳамасронаш “акидаи Иқболро нафаҳмidaанд” ақидаи Иқбол ниҳоят болиги эҳтимом буд, зоро ки он ба озодии шаҳсияти инсон баҳшида шуда буд”.<sup>24</sup>

Иқбол фармудааст:

Дар итоат кӯш, эй ғафлатшиор,

Мешавад аз ҷабр пайдо ихтиёр.

Нокас аз фармонпазирӣ кас шавад,

Оташ ар бошад зи түғён ҳас шавад.

Ҳар кӣ тасхiri маҳу парвин кунад

Хешро занчири ин ойин кунад.

Бодро зиндони гул хушбӯ кунад,

Қайд бүрро нофаи оху кунад,

Мезанад ахтар сўи манзил қадам,

Пеши ойине сари таслим ҳам.<sup>25</sup>

Иқбол мўттакид аст, ки “ислом ба амри муҳиме аз равоншиносии башарӣ, яъне сууд ва нузули қудрати одами барои он ки озодона бар амал ҳезад, таваҷҷӯх дорад ва меҳоҳад қудрати озодии амалро ба унвони омилे событ ва коҳишнопазир дар зиндагии “ман” хис кунад”.<sup>26</sup> Ў “озоди”-ро на ба маъни озодӣ аз намозу дигар фароизи динӣ, балки баръакс дар иҷрои бечунучарои онҳо дарк кардааст. Ба ақидаи ў вакти ҳоси намозҳои рӯзона восита ва ё вактест, ки “нафси одамиро ба сарчашмаи ниҳонии зиндагӣ ва озодӣ пайваст намуда, “тамалтук”-и нафси одамиро ба ў бозгардонад ва онро аз машғили рӯзона начот баҳшад”.<sup>27</sup> Ба ақидаи Иқбол намоз дар ислом ба манзалаи гурезӣ “ман” аст ва аз мошинигарӣ ба озодӣ”.<sup>28</sup>

Дар “Асрори ҳудӣ” низ ҳангоми баррасий мароҳили камолоти ҳудӣ мастьалаи озодии инсон ба тарики ҳоссае ҳал гардидааст. Дар марҳалаи аввал Иқбол ақидаено пеш меоварад, ки тибки он “мешавад аз ҷабр пайдо иҳтиёй” ва аз иҷрои расму фароизи динӣ ҳеч чизе наметавонад саркаши кунад. Ҳатто ахтарони само, ки дар назари аввал озод менамоянд. Озодии инсон ҳамчунин ба он бастагӣ дорад, ки то чи ҳадде ў дар “итоъат” мекӯшад ва ҳатто “такозои шикам” низ бояд таҳти назорати шахс карор бигирад.

Ба даст гирифтани зимоми афъолу рафткор инсонро аз формонбардории дигарон озод месозад. Ў дар ин бора чунин фармудааст:

Ҳар кӣ бар ҳуд нест фармонаш равон,

Мешавад фармонпазир аз дигарон.<sup>29</sup>

Иқбол мутмаъян буд, ки инсон ҳангоми ба марҳалаи саввуми камолоти ҳеш, яъне ҳангоми иҷрои накши асосии ҳуд “ниёбати иллоҳӣ” ба ҳуррияти комили ҳуд каробат пайдо мекунад. Ноиби Ҳак барои он дорои ҳуррияти комил мебошад, ки ў “ҷони ҷаҳон” буда, асрори

оффариниши, асрори кул(л) ва фард барояш ошкор шуда, тибки табиати худ майл ба дигаргун сохтани олам дорад:

Фитраташ маъмуру меҳоҳад намуд,

Олами дигар биорад дар вучуд.<sup>30</sup>

Масъалаи хуррият аз он чихат низ қобили таваҷҷӯхи зиёд аст, ки Иқбол онро дар каробат бо зоти ҳудованд баррасӣ месозад. Ба ақидаи Иқбол “каробат” ва ё “дурӣ” аз Ҳудованд нишонаи булаги хуррият ва ё нокисии инсон аст ва дар осори Иқбол ин масъала маҳз дар ҳамин сатҳ баррасӣ гардидааст.

Иқбол масъалаи хурриятро бо масъалаи ҷовидонии инсон тавъам мекунад, зоро “худӣ”-и инсон билохира на танҳо хуррияти комили ҳудро ба даст мегирад, балки ҷовидониро соҳиб мегардад ва дар марҳали саввуми камолот ба зоти “ҳай” ва “қаюм”, такарруб мейбад. Дар марҳалаи авввали камолот “худӣ” яъне итоъат бояд тобеъият ва вобастагии комили ҳешро аз Ҳудо на танҳо эҳсос намояд, балки ў бояд мақсаде дошта бошад, ки ҳангоми таҳаккӯк баҳшидан ба он иҷрои бечунучарои расму ғаризии динӣ сурат бигирад. Иҷрои онҳо на танҳо ба ҳукми зарурат, балки ба ҳукми ихлосу имон ва самимият зарур аст. Хуррияти инсон, ба ақидаи Иқбол ба имони шаҳс вобастагии қавӣ дорад. Ҳар қадар ин имон қавӣ бошад, ҳамон қадар ў ба хуррият нойил шуда, ҷовидонагӣ қасб мекунад.

Дар марҳалаи дуввуми сайри камолот “худӣ”-“забти нафс” Иқбол усули дигари нойил шудан ба озодиро пешниҳод мекунад. Ин навъи озодӣ на тавассути рад намудани фароизи динӣ-рӯза, закот, ҳач ва ғ., балки баръакс дар иҷрои бечунучарои онҳо ба даст меояд. Вале озодии дар ин марҳала ба даст омада низ кифоя набуда, танҳо дар марҳалаи саввумини сайри камолоти “худӣ”, яъне “ниёбати иллоҳӣ” муюссар мегардад. Дар ин марҳала инсон ба иҷрои вазифаи асосии худ “рисолати иллоҳӣ”-ҳангоми таҳаккӯк баҳшидан ба он муюссар мегардад. Аз ҷониби дигар, масъалаи ҳудҷудокуни инсон аз миёни мардумон, яъне тавассути қасб намудани инфириодият мартуб дониста шудааст. Барои исбот намудани ақидаи болой коғист, ки танҳо ба маснавии “Асрори худӣ” ва

“Румузи бехудай” рў оварему халос. Мо ба овардани сатре чанд аз индо иктифо менамоем:

Гуфт алмос , эй рафики нуктабин,  
Тирахок аз пухтагӣ гардад нигин.<sup>31</sup>

Ё чои дигар чунин фармудааст:

Булбул астӣ, дар чаман парвоз кун,  
Нагмае бо ҳамнавоён соз кун.  
В-ар уқоб астӣ, таҳи дарё мазӣ,  
Чуз ба ҳилватхонаи сахро мазӣ.  
Кавқабӣ, метоб бар гардуни хеш,  
По манех берун зи перомуни хеш.<sup>32</sup>

Озодии шахсрӯ аз ҷиҳати иҷтимоӣ-сиёсӣ Иқбол ҳангоми ҳал намудани баъзе масоили дуняви баррасӣ намудааст. Ў муттаин буд, ки инсони комил - инсони комилан озод метавонад олами кӯҳанрӯ комилан дигаргун созад ва барои дигаргун соҳтани олами кӯҳан мардумон эҳтиёчи зарбае ҳастанд /Зарбате бояд, ки чони хуфта бархезад, зи хоб”,<sup>33</sup> зоро ки “Ба ҳар нафас, ки барорӣ ҷаҳон дигаргун кун”.<sup>34</sup> / Ў боварӣ дошт, ки :

Мазҳаби зиндадилон хоби парешоне нест,  
Аз ҳамин хок ҷаҳони дигаре соҳтан аст.<sup>35</sup>

Дар нойил гаштан ба озодӣ макоми ишқ низ ниҳоят баланд аст:

Ҳусн мегуфт, ки шоме напазирад сахарам,  
Ишқ мегуфт, табу тоби давоме дорам,  
На ба имрӯз асирам, на ба фардо, на ба дӯш,  
На нишебе, на фарозе, на мақоме дорам.<sup>36</sup>

Ба таври умумӣ метавон гуфт, ки озодиро Иқбол на дар шакли зуҳуроти муҷаррад дарк намудааст. Барои нойил гардидан ба он камолоти инсонро дар ҳама гуна самтҳои фаъолият, маърифат, қобилият, малака ва ... зарур медонад. Тибқи ақидаи Иқбол қасби камолот дар ҳама муносибатҳо ва зуҳурот лозим аст. Ҳатто агар шаҳси беимон дар беимонии худ ба камол расида бошад, ў сазовори таҳсину оғарин аст, он

чи боиси таассуф мебошад нокомилии инсон аст. Ў рочеъ ба ин мавзўй чунин фармуда:

Ту ки ҳам дар қофарӣ комил наӣ,

Дархури тавфи ҳарими дил наӣ.

Мондаем аз чодаи таслим дур,

Ту зи Озар ман зи Иброҳим дур,

Қайси мо савдоии маҳмил нашуд,

Дар ҷунуни ошикӣ комил нашуд.<sup>37</sup>

Мавчуд будани ирода ва азм<sup>40</sup> ба инсон имконият фароҳам меоварад, то ки ў имкониёти хешро дарк намуда, нерӯҳои нуҳуфтаи хешро аз ҳолати билкува ё билғеъл биоварад, зоро бе таҳакқуки он рисолати ў “бори амонат” бори сангин гардида, маҳруми шарафи “точи оғарниш” ва даври “ниёбати иллоҳӣ” мегардад.

Инсони дорои ҳадафу мақсади муайян ва дар талошу кӯшиши амалий гардидани онон буда, ба ақидаи Иқбол, инсони ботинан озод мебошад. Инсони озод роҳи ҳайтии ҳудро иҳтиёр намуда, озодии ў ҳамчунин ба он вобаста мебошад, ки ў хешро чи гуна дармейёбад. Ин ҳолат ба ў имкон медиҳад, ки дар самти муайяне кӯшиш намуда, аҳлоқан ба камол бирасад ва илова бар ин маъсулияти шахсии ўро дар иҷрои вазоифи дар қиболи қавму миллат истода эҳсос намояд. Камолоти инсон, ба ақидаи Иқбол маъни дар ҳуд бозёфт намудани Худовандро дорад. Ин ҳолат танҳо тавассути ҳудшиносӣ қобили сурат пазируфтани мебошад. Мавзӯи мазбур дар “Муҳовираи Ҳудо ва Инсон” баръало зохир гардидааст.

Иқбол ба маъсаляи озодӣ даҳл намуда, эҳтироми ҳудро ба аксу амали он - ғуломӣ мутаваҷҷех месозад. Ў ду ҷониби ғуломиро аз ҳам фарқ қунонидааст. Ҷониби манғӣ ва ҷониби мусбӣ. Муҳакқик Ш. Пӯлодова дар ин бора ҷунин қайд намудааст.: “Ғуломии инсон ба ақиади Иқбол, дар нисбати Худованд ва муҳаббати ин ҷониби мусбати он буда, ҷониби манғии он тамоми анвои ғуломӣ ва тобеияти инсон аз

шахси дигар, хамчунин дар киболи шабоҳот - шабаҳи аслу нараб ва табакагӣ ва ё шабаҳҳои дар натиҷаи пешрафтҳои техники тавлид ёфта, зеро онҳо барои тақғияти тобеияти маънавии инсон аз ҳалҳои тамаддун мусоидат менамонд".<sup>38</sup>

Муҳаккик хамчунин илова мекунад, ки тибқи Куръон, ҳама мардумон бандагони Ҳудованд, ҳатто Муҳаммад /с/ пайғамбар танҳо бандай маҳбуб аст ҳасту ҳалос".<sup>39</sup> Ҳатто мардумон дар бандагии ҳуд ба Ҳудованд байни ҳам мусовӣ мебошанд.

Иқбол табиати инсони озодро бо мушоҳидагарии ғайрифаъолии инсони "суқунпараст" муқобил мегузорад:

Суқунпараст набошад табиати озод,

Ҳавои сайри чаман чун сабо пайдо кун.<sup>40</sup>

Беамалий, оромӣ, ҳаёти берун аз рағбату ҷустуҷӯҳо бидуни саъю талош, ва эҳсоси "завқи амал", ба қавли Иқбол, ҳаёти инсонро чӣ барои ҷомеъа ва чӣ барои ҳуди ў бемаъни мегардонад. Дар яке аз номаҳои ба унвони Зафар Аҳмад Содикӣ ирсолкардааш дар ҳусуси маҳфуми "ҳудӣ" андеша ронда, норозигӣ ва ҳавфи ҳешро нисбати ҳамватанонаш изхор намуда, аз ҷумла таъкид бар он кардааст, ки қавми гуломшуда бар тарҷехи моддиёт ва рӯҳониёт машбур мешавад. Вакте ки дар инсон ҳӯи гуломӣ росик мегардад барои безорӣ ааз ҳар таълиме ва тавқиме ки мақсади он қуввати навс ва тарфеъи рӯҳ бошад баҳонаҷӯй мекунад."<sup>41</sup>

Поёнтар Иқбол роҷеъ бар он сухан мераонад, ки "Дини ислом, ки аз рӯи ақидаи ҳар мусулмон ба ҳар чизи дигар муқаддам аст, нафси инсонӣ ба қуввои марказии онро фано наменамояд, балки барои амали он ҳудуд таъйин мефармояд, ки дар истилоҳи ислом шариъат ё қонуни илоҳӣ ном дорад".<sup>42</sup> Ў ақидаи ҳешро идома дода кайд намудааст: "Дар он сурат "ҳудӣ" побанди қадом қонун набувад ва дар ин сурат побанди қонуни илоҳӣ ва ахлоқ аст. Бар ҳар ҳол номи муайянӣ "ҳудӣ" шариат аст, вакте ки шариатро дар аъмоки қалби ҳуд маҳсус қунанд, тариқат номида мешавад. Вакте ки ахкоми илоҳӣ дар "ҳудӣ" ҷунон риоят қунад, ки амёл ва автоифи маҳсуси ҳудаш бокӣ намонад... баъзе акобири сӯфияи ислом онро "фано" ва бархе ҳамин қайфиятро "бако" номидаанд. Лекин

байзе аз сўфияни Хинд ва Ирон масъалаи “фано”-ро таҳти таъсири фаласафи буддоият ё таҳти асарҳои ачамият тавсир кардаанд, ки дар натиҷаи он аксари мусулмонони имрӯзаю ҳамин манотик инкори маҳзанд. Ин кор аз сукути табохи Бағдод барои ислом хатарноктар аст. Таҳрироти ман ба як маънӣ як навъ бағоват аст бар алайхи ҳамин гуна тавсирҳо”<sup>43</sup>

Ба ақидаи мо норозигии Иқбол нисбати аз ҳад зиёд будани зўхл ва миститсизми таъолими сўфиёна ба илдае аз муҳаққикони осораш ҳукуки онро додааст, то бигўянд: “Иқбол таълимоти хешро дар ҷавоб ба фалсафаи тавҳиди мистикий ирфонӣ инкишиф додааст”.<sup>43</sup> Иқбол аз мавқеи ҳуманизм масоили мубрамеро ҳаллу фасл намудааст, ки мардуми кораи Хинд тибки шароити наъви иқтимоӣ-сиёсӣ бо онҳо муважҷех гашта буд.

#### ПАЙНАВИШТҲО:

1. Муҳаммад Иқбол: Таҷдиди фикри динӣ дар ислом. Д., 1997, с.14-15 Минбаъд “Таҷдид”.
2. Чалолуддин Румӣ. “Фихӣ мо Фихӣ” Техрон, 1398, с.200.
3. Муҳаммад Иқбол. Куллиёти ашъори форсӣ. Техрон, 1343. С.330.
- Минбаъд: Куллиёт.
4. Ҳамон ҷо, с. 330.
5. Ҳамон ҷо, с. 330.
6. Ҳамон ҷо, с. 331.
7. Ҳамон ҷо, с. 290.
- 8-10. Муҳаммад Иқбол “Пайғоми Шарқ”, Душанбе, 1987. С.273.
- 11-12. Муҳаммад Иқбол. Куллиёт, с.337.
13. Муҳаммад Иқбол. Таҷдид, 20.
14. Муҳаммад Иқбол. Таҷдид, 50.
15. Муҳаммад Иқбол. Таҷдид, 58.
16. Муҳаммад Иқбол. Таҷдид, 59.
17. Муҳаммад Иқбол. Таҷдид, 59.
18. Муҳаммад Иқбол. Куллиёт, 170.

19. Мухаммад Иқбол. Пайғоми Шарқ, Д., 1987, с.117.
20. Мухаммад Иқбол. Куллиёт. с310.
- 21-21-23. Мухаммад Иқбол. Таҷдид, с.100-101.
24. Сайд Абдул Вахид. Иқбал. Творчество и мировоззрение. Д., 1978, с.22.
25. Мухаммад Иқбол. Куллиёт. с.29.
- 26-27-28 Мухаммад Иқбол. Таҷдид, с.99.
- 29-30 Мухаммад Иқбол. Куллиёт, с.30-32.
31. Ҳамон ҷо. с. 40.
32. Ҳамон ҷо. с.90.
- 33-34. Ҳамон ҷо. с. 146-147.
36. Мухаммад Иқбол. Пайғоми Шарқ, с.119.
37. Мухаммад Иқбол. Куллиёт с.141.
38. Пулатова Ш. “Поэма о рабстве” Иқбала и его взгляды на искусство”. Творчество Мұхаммада Иқбала. М., 1982, с. 34.
39. Мухаммад Иқбол. Куллиёт, с.40.
40. Осори урдуи Мухаммад Иқбол., Кобул, 1335, с.35.
- 41-42. Ҳамон ҷо, с. 35.
43. Сайд Абдул Вахид. Иқбал: Творчество и мировоззрение. Д., 1978, с.160.

## **Шарафбону Пўлодова**

### **ИҚБОЛ ВА ҒАРБ**

Шоир ва мутафаккири Шарқ аллома Мұхаммад Иқбол дар таърихи башарият аз нобигахои камназир маҳсуб мешавад, ки дар рушту нумӯи фарҳанги ҷаҳонӣ, меъроҷи маънавияти инсон ва худогоҳии он саҳми бузург гузоштаву осори илмиву адабии ишон намашонро абадзинда соҳтааст. Акоиду афкори мухталиф ва эътиқоди Иқбол дар давраҳои гуногун диккати аҳли фазлу адабро ба ҳуд ҷалб намудааст. Дар як шаҳси ҳамчун Иқбол таҷассум ёфтани ҷанбаҳои гуногуни фаласафаи Шарқу Ғарб, сиёсат, ҷомеъшиносӣ, ирфон ва адаб мӯчиби он гардид, ки то кунун роҷеъ ба паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти доманадори ў на факат дар Ҳинду Покистон, инчунин берун теъоди зиёди мақолаву асарҳои заҳими тадқиқотӣ ба вучуд оянд. Дар бораи Иқбол ба забони урду он қадар китобҳои тадқиқиву илмӣ нигошта шудаанд, ки байди классики адабиёти урду ва форсизабони Ҳинду Покистон Мирзо Асадуллоҳон Ғолиб ин қадар кори таҳқики барои касе сурат напазирифтааст.<sup>1</sup> Вале ҳанӯз аз баҳри пурталотуми осори Иқбол на ҳама дуру марҷоне, ки зеби арзандатарин тоҷи ақлу ҳирад ва хештаншиносии инсон метавонад буд, берун оварда шудаанд.

Вакте ки кас ба олами фаъолият ва эҷодиёти ин марди начиб ғӯта мезанад, рӯ ба рӯяш симои Иқбол - файласуф, Иқбол - сиёсатмадор, Иқбол - шоир таҷассум мегардад ва чунин ба назар мерасад, ки Иқбол шоир аз маҳдумиятҳои Иқбол-сиётсартмадор зинаҳо боло рафтааст. Ҷошний фалсафаву ирфон, маънавиёти олий, ҳираду маърифат ба шеъри

Иқбол лаззату шамими хосе ато кардаанд, ки дар шеъри дигаре аз хамзамонони вай ба назар намерасад.

Иқбол шоири аклу эҳсос аст, кабри лабрез аз ишқ дорад, ки ҳам бо ранчи рӯҳ ошно ҳасту ҳам бо дарди чисм, ҳам Худоро мешиносаду ҳам инсонро ва дар пайгирии Саъдии бузургвор хизмат кардан ба ҳалкро хизмат · кардан ба Худо меҳисобад. Худшиносиро аввалин зинаи худошиносӣ маънидод мекунад:

Агар ҳоҳӣ Худоро фош бинӣ,

Худиро фоштар дидан биёмӯз.<sup>2</sup>

Ў донишманду файласуфест басиru равшанфикр, марди дирӯзу имрӯз ва аз ҳама мухимтар ояндабини озода, ки нигоҳаш умебахш ва нурафзост.

Иқбол боре хоксорона иброз дошта буд, ки “ман худро ҳаргиз шоир нашумордаам…, ҳеч дилбастагӣ ба ҳунари шеър надоштаам. Ба ҳар ҳол, баъзе мақсудҳои виже дорам, ки барои изҳору баёни онҳо аз рӯи ахволу суннан, тарики шеър ихтиёр кардаам. Оре, агар илдае аз “мақсудҳои виже” - фикру андешаҳо ва мазмунҳое, ки шоир ба қолаби назм ғунҷоиш додааст, дар шакли мансур ифода кунем чи соддаву мукаррарӣ менамоянд ва ба зоҳир хоси анвои назм набуда, дар иртибот бо минбару воиз мебошанд. Санъати барҷастаи Иқбол аст, ки ў бо маҳорати хосае чунин фикру мазмунҳои ба зоҳир содда ва аз шеърият дурро дар ҳоли ба ҳам омехтани аклу эҳсос бо баёни шоирона ва мантиқӣ таҳрrezӣ кардааст.

Нуктаи асосии эҷодиёт ва ҷаҳонбинии Иқбол - таълимот дар бораи Инсон, ҳакикати ҳастии вай ва зарурати ҳамаҷониба мустаҳкаму гиромӣ доштани мақоми ўст. Аз ин ҷо нақши аввалини шеъри ў инъикоси воқеият ва сипас масоили аҳлоқиву маънавии ҷомеъяни он айём аст. Иқбол дар асаркояш ба нобасомониҳои ҷаҳони онрӯза таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуда, барои ҳалли масоили доги он роҳу равиши муносиб мечуст:

Нагма кучову ман кучо? Сози сухан баҳонаест,

Сӯ қатор мекашам ноки безимомро.<sup>3</sup>

Аз ин лихоз яке аз мавзӯҳои мухиме, ки шоир дар эҷодисти хеш ба он рӯ овардаву дар хусуси ин изҳори ақида кардааст, масъалаи Шарқу Ғарб мебошад.

То фикрҳои роҷеъ ба ин мастьала баён кардани Иқболро дуруст дарк карда бошем ва дуруст талқин намоем, зарур аст, ки се нуктаро бояд мадди назар дорем:

1. Ахволи сиёсӣ ва иқтисодии Хиндустон дар аҳли Иқбол. Бо шиддат гирифтани ҷабру истисмори истеъморгарони инглис ва беш аз пеш ошкорову бехаёна гардидани сиёсати онҳо дар Ҳинд ҳудшиносии миллий бедор шуд, ҷунбишҳои миллий-озодиҳоҳона авҷ гирифт ва дар фъолияти равшанфирон ҷун намуди эътиroz, ҳудзоҳирнамоӣ хисси миллиатпарстӣ боло рафт.

2. Дар илму адабиёти Аврупо дар бораи Шарқ фикру ақидаҳои нодуруст ба вучуд омад, ки асли мастьаларо таҳрифкорона ифода менамуд. Масалан, Франсуа Барнэ /асри XXII/ дар таснифоти ҳуд кабл аз ҳама дар китоби машҳураш “Таърихи таҳаввулоти сиёсии даврони охир дар салтанати муғулҳои бузург” бо назари шадиди танкиди мухокима ронда, Ҳиндустонро ҷун мамлакати бесарусомонихо ва рӯ ба таназзул оварда қаламдолд карда буд. Инчунин муаллифони асри XVIII ва аввали асри XIX - и инглис монанди А.Доу, Д.Грант, бародарон Паттонҳо дар асрҳояшон диккати асосиро маҳз ба таъкиди тасдики ақидае, ки дар мамолики Шарқ истиблод ҳукмрон асту усули моликияти шахсӣ вучуд надорад, равона кардаанд. Намояндагони бузурги иқтисодиёти сиёсии Хиндустон Адам Смит, Чемс Милл, Чон Стюард Милл, Ричард Чонсон низ бар ҷунин ақида буданд. Дар натиҷа тасаввуроте ба вучуд омад, ки гӯё ҳолати қароҳтавию рукутзадагӣ маҳз ҳоси Шарқ асту Ғарб мураввич ва муаррифи пешрафту таракиёт мебошад. Аён аст, ки ҷунин фикрҳо дар шарҳи хусусиятҳои таърихии инкишифӣ Шарқ ва мақоми вай дар таърихи умумибашарӣ дар партави ниятҳои мустаъмарӣ ба вучуд омадаанд.

Иқбол шояд ба ҷунин муаллифон ва пайравони онҳо муроҷиат карда гуфтааст:

Эй, ки ту поси ғалаткардаи худ медорӣ,

Он чӣ пеши ту сукун аст, хиром аст ин чо! <sup>5</sup>

3. Бе тавакқуф ба тафсили мазмун, моҳият ва анвои шарқпарастӣ хотирнишон бояд кард, ки дар шароити истеъмору истибоди ҳориҷӣ намояндагони миллатпарастии миллати мазлум боэҳтирум гиромидошти зиёд нисбат ба арзишҳо и фарҳанги тобуржуазии хеш гӯё қусури хисороте, ки соҳти мустаъмаротӣ ва фарҳанги Шарқ расонида буд, мебароварданӣ, дар он рамзи истиқолияти гузаштаи худро медианд. Дар ин сурат унсурҳои шарқпарастӣ, ки ба усули идеологии миллатпарастии миллати мазлум, дохил гардида, ҳусусияти мусбии зиддимустамликовӣ ва зиддиимпериалистӣ пайдо мекарданӣ. Аз ин рӯ, ба ҷунбишҳои идеологиеву фарҳангии дарони <sup>6</sup>мубориза барои истиқолияти сиёсӣ, ки аксар вобаста ба тамоюли шарқпарастӣ ё гарбзадагии он қатъиян тараккиҳоҳона ё иртиҷои гуфта баҳо медиҳанд, дуруст нест. Ҳатто он ҷунбишҳои фарҳангӣ, ки бештар ранги шарқпарастӣ доштанд дар сурати ба принципҳои миллатпарастии миллати мазлум асос ёфтанишон дар давраи муайянӣ таъриҳӣ ҳам демократӣ, ҳам тараккиҳоҳона ва ҳам инсонпарварона буданд.

Дар партави ин нукот мавқеъи Иқболро роҷеъ ба масъалаи шарқу Ғарб асосан одилона ва бегараз метавон арзёбӣ кард. Сониян, бояд дар назар дошт, ки Иқбол дар асоси сарчашмаҳои илмӣ, робитаи бевосита бо ахли илму фаҳанг ва баъзе сиёсатмадорони аврупоӣ, инчунин мушоҳидоти шахсии худ айёми зиндагии сесолааш дар Аврупо кӯшидааст роҷеъ ба паҳлӯҳои гуногуни ин мавзӯй изҳори ақида намояд.

Аз осори Иқбол ҳувайдост, ки барои шоир мағҳуми Ғарб ё Ғаранг якрангу маҳдуд нест. Вай тобишҳои гуногун дорад ва эҳсосоти шоир низ нисбат ба онҳо гуногун аст. Муносабати Иқбол ба Ғарб ва гарбиёни мустаъмар дигар асту ба фарҳанги пешӯдадам, аҳли илму адаб ва хираду хирфати он, ки дар инкишофи тамаддуни умумиинсонӣ саҳми бузург дорад, дигар аст.

Иқбол чун зодаи қишваре, ки дусад сол мустамлиқаи Инглистон буд, қабл аз ҳама ба ҳаммеханонаш сиёсати авомфиребонаву

торочгаронаи истеъморгарони Ғарб ва фош кардани макру фиреби онхоро вазифаи вичдони хеш меҳисобад. Ў тиннами истеъморгарони Ғарбро беникоб сохта, бадбаҳтиҳои ба сари ҳалки чаҳон овардаи онхоро чунин ба қалам додааст:

Одамият зор гардид аз Фаранг,  
Зиндагӣ ҳангома барҷид аз Фаранг...  
Гурғе андар пӯстини баррае,  
Ҳар замон андар камини баррае.  
Мушкилоти ҳазрати инсон аз ўст.  
Одамиятро ғами пинҳон аз ўст.  
Дар нигоҳаш одамӣ обу гил аст,  
Корвони зиндагӣ бемансил аст.<sup>6</sup>

Шоир дар мисоли таърихии ғуломии ҳалки хеш дарк намудааст, ки ҳарчанд истеъморгарон аз демократия, вазифаи пуршарафи ба ҳалкҳои дигар маърифат омӯхтану ба пешрафти онҳо мусоидат карданашон суханҳои воло ба забон меоранд, дар асл баҳри манфиати ғаразноки хеш ба ҳар усул онхоро сӯи торикиву ҷаҳолат, нифоку ҳамдигарбадбинӣ мекашанд:

Хиндиён бо яқдигар овехтанд,  
Фитнаҳои кӯҳна боз ангехтанд,  
То фарангикавме аз Мағрибзамин  
Солис омад дар низои қуфру дин.<sup>7</sup>

Донӣ аз Афрангу аз кори Фаранг?  
То кучо дар банди зуннори Фаранг?  
Захм аз ў, наштар аз ў, сӯзан аз ў,  
Мову чӯи хуну умеди руфӯ.<sup>8</sup>

Иқбол ҳаммеханонашро ҳуҷдор медиҳад, ки ба ҷарbzабонӣ ва авомиребии ҳоҷагони фарангӣ фирефта нашаванд ва ҳакикати ахволи хешро дуруст дарк намоянд:

Эй зи кори аспи хозир бехабар,  
Чарбдастиҳои Юрупро нигар.  
Колӣ аз абрешими ту соҳтанд,  
Боз ўро пеши ту андохтанд.  
Чашми ту аз зохираш афсун хурад,  
Рангу оби ў туро аз чон барад.  
Вои он дарё, ки мавҷаш кам тапид,  
Гавҳари худро зи ғаввосон ҳарид.<sup>9</sup>

Барои онҳое, ки маҳз бо мақсади талаву тороч кардани сарватҳои Ҳиндустон вориди ин кишвар гардиданд, дар нодониву ҷаҳолат ва ҳолати ғуломӣ нигоҳ доштани ҳалқи он матлуб аст. Пас чи гуна метавонанд ғамгусори ин ҳалқ бошанд?

Туро, нодон, умеди ғамгусориҳо зи Афранг аст,  
Дили шоҳин насӯзад баҳри он мурғе ки дар ҷанг аст.<sup>10</sup>

Шоир ҳалқҳои мазлуми Шарқ - меъморони қасри тамаддуни инсониро дъяват менамояд, ки саҳми дар таърихи бащар доштаи ҳешро фаромӯш накунанд ва ба муҳофизати шарафи ҳеш баҳри ҳалосӣ аз асорати фарангииён бархезанд:

Фарёд зи Афрангу диловезии Афранг,  
Фарёд зи Шириниву Парвезии Афранг.  
Оlam ҳама вайрона зи Чингизии Афранг,  
Меъмори Ҳарам! Боз ба таъмири ҷаҳон ҳез!  
Аз хоби гарон, хоби гарон, хоби гарон ҳез!  
Аз хоби гарон ҳез!<sup>11</sup>

Солҳои иқомат дар Аврупо назари Иқболро дар ин мавзӯй, тағиyr надод. Лафзи “Фаранг” дар сиёsat барояш ҳамон ифодакунандай мағҳуми манғӣ бокӣ монд. Чунки муҳити ба зохир орому таскинбаҳш зиддиятҳои иҷтимоии Farb, мақсадҳои истеъморгаронаи доираҳои ҳукмрони Аврупоро аз назари шоир пинҳон дошта натавонист. Он аёме буд дар арафаи ҷангӣ аввали ҷаҳон, ки тайёрӣ ба ҷанг ва шиддати ҳавову ҳаваси таъассуби миллӣ сар то сари Аврупоро фаро гирифта буд.

Муносибати Иқбол ба Ғарби он айём хусусан дар ғазали урду шоир, ки тахти унвони “Марти соли 1907” нашр гардидааст, равшан хувайдост. Ў ба “пирони Аврупо”, ки “сармасст аз майи Афранг” оламро сүй фочиаи хүнин мекашанд, рў оварда мегўяд:

Эй мардуми диёри мағриб, оламе, ки Худо оғаридааст,  
дуккон нест!

Заре, ки шумо холис мепиндоштед, акнун камиёр гардидааст!

Тахзиби шумо бо ханчари хеш худро хоҳад күшт,

Лонаи дар шохи нозук бунёд гардида бебақост! <sup>12</sup>

/Тарчумай тахтулафзай аз урду/

Баробари ин шоир дар Аврупо аз чумлаи олимон ва адабони номй дүстхо пайдо қард, аз онхо бисёр чизхоро омўхт:

Хирад афзуд маро дарси ҳакимони Фаранг,

Сина афрўҳт маро сўхбати сохибназарон.<sup>13</sup>

Дар навбати худ бо баромадҳои хеш дар донишкадаву мағхилҳои илмий роҷеъ ба таъриху фалсафа ва фарҳанги Шарқ дониши ҳакимони Фарангро низ афзуд. Вале бо эҳсоси он ба Ватан баргашт, ки Ғарб дигар кудрати роҳбарияти маънавии оламро надорад ва фикри ўчиони ислом ва имкониятҳои начотбахши он мутаваҷҷех гашт:

Ман дар ин хоки кухан гавҳари чон мебинам,

Чашми ҳар зарра чу анчум нигарон мебинам.<sup>14</sup>

Иқбол қоили бозёфтҳои бузурги илму хунари Фаранг аст. Вале ў дар онхо маҳз ғалабаи акли сардро мебинад, ки аз харорати ишқ орист, ба ибораи дигар, ў ба масъала аз назари маънавияти Шарқ наздик мешавад:

Аз ман, эй боди сабо, гўй ба донои Фаранг,

Ақл то бол күшудаст, гирифтортар аст.

Баркро ин ба чигар мезанад, он ром кунад,

Ишқ аз акли фусунпеша чигардортар аст.<sup>15</sup>

Иқболро акле хушояд, ки бо нури афиштаву сўзи дили Одам ороста аст:

Эй хуш он акл, ки пахнои ду олам бар ўст,

Нури африштаву сўзи дили одам бо ўст.<sup>16</sup>

Иқбол аз як тараф, мардуми мазлуми Шарқро, хусусан чавонони онро, аз гарбзадагӣ ва фирефта шудан ба ҷилои зоҳирӣ Фаранг барҳазар дошта, аз тарафи дигар насли чавонони Шарқро ба фарогирӣ улуму фунуни замонавӣ тарғиб мекард. Ўандешаманди огоҳе буд, ки мардумро ба эҷоду озодиву амал даъват мекард ва мегуфт, ки “танҳо кофтуков дар қабристони таъриҳ барои шарқиён коғӣ нест ва эй вой бар он миллате, ки нигоҳ ба гузашта ва тихӣ аз ояндаофаринӣ рӯзгор ба сар барад”:

Рӯзгори ў тихӣ аз воридот,

Аз қубури кӯхна мечӯяд хаёт.<sup>17</sup>

Иктидори Фаранг маҳз дар илму дониши вай аст, эътироф дорад шоир. Бинобар ин шарқиёнро аз илму фанни вай сабак бардоштан бояд, на таклиди кӯркӯрон ба русуму одоти он:

Куввати Афранг аз илму фан аст,

Аз ҳамин оташ ҷароғаш равшан аст.

Ҳикмат аз катъу буриди ҷома нест

Монеъи илму ҳунар аммома нест,

Илму фанро, эй ҷавони шӯҳшанг,

Магз мебояд, на малбуси Фаранг.<sup>18</sup>

Иқбол дар фаъолияти илмиву адабии ҳеш ниҳ барои ақида амал кардааст. Ў бо вучуди ҳамеша шарқӣ монданаш аз фалсафаву сиёсатшиносӣ, ҳуқуқшиносӣ, таърихи тамаддун ва адабиёти Ҷарб омӯҳт ва баҳраҳои зисд бардошт, бидуни ин ки рӯҳияи Машриқро аз даст бидиҳад, солимтарин ва ҷолибтарин сифоти Магрибро касб қардаву ин амр бар маҳбубияти шеъру фикраш дар Машрику Магриб афзудааст.”<sup>19</sup>

Хислати хоси Иқбол аст, ки ў ҳамеша дар омӯзишу ҷустуҷӯ буд, далелҳоро аз кӯраи акли ҳеш мегузаронид ва сипас аз нигоҳи худ ҳулоса мекард. “Ман ҳеч тоҳ ба ҷаҳон бо ҷаҳони гайр нанигаристаам,- мегуфт ў,- ҳамеша онро бо нигоҳи худ дилаам”.<sup>20</sup> Дӯст ва устоди Иқбол

мусташрики инглис Томас Арнольд дар эътирофи ин хислати шоир навишта буд: “Мухаммад Иқбол бо вучуди аз таълимот ва назарияти уламон гузашта ба таври вассъ воқиф буданаӣ, фикри онҳоро тақрор намекард, аз ин рӯ мутафаккири нодир аст”.<sup>21</sup>

Дар чунин равия Иқбол ҳама бурду боҳти олами маънавӣ ва фарҳанги Ғарбу Шарқро аз нигоҳи хеш таҳлил намуда, ба ҳулоасе омадааст, ки унсурҳои бехтарини ин ду қисмати тамаддуни ҷаҳонӣ бояд ба ҳам пайваста якдигарро гани гардонанд ва ба пешрафти баний-башар ҳизмат расонанд:

Ғарбиёнро зирақӣ сози ҳаёт,  
Шарқиёнро ишқ рози қоннот.  
Зирақӣ аз ишқ гардад ҳақшинос,  
Кори ишқ аз зирақӣ маҳкамасос.  
Ишқ чун бо зирақӣ ҳамбар шавад,  
Нақибанди олами дигар шавад.  
Ҳезу нақши олами дигар бинех,  
Ишқро бо зирақӣ оmez дех.<sup>22</sup>

Аллома дар натиҷаи маърифати амиқи хеш нуктаи муҳимтарини ҳасти инсонро дарёфт, яъне ў дарк намуд, ки шаҳс факат дар ҳолати озодӣ ба таври ҳақиқӣ зиндагӣ қунад ва рушду камол ёбад. Бинобар ин ў дар давоми зиндагии хеш бар зидди истеъмору истибод мубориза бурд ва ба мавзӯи Ғарб низ бештар аз ҳамин назар наздик шуд.

#### АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Мухаммад Мунаввар. Мизони Иқбол. Лохур, 1992, С.20.
2. Мухаммад Иқбол. Куллиёти форсӣ, Исломобод, 1997, с.456.
3. Дар ҳамон ҷо, с.220.
4. Вафа А.Х., “Восток-Запад”: Культурное наследие и взаимодействие культур /некоторые аспекты проблем/, в кн.. Культурное наследие народов востока и современная идеологическая борьба, М.,1987, с.94.
5. Мухаммад Иқбол. Куллиёти форсӣ, Исломобод, 1997, с.167.

6. Дар ҳамон ҷо, с.339.
  7. Дар ҳамон ҷо, с.395
  8. Дар ҳамон ҷо, с.401.
  9. Дар ҳамон ҷо, с.402.
  10. Дар ҳамон ҷо, с.242.
  11. Дар ҳамон ҷо, с.229.
  12. Муҳаммад Иқбол. Бонги дара, Лохур, 1969, с. 150 /ба забони урду/.
  13. Муҳаммад Иқбол. Куллисти форсӣ, Исломобод, 1997, с.175.
  14. Дар ҳамон ҷо, с.191.
  15. Дар ҳамон ҷо, с.189.
  16. Дар ҳамон ҷо, с.190.
  17. Дар ҳамон ҷо, с.360.
  18. Дар ҳамон ҷо, с.363.
  19. Муҳаммад Мунаввар. Ғазали аллома Иқбол /аз урду ба форсӣ таҷуммаи Шаҳин Комрон Муқаддами Сафиёрия/, Лохур, 1987, с. 13.
  20. Vahid S.A. Iqbal, His Art and thought, Karachi, 1969, p. 8.
  21. Arnold Thomas. Islamic Faith, Ernst Benn Ltd. London, p/ 77.

**Комил Бекзода**

## **ИҚБОЛ ВА МАСЬАЛАИ МИЛЛӢ**

Ҳиндиву чинӣ сафоли чоми мост,  
Румиву шомӣ гили андоми мост.

Қалби мо аз Ҳинду Руму Шом нест,  
Марзу буми мо ба ҷуз ислом нест.

Асри Иқбол /1877-1938/ асри бедорӣ ва низоъҳои миллӣ буд... Ду ҷанги ҷаҳонӣ ҳам дар заминай пуштибонӣ аз миллату ватан сар заданд... Марти Ҳайдеггер(1889-1976) файласуфи овозадори асри XX доир ба ҷанги дуюми ҷаҳон мегӯяд, ки :

“Дар ҳақиқат ин ҷанги метафизики буд. Ҷаро ки инсон барои соҳиб шудан ба мақоми ҳудоӣ барои шаҳси ҳуд мечангид.”

Дар асри мо дину мазҳаб ҷилову дурахши пешинаи ҳудро аз даст дод. Акнун миллату ватан мақоми сарвариро ба ҳуд қасб кардаанд.

Навиштаҳои аввалини Иқбол ҳамагӣ ба мавзӯи ватан ва миллат баҳшида шуда буд. Ба ин тартиб “Нолаи ятим” (1899), “Ҳитоби ятим ба Ҳилоли ид”, “Таронаи ватаний”, “Шӯълаи нав”, “Фарёди уммат”, “Қӯҳистони Ҳимолой”. Ҳамаи ин манзумаҳо саршор аз мадху ситоши миллиату ваган буданд...

Ҳамзамон бо ин падидай миллапарастӣ, Иқбол дар бомдоди фъолиятҳои илимии ҳуд ба тасаввуфи исломӣ таваҷҷӯҳи хосе дошт. Махсусан назарияи “Инсони комил” дар тасаввуф баҳонае шуд, ки рӯҳонияти шарқии Иқболро бо илми муосири ғарбӣ пайванд дихад. Самараи аввалини ин пайванд рисолаи доктории ў буд бо номи “Сайри такомули идеяи худошиносӣ дар кишвари Эрон”, ки соли 1908 ба табъ расид Мухаккиқони муосир бар ин ақидаанд, ки Иқбол зери таъсири фалсафаи Фридрих Нитше(1844-1900) ва махсусан китоби “Чунин гуфт

Зардушт” ба фарханги Эрони бостон таваҷҷӯх зохир намудааст. Худи Иқбол ин ақидаро бо қатъият рад мекунад. Ба ин далел, ки идеяи абармардӣ, (супермени)-и Нитше дар тасаввуфи исломӣ асрҳои аср бо номи “Инсони комил” мавриди баҳсу андеша қарор дошт. Яъне барои Шарқ ин маъсалай нав набуд ва худи Нитше ҳам ба навиштаи файласуфи муосири Эрон окои Манучехри Чамолӣ на танҳо ақидаи абармардро, балки идеяи “бозгашти аబадӣ”-ро низ аз “Яштҳо”-и Авасто гирифтааст. Дар ҳар сурат ин баҳс ба анҷом нарасида ва ҳоло ҳам мавриди арзёбии муҳакқикон қарор дорад. Барои як бор гуфтан зарурат аст, ки бо эътирофи худи Иқбол дар осори насрӣ ва назмиаш аз навиштаҳои Нитше илҳом мегирифтааст. Дар ҷое ўро ба истилоҳи ринд ёдоварӣ намуда, мегӯяд, ки :

Дӯш рафтам ба тамошои ҳароботи Фаранг,

Шӯхгуфтории ринде дилам аз даст рабурд...

Муҳакқикони сайри андешаи миллаттарой бар ин ақидаанд, ки дар пайдоиш ва ривоҷу равнаки ин ҷараён накши қалисо, фаласафи Оғюст Конт (1798-1857), Фридрих Нитше ва Инкилоби Франсия хеле бузург будааст. Худи Нитше дар Академияи Илмҳои қишивари ҳудгузориши муфассале дода буд бо номи “Миллати Олмон”..

Иқбол истилоҳи миллати Олмонро ба миллати Ислом табдил намуда, асосҳои назарияи миллатпарастии ҳудро дар партави тавҳиди исломӣ устувор намуд.

Иқбол дар маснавии “Асрори ҳудӣ” (1915) идеяи саҳткӯширо дар партави фалсафаи абармарди Нитше асоснок кард. Вале ҳудшиносии Иқбол ба идеяи динӣ ва маҳсусан исломӣ такъя мекард. Ҷаро ки Иқбол ориф буд ва Нитше мулҳид. Аксари муҳакқикон ба он моиланд, ки Иқбол идеяи “Инсони комил”-ро аз тасаввуфи исломӣ гирифта, аз ақидаи абармарди Нитше шоҳу барге бар он афзудааст. Намунаҳои инсони комили тасаввуфи суннатӣ пайғамбарон, авлиё ва дигар бузургони ахли имон мебошанд. Вале абармарди Нитше инсонест бебок, бедин ва густоҳ, ки ба ҷуз ҳештани ҳеш ҳеч марҷаъеро (афторитетро)

эътироф надорад. Инсони худогох ва саҳткӯши Мухаммад Иқбол коидаҳои дин ва шариатро чиддан риоя мекунад.

Соли 1918 маснавии “Рамузи бехудӣ” ба нашр расид. Иқбол дар ин маснавӣ мақоми ҷомеъаро дар сарнавишти фард мавриди таҳлил ва арзбӣ қарор додааст. Ба назари ў инсони фард барои он ки ба ҷодаи ифрат наравад, бояд дар ҷомеъаи худ ҳештандро дар хизмати ҳамнавъон, яъне муосирон қарор дихад. Ин амалро ийсор ва аз ҳудгузаштаги меномад. Ба назар ҷунин мерасад, ки ин маснавӣ зери таъсири ғояҳои инқилоби октябрини соли 1917 таълиф шудааст. Аз мӯҳтавои улумии ин китоб метавон як назарияи том ва комили сотсиализми исломӣ ҳосил намуд. Барои намуна баъзе мавзӯҳои онро номбар мекунем: Дар маънни рабти фард ва миллат; Миллат аз омезиши афрод пайдо мешавад; Руқунҳои асосии миллати ислом; Мақсади рисолати Мухаммад ташкилу таъсиси озодӣ, баробарӣ ва бародарии ҳамаи инсонҳо аст; Ватан асоси миллат нест; Миллати Мухаммад ниҳояти замонӣ надорад; Асоси миллатро дин ташкил медиҳад; Дини миллати Мухаммад бар Куръон асос мейбад; Маркази мушаххаси миллати исломӣ Каъба аст; Густариши ҳаёти миллӣ аз истифода бурдани қувваҳои табиат аст; Камоли миллат а: ҳудшиносии ўст; Модарон дар миллати исломӣ мақоми арҷманде доранд... ва гайра.

Агар ин мавзӯҳоро бо тавсил мавриди муқоиса қарор дихем, ба натиҷае ҳоҳем расид, ки Мухаммад Иқбол меҳоста барои ҷомеъаи худ соҳти иҷтимоии солим ва содехе тарҳрезӣ намояд. Дар ин ҷода аз боби назария зери таъсири фалсафаи Маркс буда, аз ҷиҳати амалия ба соҳти сотсиалистии Русияи пролетарӣ таваҷҷӯҳ доштааст. Муроҷиҳатҳои бардавоми ў ба Маркс, Ленин, сотсиализм, синфи коргар ва гайра дар осори урду ва форсии ў ғувоҳи ин маънӣ мебошанд.

Иқбол миллатро дар маънои динии он қабул дорад. Борҳо ва борҳо таъқид мекунад, ки:

Муслим астӣ дил ба иклиме набанд,  
Гум машав андар ҷаҳони чуну чанд.

Менағунчал муслим андар марзу бум,  
Дар дили ў ёвә гардал Шому Рум.

Иқбол назарияни миллиати худро дар асоси оятхон китоби Худо ва хадисхони Пайғамбар устувор намудааст. Аз чумла сураи “Ал-ҳачарот”, оян 12 ва хадиси пайғамбар, ки мегүяд: “Касе ки моро ба асабият хонад аз мо нест”. Истилохи “асабият” донишмандони исломий ба маънни миллиатгарой тарҷума кардаанд.

Муҳаккикони мұғосир доир ба масъалаи миллий назариёти гуногуне доранд. Ва баҳс идома дорад. Вале натиҷагирии мо аз ин мавзӯй ба ин қарор аст:

Аллома барои ислохи ҷомеъаи худ аз назарияни миллиати муҳаммадӣ дифӯй мекард.

Вале шахсан ўпштибони назарияни миллие буд, ки дар асоси фарҳонги мусби ташаккул ёфта бошад. Ва худи ўз зодгоҳи аҷоддиаш Кашмир ва бароҳманзода будани худ ифтиҳор мекард:

Танам гуле зи хиёбони ҷаннати Кашмир,

Дил аз ҳарими Ҳичозу наво зи Шероз аст;

Ва ё:

Сарат гарам, эй сокии моҳсимо,

Биёр аз ниёғони мо ёдгоре.

Дар китъаи шеъре бо номи Кашмир мегүяд:

Рахт бо Кошмар кушо, кӯху талу даман нигар,

Сабза ҷаҳон - ҷаҳон бубин, лола ҷаман-ҷаман нигар...

Духтараке, бароҳмане, лоларуҳе, суманбаре,

Чашм ба рӯи ўкшо, боз ба хештан нигар.

Мисли он аст, ки Иқбол дар ин пора шеър байни худ ва бароҳмандуҳтаре фарқе намебинад. Яъне мегүяд, ба худ бингар, туви ин духтарак аз ҳам фарқе надоред! Кашмир ҳамон Кашмир аст. Аҳли он ҳамон бароҳманҳоянд, ки буданд. Дурусттар таваҷҷӯҳ кун, ҳатто худи ту ҳам (эй Иқбол) то ҳанӯз дигар нашудай. Ҳоло ҳам ҳамон бароҳманзодаи, ҳамдиёри ин духтари бароҳмани Кашмири.

Иқбол дар чои дигар аз забони шоир Фани Кашмирй бо фарзандони бузурги Кашмир ифтихор мекунад ва мегүяд, ки зодгохи равшанфирони имрӯзаи Ҳинд ҳамин Кашмири мо мебошад:

Ҳиндро ин завки озодӣ қӣ дод?

Сайдро савдои сайёдӣ қӣ дод?

Он бараҳманзодагони зиндадил,

Лолаи аҳмар зи рӯйешон хичил!

Тезбину пухтакору саҳткӯш,

Аз нигоҳи шон Фаранг андар хурӯш!

Аслашон аз ҳоки домангирӣ мост!

Матлаи ин аҳтарон Кашмири мост!

Ин маъни дар навиштаҳои Иқбол хеле фаровонанд, вале муҳаққикон бештар саргарми таҳлили он ақидаҳоеанд, ки ба дарди замон меҳӯрад. Вале бузургон барьакс, ҳамеша аз пай дармони ҷонанд. Масъалаи милли дар ҷаҳони мо сарнавишти фочеаборе дорад. То ҳанӯз аҳли таҳқиқ ва сиёсат ба ин масъала бо ҷаҳами шакку шубҳа менигаранд.

Шояд сабаби ин балгумонӣ ҳодисоте буданд, ки дар ҳаёти сиёсии мо таъсири манғӣ тузоштанд. Аз қабили ду ҷангӣ ҷаҳон, пайдошии ҷараёнҳои сиёсии ифротӣ ба монанди саҳюнизм, фашизм, натсизм ва гайра. Миллатпарастӣ бо ҳудии ҳуд айбе надорад. Агар дар ҷодаи савоб ва воқеъбинӣ равон карда шуда бошад. Вале дар ибтидои асри XX аксари ҷараёнҳои миллатпарастиро идеологияҳои тоталитарӣ қасдан таъриф намуданд. Қӯшиш карданд, ки дар симои онҳо факат ва факат падида ва ҳодисаҳои манғӣ ва ифтиро бубинанд. Ва ҷунин ҳам карданд. Вале ҳама кор аз ин иборат нест.

Ақидаи миллатпарастии мусбӣ падидай асри мост. Ба ҳудшиноси ҳудогоҳии мардуми ҷаҳон такъя дорад. Дар сурате ки умри идеологияҳои тоталитарӣ ба охир расида, аз заминай воқеъӣ ва илмӣ маҳруманд, танҳо ба ҳукми анъана ба мавҷудияти ҳуд илома медиҳанду бас. Шояд дар асри XXI бо пешрафти илму фарҳанг миллатҳо битавонанд симои ростини ҳудро ба ҷаҳониён нишон диханд. Муҳаммад Иқбол дар ин ҷода ҳам мақоми ҳудро хоҳад дошт. Иқбол ҳамеша бо мост

ва мусори ҳамаи наслҳои фарҳанги ояндаи миллати форсӯ тоҷик бокӣ мемонад:

Маргро бар ҳазрати Иқбол ҳаргиз роҳ нест,  
То забони форсӣ зиндаст, ў ҳам зинда аст!

*Махмадёр Шариф*

## **НАВОФАРИНИВУ ТОЗАКОРЙ ДАР АШГЬОРИ И҆КБОЛ**

Пайдоиши ситораи пурчилои И҆кбол дар осмони назми форсӣ эҳдои нури тозаи худовандӣ ба сарзамини шеъри оламгир буд. Мардуми ин диёр, ки қадри шеъри форсиро аз рӯи замин то ба курсии арши аъю бароварда, бо ҷаҳолати он ба лутфу ҳарими зоти Ҳудоандӣ қаробат ҳосил намуда буданд, бо омадани чунин шоире дар ҷавҳари нағмаи шеъри форсӣ танини тозае эҳсос намуданд. Муҳаммад И҆кбол, ки сухан аз шаҳсияти нотакрор ва лафзи гуҳарбори ў меравад дар шеъри форсӣ бо лаҳну шевай ҳос макоми бузургӣ ёфтаст. Бояд гуфт, ки мазмуни шеъри ў дар заминаи фалсафаи Шарку Ғарб ва табаҳхур аз таҷрибаи беш аз ҳазорсолаи шеъри форсу тоҷик шакл пазируфта, аз навоварину тозакорӣ орӣ нест. Аввало бояд гуфт, ки ҳама гуна навоварӣ назар ба маколи машҳури русӣ ҷизест, ки як вакъто нек фаромӯш шуда буд. Ба дурустии ин ҳикмати ҳалқӣ ҳам бовар накарда намешавад, чунки кас дар рафти зиндагӣ борҳо ба ин ҳакиқат дучор мегардад. Масалан, шакли шеърии ғазал ҳанӯз аз оғози ҳазорсолаи кунунӣ шакли комил пазируфта,<sup>1</sup> дигар дар тӯли қарнҳо шаклан тағироти кулӣ надид. Аммо аз ҷиҳати мазмун вобаста аз сабку услубҳои мъаруф дар ақолиму кишварҳои мухталиф ба баязе тағирот дучор омад. Ногуфта намонад, ки ин шакли шеърӣ дар эҷодиёти Муҳаммад И҆кбол андаке ба тағирот мувоҷех шудааст, чунонҷи дар мактаъи ғазал ҳам шакли матглаъро истифода карда, вале мазмун ва оҳангӣ онро ҳамон тавр ҳулюсакунанда ва некбинона овардааст. Дар баязе маврид ин оҳанг матин ва қотеъона садо медихад. Чунонҷи:

Акли ҳудбин дигару акли ҷаҳонбин дигар аст,  
Боли булубул дигару бозу шоҳин дигар аст.

Дигар аст он ки барад донаи афтода зи хок,  
Он ки гирад хуриш аз донаи Парвин дигар аст.  
Дигар он аст, ки занад сайри чаман мисли насим,  
Он ки дар шуд ба замири гулу насрин дигар аст.  
Дигар аст он сӯи нӯҳ парда кушодан назаре,  
Ин сӯи парда гумону занну тахмин дигар аст.  
Эй хуш он акл, ки пахнои ду олам бо ўст,  
Нури африштаву сӯзи дили одам бо ўст.<sup>2</sup>

Бояд туфт, ки тэъоди ин намуди ғазал дар девони форсии Иқбол хеле зиёд ба назар мерасад. Фақат ҳаминро илова намудан зарур аст, ки дар байзе аз онҳо риояни такрори ҳарфи равии қофияро зарур, аммо риояни ҳарфҳои мөқабл ва такрори радифро написандидааст. Дар кисме аз ин қабил ғазалҳо байти мақтарь қофию радиф риоя нашуда қофию радифи тоза ва аз байтҳои боло озод оварда шудааст. Чунончи ин ҳолатро дар шеъри “Нишони ту кучост?”<sup>3</sup> дучор омадан мумкин аст ва ҳамчунон ки гуфта омад тэъоди ин қабил ғазалҳо кам нест. Дар ин ғазал илова ба шевай тозае дар адой ҳусни мақтарь боз кӯшише аз ҷониби муаллиф ба ҳарҷ рафтааст, ки маъниҳои тоза ва ҳulosахои амику фалсафии ирфонӣ бо як тарзи роҳиб дар либоси қалимаву ибораҳои дилнишин гуфта шаванд. Ногуфта намонад, ки бар ҳилҷфи маъни истилоҳии ғазал маъно ё мазмуни ғазал ишқӣ нест ва ин тағироти маъно дар шакли ғазал ҷоиз дониста шудааст.<sup>4</sup>

Масъалаи тавофуки шаклу мазмун дар адабиёти форсу тоҷик чизи тоза нест. Ҳар алиби забардаст, ки дар арсаи адабиёт номвар шуд, мөқабл маънии дигчӯро қаломи хубрупӯшонид, то бо ду қувваи баробар ба эҳсоси шунавандга муассир бошад. Ин мувозамат ҳанӯз аз замони Қадим риоя мешуд, чунончӣ байзе аз афкори адабӣ-бадени Юнони Қадим ҳам аз ин гувоҳӣ медиҳад.<sup>5</sup> Тарьиди ҳатмин чунин мувозинатро дар осори умдаи адабиётиносии форсу тоҷик ба мисли “Ал-мӯъҷам”-и Шамси Қайси Розӣ дучор омадан мумкин аст.<sup>6</sup> Аммо хонандо ҳангоми мутолиаи шеъри “Шабнам” ба шакли шеърие дучор меояд, ки байти

аввал аз ду мисраи хамқофия иборат буда, баъд аз он се мисраи кўтохи хамқофия оварда мешавад, ки бо байти боло хамқофияанд:

Гуфтанд фуруд ой зи авчи Маху Парвез,  
Бар худ зану бо баҳри пурошӯб биёmez,  
Бо мавҷ даромез,  
Накши дигар ангез,  
То банда гухар хез.  
Ман айши ҳамоғӯшии дарё нахаридам,  
Он бода , ки аз хеш рабояд начашидам,  
Аз худ нарамидам  
З-офок буридам,  
Бар лола чакидам.<sup>7</sup>

Ин шеър дар маҷмӯй аз нӯҳ банд иборат аст, ки бо ҳамин наск аз оғоз то анҷом давом дорад. Ҳамчунон ки аз шакл ва мазмуни оҳанги шеър хис мешавад, ин намуди шеър дар назми форсӣ нодир аст ва аз шеърҳои маъмулий то андозае фарқ дорад. Ҳусусан бандҳои илҳоӣ, ки аз се мисраи кўтоҳ иборат аст ва ба оҳанги шеър танини маҳсус илова мекунад. Илова бар ин дар ин се мисраъ як навъ таъкиди маънӣӣ панҷ ҳам тақрор ёғта, таъсири шеърро ба маротиб афзудааст. Бояд ба хотир овард, ки ҳанӯз дар қарнҳои аввали инкишофи шеъри форсӣ кӯшишҳои ба арсаи адабиёт овардани шаклҳои тозаи шеъри ба амал омада буд, ки мубтакири он шоири тазаҷҷӯ ва навовар Манучехрии Домғонӣ буд. Аммо он чи ки шакли шеърии фавқуззикро ба хотир биёрад, дар оғози қарни XX-ум аниктараш дар замони зиндагӣ ва айни камолоти шоирии Муҳаммад Иқбол бештар ба назар мерасад. Чунончи ба ин ду байти машҳури устод Садриддин Айнӣ назар меафканем, ки аз ҳамзамонони тоҷики Иқбол буд:

Эй машъали рахшони адолат зи кучой,  
Торикии бедод зи гетӣ бизудой,  
МОНО, КИ ЗИЁЙ.<sup>8</sup>

Ногуфта намонад, ки ин дар шакли шеър мустазод ном дошта, дар лутат маънӣӣ “зиёд кардашударо”<sup>9</sup> дорад ва аз он “зиёд” ҳамон мисраи

кўтохи дар поёни мисраъ бо кофияи такрор илова шудааст. Шоири шахир Пайрав Сулаймонй низ бар ин шакл боз як мисраи дигар афзуда, тобиши зебоии онро зиёдтар намудааст. Чунончи:

Эй дилаи гирёншудаи бесару сомон,

Пурхун шуда чандон,

аз баҳри азизон.

В-эй абрасифат қатразани додани борон,

Чун ҷавҳари ғалтон,

муштоки каримон.<sup>10</sup>

Шеъри Мухаммад Иқбол, шакли шеъри мустазодро ба хотир оварад ҳам, аз он фарки чидди дорад, чунончӣ дар шеъри устод Айни ё Пайрав Сулаймонй мисраҳои кўтохи зиёд бевосита пас аз мисраҳои кофияи муайян оварда шуда чойгиршуда бошанд, пас дар шеъри Иқбол мисраҳои такрор пас аз байтҳои мустақил омада, на ҳамчун мисраҳои кўтохи пуркунандаи камомади мисраъ, балки ҳамчун як хиссаи композисионию зиннатдиҳандаи шаклу мазмун хидмат мекунанд. Фарки дигар дар ин аст, ки ҳар байт ё банд бо вучуди ҳамвазн будан, кофияҳои мустақил дошта, ин байтҳо байти матлаъ, ё байти маснавиро ба хотир меоварад. Дар девони Иқбол шакли шеърие вучуд дорад, ки ба қитъа монанд аст, факат мисраи кўтохи он якто буда, байди ҳар байти ҳамкофия ин масраи кўтоҳ ҳамчун мисраи таъкидӣ ба такрор оварда мешавад. Чунончи:

Ё мусулмонро мадех фармон, ки чон бар каф бинех,

Ё дар ин фарсуда пайкар тоза чоне офарин,

Ё чунон кун, ё чунин!

Ё барахманро бифармо, нав худованде тарош,

Ё худ андар синаи зуннориён хилват гузин,

Ё чунон кун, ё чунин!

Ё чаҳони тозае, ё имтиҳони тозае,

Мекунӣ то чанд ба мо он чӣ кардӣ пеш аз ин,

Ё чунон кун, ё чунин!<sup>11</sup>

Шеъри машхури Иқбол “Аз хоби гарон хез” мухаммас ё агар он мисраи кӯтохи такрорро ба хисоб гирем, мусаддас аст. Дар ин шакли шеърӣ ҳам бо вучуди он ки мисраи чаҳорум ҳамҷун ифодакунандай ғарази аслии шоир дар ҳар банд ба такрор оварда мешавад, ин мисраи кӯтоҳ дар думболаи ҳамон мисраи такрор омада, ғарази шоирро тақвият медиҳад ва аз лиҳози шакл падидай тоза аст. Инро ҳам бояд гуфт, ки бандҳои дигари шеъри мазкур боз як унсури тозаи дигареро дароянд, ки бандҳои собиқаи чунин шакли шеърро дар эҷодиёти шоирни дигар ёд надорем. Чунончи дар бандҳои дуюм ва байд аз он се мисраи боло ҳамкофия омада, ду мисраи байти охир ҳамон кофияни банди аввали шеърро дорад. Мисраи кӯтоҳ ҳам дар ҳамин кофия аст. Инак банде аз ин шеър:

Фарёд зи Афрангу диловезии Афранг,

Фарёд зи Ширинию Паврезии Афранг.

Оlam ҳама вайрони зи Чингизии Афранг,

Меъмори Ҳарам! Боз ба таъмири чаҳон хез,

Аз хоби гарон, хоби гарон, хоби гарон хез!

Аз хоби гарон хез! <sup>12</sup>

Ин чо бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки шоир дар ин шакли шеърӣ ва ҳам дар байни мазмуни он навоварона рафтор кардааст. Факат илова намудан мумкин аст, ки шеър дар азоҳифи мухталифи баҳри ҳазаҷ, аниктараш, ҳазаҷи мусаммани садр ва ибтидо аҳраб, арӯз ва зарб маҳзуф ҳашвайн макфуф суруда шудааст, ки нақароташ мағъбулу мағъбулу мағъбулу фоилун мебошад. Ин шеър ва лиҳози таносуби вазн боз як чизи ҷолиб дорад, ки мисраи кӯтохи такрор баъзни мағъбулу мағъбулу мағъбулу омадаст ва ин руҳни аввалу охир шеър буда, дар мавриди тақтэй ба пораҳои тараннумии боло, масалан, ҳашфи дуюм бидуни ҳичои аввал ва зарб таносуби баробарвазн додааст ва ба самъи шунаванда хеле гӯшнавоз мерасад. Бо он чи ки ба шакли шеър муносиб аст, то андозае баён шуд, аммо дар ҳусуси мавзӯй бояд гуфт, ки Иқбол дар ин шеър синтези афкори озодихоҳии файласуфони тозаафкори Шарқу Ғарбривоҷ дода, ҳалки дар ғафлат мондаву ҳоболуди ҳудро бонг мезанад, ки

ба худ оянд ва аз ин хоби тўлониву гарон бархезанд. Зиёда аз ин муаллиф ба соҳибони аслии обу замин ба нидои “Меъмори Ҳарам! Боз ба таъмири чаҳон хез”-муроҷиат мекунад ва роҳи раҳоии ўро аз Афранг дар ҳалосӣ аз ў мебинал. Иқбол дар оғаридан шеър кӯшиш мекунад, ки побанди колибҳои суннатӣ намонал, ў гоҳ дар байни газал байти ҳамқоғияни хушмазмунро истифода бурда, дар газали дигар инчунин байтро ба мақтаи шеър мебарад, дар ҷои дигар шакли мисраи ҳамқоғияро чун мусаммати мусаддас дар оғози газал оварда, байтҳои бокимондаро чун байтҳои муқаррарии шакли газал ҷо ба ҷо мекунад, чунончи:

Зиндагӣ дар ҳадафи хеш гухар соҳтан аст,  
Дар дили шӯъла фурӯ рафтани нагдохтан аст,  
Ишқ аз гунбади дарbastа бурун соҳтан аст,  
Шишаи моҳ зи токи фалак андохтан аст,  
Салтанат накди дилу дин зи каф андохтан аст,  
Бо яке доди ҷаҳон бурдану ҷон бохтан аст.  
Ҳикмату фалсафaro ҳиммати мардӣ бояд,  
Теги андеша ба рӯи ду ҷаҳон охтган аст.  
Мазҳаби зиндадилон хоби парешоне нест,  
Аз ҳамин ҳок ҷаҳони дигаре соҳтан аст.<sup>13</sup>

Ин газал аз оғоз то интиҳо гуфтутгӯи файласуфона аст. Баъзан фикри томи ҳакимонаи шоир дар мисрае ҷо ёфта, ҷои дигар нуктаи ҷолибе дар колиби байти рехта омадааст, ки услуби шевову гаррои Иқбол аз он ҳувайдост. Аз тарафи дигар, он шаш мисрае, ки дар аввали шеър дар як қоғия дар шакли тасмит омадаанд, дар оҳангӣ шеър танини тозае илова намудаанд. Дар ин ҷо калимаи “аст” ҳамчун феъли ёридиҳанда ба вазифаи радифи шеър дар оҳири ҳар мисравъ омада, ҳар фикру нуктаи дар мисравъ ё байт омадаро нерӯи таъкид мебахшад, аммо аз лиҳози мазмун ҳамчунон, ки дар боло гуфта омад ҳам мисраву байт дорои рози файласуфона аст, ки онро фақат маҳрами роз метавонад дарки маънӣ кунад. Чунончи байти аввалро ба хотир меорем:

Зиндагӣ дар садафи хеш гухар соҳтан аст,  
Дар дами шӯъла фурӯ рафтани нагдохтан аст.

Муаллиф дар мисраи аввал нуктаи ҳакимонаашро ба шакли хеле собиту рехта овардааст. Аз назари ўинсон бояд ба мушкилот нигоҳ накарда, шахси худро тарбия нағояд ва дар зиндагӣ мавкеи хос пайдо кунад. Ҳамчунон ки садаф дар қаъри дарё бо фишору тазикр рӯ ба рӯ буда, бо вучуди он ғарази асливу ниҳоии худ гухарро ба вучуд меорад, ки ёдгори арзандае аз натоҷи ҳастии ўст. Аммо дар мисраи дуюм нуктае дигар омадааст, ки аз ҷиҳати маънӣ гӯё ба мисраи аввал ҷандон робитае надорад, валие вусъати ҳамон нуктаи болост. Нуктаест мустақил, ки боз ҳам дар таъқиди ғарази аслий омада, онро аз пояе такмил мебахшад. Ду байти дигар, ки думболаи ин байт омада, валие қофияни тақрор доранд бо ҳамин тарз сохта шудаанд.

Чуноне ки дар боло гуфта омад, ин қабил тозакориҳо дар девони шоир фаровон ба назар мерасанд ва шеъри зайл, ки “Замзамай Анҷум” ном дорад, метавонад фикри моро кувват баҳшад:

Акли ту ҳосили ҳаёт, ишқи ту сирри коинот.  
Пайкари хок ҳуш биё, ин сӯи олами чиҳот.  
Зӯҳраву моҳу муштарӣ аз ту ракиби яклигар,  
Аз пай як нигоҳи ту қашмаши таҷаллиёт.  
Дар раҳи дӯст ҷилваҳост тоза ба тоза нав ба нав,  
Соҳиби шавқу орзу дил надиҳад ба куллиёт.  
Сидку сафост зиндагӣ, нашъу намост зиндагӣ,  
То абад аз азал битоз мулки ҳудост зиндагӣ.  
Шавқи ғазалсароиро руҳсати ҳою ҳӯ билек  
Боз ба ринди мӯҳтасиб бода сабӯ-сабӯ билек.  
Шому Ироку Ҳинду Порс ҳӯ ба набот кардаанд,  
Ҳӯ ба набот кардаро талхии орзӯ билек.  
То ба ями баланди мавҷ маъракае бино кунад,  
Лаззати сайли тундрав бо дили оби ҷӯ билек.  
Марди факир оташ аст, мирию қайсарӣ ҳас аст,  
Фолу фари мулукро ҳарфи баражнае бас аст.<sup>14</sup>

Ҳамчунон ки аз соҳти ин ғазал бармеояд, муаллиф дар иншои он ҳам дар матлаъу васат ва ҳам дар мақтаъ байти ҳамқоғия, яъне

маснавиро истифода бурдааст. Ин шакли шеър қасидаҳоеро ба хотир меорад, ки муаллифонаш маъниҳои зиёде пайдо мекунанд, аммо аз тангии кофия дар монда, кофияи такрорро истифода бурданӣ мешаванд, дар ин маврид шарт ин аст, ки миёни қасида матлаъи тоза оварда, пасон метавонад дар думболаи он байтеро илова намояд, ки кофияш дар тӯли қасида такрор ёфта бошад.<sup>15</sup> Аммо дар ин газал, ки ҳамагӣ аз ҳашт байт иборат аст, гӯё ҳочат ба ин гуна байти гурез ё байти тахаллус нест, ваде муаллиф ин роҳро раво дид, баъд аз он кофияро тағир медиҳад. Ва минбаъд эҷоди шеърро бо ҳамин кофияи нав давом дода ва охири шеърро боз ба ҳамин гуна байти мусанно, ваде бо қофияи нав хусни мақтаъ мебахшад. Гузаштагони мо кӯчонидани маъноро аз як намуди шеър ба намуди дигар адами сирқот ба қалам дода, истифодаи онро ҷоиз шуморидаанд.<sup>16</sup> Аммо истифодаи лавозимоти қасида аз қабили истифодаи байти гурез дар давоми он истифода бурдани қофияи навро дар газалиёти форсӣ дар хотир надорем. Чунонки аз шакту мазмуни ин газал бармеояд аз оғоз то интиҳои он хеле латифу дилчашӣ ва гаррову фасех ва ба қавли муаллифи “Ал-Мӯъзам” Шамси Қайси Розӣ “шеъре бар вазни хушу лафзи ширин ва ибороте матину қавоғие дуруст ва таркибе сахлу маънои латиф”<sup>17</sup> нийҳодааст, ки гумон мекунам дар ғояти накӯист ва ҷоиз аст, ки ин амалро аз навовариву тозакориҳои Иқбол ба қалам дихем.

Чунонки аз гуфтаҳои боло ва омӯзиши эҷодиёти шоири ҷарбзабону накӯгуфтор Муҳаммад Иқболи Лохурӣ бармеояд эҷодиёти ўз ин гуна тозакориҳо сероб аст ва хонандай хушзвӯк метавонад аз мутолиаи куллиёти ў маъниву қаломи дилчашпи зиёдеро пайдо қунад, ки аз гуфтори ҳакимонаву орифонаи ў музайян буда, мувоғики маъниҳои баланд онро ба қалому ибороти хушоянда оро додааст. Ин мувоғикат дар таъби хонанда ангезиши таҳаюли латифро бедор мекунад, ки дар сулуку шеър аз муҳимоти он ба ҳисоб меравад. Ногуфта намонад, ки ин қабил навовариҳо дар дигар шаклҳои шеъре, ки Муҳаммад Иқбол аз он истифода бурдааст, хеле зиёд ба назар мерасад, ваде мо бо муқтазои ҳол ба ин иктифо мекунем ва дар охир ҳаминро афзуданием, ки Иқбол дар

зходи шеър маҳорати комил дошта, аз шонрони ҳамзамонаш низ тақозо мекунад, ки мувофиқи талаби замон амал кунанд ва шаклу мазмунҳои тоза эҷод намоянд. Йиғак як китъаи Иқбол, ки мазмунаш дархӯри мақтаби гузориши мост:

Дамодам нақшаҳои тоза резад,  
Ба як сурат қарори зиндагӣ нест.  
Агар имрӯзи ту тасвири дӯш аст,  
Ба хоки ту шарори зиндагӣ нест.<sup>18</sup>

### АДАБИЁТ

1. Фарҳанги истилоҳоти адабӣштиносӣ. Душанбе, Ирфон, 1966, с.146.
2. Муҳаммад Иқбол. Паёми Машриқ. Д: Ирфон, 1966, с.110.
3. Ҳамин асар, с.143.
4. Мирзоев А.М. Рӯдакӣ. М: Наука, ГВЛ, 1968, с.255.
5. Древнегреческая литературная критика. М.: Наука, 1975, с.242.
6. Шамси Қайси Розӣ. Адавоти шеър ва муқаддамоти шоири. Исфахон. 1348, с.17.
7. Паёми Машриқ., с.84.
8. Садриддин Айнӣ Куллиёт. Д.: Ирфон, 1981, с.287.
9. Ҳасан Амид, Фарҳанги Амид. Техрон, 1344, с. 1087.
10. П. Сулаймонӣ, Д.: Ирфон. 1971, с.18.
11. Паёми Машриқ., с.145.
12. Ҳамин асар, с.163.
13. Муҳаммад Иқбол. Пайғоми Шарқ, Душанбе, 1987, с.160.
14. Ҳамин асар, с.181.
15. Шамсиддин Муҳаммад бинни Қайси Розӣ. Ал-мӯъзам фимаъюри ашъорил Аҷам. Техрон, 1338. С.329.
16. Унсурмаолӣ Кайковус. Насиҳатнома. Д.: Ирфон, 1968, с.109.
17. Шамси Қайси Розӣ. Ал-мӯъзам, с.329.
18. Муҳаммад Иқбол. Садои Машриқ, Душанбе, Дониш, 1978, с.45.

**Байзоеев А.М.**

## **НАЗАРЕ БА МУХИМТАРИН ХУСУСИЯТХОЙ ЛЕКСИКИИ АШЬОРИ ФОРСИИ И҆ҚБОЛ**

Яке аз мухимтарин самтҳои таҳқиқоти забоншиносӣ омӯзишу таҳлили хусусиятҳои забонии осоғӣ гаронбаҳои бузургтарин намояндағони илму адаби форсӣ буда, он дар муайян намудани рушду такомули диаҳронӣ ва синхронии забон, аз як тараф ва нақши олимону адабон ва шоирони алоҳидӣ дар ганӣ соҳтани таркиби лугавии забон, аз тарафи дигар, дорон аҳамияти назаррас аст. То имрӯз ҷанбаҳои гуногуни лугавӣ, услубӣ ва калимасозии бисёр асарҳои ҷудогона ва эҷодиёти шоирону олимони забардасти гузашта аз тарафи мӯҳакқиқони забоншиносии Эрон таҳлилу тадқик шудаанд.<sup>1</sup>

Аллома Муҳаммад И҆қболи Лоҳурӣ (1877-1938) бо осори гаронбаҳои худ дар ганҷинаи илму адаби форсӣ мақоми назаррасеро ишғол мекунад. Ўро на таҳқо чун шоир, балки ҳамчун олим, файласуф ва ҳодими ҷамъияти низ ҷӣ дар қишварҳои форсизабон ва ҷӣ берун аз он хуб мешиносанд. Қобили зикр аст, ки ў ашъори худро ба забонҳои форсӣ ва урду иншо намудааст. Вале ашъори форсии ў (“Асрору румуз”, “Паёми Машриқ”, “Пас ҷӣ бояд кард?”, “Ҷовиднома”, “Забури Аҷам”, “Армутони Ҳичҷоз”) мавқеи хосаero дорост ва қайҳост, ки таваҷҷӯҳи адабиётшиносону пажӯҳишгарони соҳаи фалсафаро ба худ ҷалб намудааст. Роҷеъ ба пахлӯҳои гуногуни эҷодиёти ў то имрӯз аз тарафи олимони қишварҳои гуногун мақолаву рисолаҳои зиёди илмӣ ба табъ расидаанд. Аксари тадқиқоти илмӣ, ки ба эҷодиёти И҆қбол баҳшида шудааст, бештар хусусиятҳои адабӣ ва фалсафӣ дорад. Чунин бузургони сухан, мисли И҆қбол, новобаста ба мазмуну мундариҷаи осор ва тафаккуру ҷаҳонбинӣ худ дар такомулу инкишиofi забон низ нақши

мухиме мебозанд. Аз ин чост, ки осори бехамтои Иқбол аз нуктаи назари забоншиносӣ низ дорои аҳамияти хосе аст. Вале то имрӯз хусусиятҳои забонии осори ў, мавқеи ў дар раванди инкишофи забон, умумияту тафовутҳои ашъори ў ва дигар намояндагони барчастаи назми форсӣ аз лиҳози забон омӯхта нашудаанд.

Бояд гуфт, ки масъалаи омӯзиши хусусиятҳои лексикии осори форсии Иқбол вобаста ба ҳачми ашъор, даврони зиндагӣ, ҷаҳонбинӣ ва хусусиятҳои этникии ватани ў хеле гуногунҷабҳа, доманадор ва васеъ буда, аз доираи як мақолаи ҳачман хурд берун аст. Аммо шиносоии умумӣ бо муҳимтарини онҳо аз аҳамият ҳоли набуда, барои равшан соҳтани паҳлӯҳои ҷудогонаи хусусиятҳои забонии ашъори ў кӯмак мекунад.

Ҳар яке аз қисматҳои ашъори Иқбол вобаста ба мавзӯъ, жанр, усул ва ҳадафи ҳуд низ аз нуктаи назари тарзи баён, мавқеи истеъмоли қалимаву ибораҳои арабӣ, хусусиятҳои фонетикий ва гайра аз ҳамдигар фарқ дорад. Ин ҷо мо меҳоҳем роҷеъ ба муҳимтарин хусусиятҳои лексикии ашъори ў, ки дар асоси қисмаи аввали Куллиёти форсӣ (Асрору румуз) таҳия шудааст, маълумоти муҳтасаре дихем. Мисолҳо аз рӯи қитоби “Куллиёти Иқбол. Форсӣ”, ки соли 1990 дар Лоҳур (Покистон) ба табъ расидааст, оварда мешаванд.<sup>2</sup>

Чанд омили муҳимро зикр кардан мумкин аст, ки ба ақидаи мо барои ташаккули хусусиятҳои лексикии ашъори ў накши муассир бозидааст. Пеш аз ҳама, бояд гуфт, ки ҳуди Муҳаммад Иқбол забони форсӣ (нугти шифоҳӣ)-ро хуб балад набуд. Инро ҷанде аз муҳакқикони осори ў низ қайд кардаанд. Вале Иқбол аз бехтарин донандагони осори сӯханварони назми барчастаи назми форсӣ буд. Ба эҷодиёти ў баландарин намунаҳои назми форсӣ, маҳсусан ашъори Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ ва “Маснавии маънавӣ” -и ў таъсири назарас дорад. Дар баробари ин Иқбол дар сарзамине умр ба сар бурдааст, ки бо вучуди нуғузи муайян доштан забони форсӣ забони расмии давлатӣ будани ҳудро аз даст дода, танҳо дар шакли забони назму наср бокӣ мондааст. Яъне, забони форсӣ чӣ дар замони Иқбол ва чӣ имрӯз дар Покистон дар

шакли классикии худ бокӣ монда, аз бисёр ҳусусиятҳои лексикии давраи муосир орӣ аст. Иниро, пеш аз ҳама, дар фаровонии калимаҳое, ки дар забони форсии муосир ба гурӯҳи архаизмҳо дохил шудаанд ва ё ҳеле кам истеъмол мешаванд, мушоҳида кардан мумкин аст. Калимаҳои гадягар, шероза, ҳужабр, муғ, сахра, кеш, дудмон, таркаш, рев, гусалидан, доваридидан, куништ, пашиз, ёва ва ғайраро ба ин гурӯҳ дохил кардан мумкин аст. Барои мисол истеъмоли калимаҳои ҳужабр (шер) ва пашиз (тангай аз мис сикказада)-ро дар байтҳои зерин меорем:

Тангдил аз рӯзгори қавми ҳеш,

Аз ситамҳои ҳужаброн синареш(саҳ.43).

Ҳешро аз барқи лутфи ғайр сӯҳт,

Бо пашизе моҳи ғайрат фурӯҳт. (Сах.46).

Дар баробари ин Муҳаммад Иқбол аз барҷастарин донаdağони дини ислом ва Қуръон, тарғибари ҳастагинопазири волотарин неъматҳои маънавии он эътироф шудааст. Ҳақ ба ҷониби роҳбари аввалини Покистон Муҳаммад Али Чино аст, ки мегӯяд:

“Марҳум (Иқбол) дар давраи ҳозир ҳубтарин ширехи ислом буд, зоро дар ин замон ҳеч кас исломро ҳубтару беҳтар аз Иқбол дарк накардааст”.<sup>3</sup>

Аз ин чост, ки дар ашъори форсии Иқбол лексикаи арабӣ мақоми хосе дорад ва аз нуктаи назари мавқеъ, микдор ва сифати истеъмоли калимаҳои арабӣ эҷодиёти ў нишбат ба шоирони муосир тафовути хосе дорад. Лексикаи арабии “Асрору-румуз” -и Иқболро шартан ба се гурӯҳ чудо кардан мумкин аст. Гурӯҳи аввалро калимаву ибораҳое ташкил медиҳанд, ки кайҳо ба фонди луғавии забони форсӣ дохил шуда, ҳамчун калимаҳои умумиистеъмолӣ пазируфта шудаанд. Микдори чунин калимаҳо ҳеле зиёд буда, аз ин ҷиҳат ҷадиди Иқбол ва дигар намояндагони адабиёти муосир тафовути ҷиддӣ надорад. Калимаҳои олам, сахар, маҳрам, қатра, барқ, фикр, айш, шӯъла, манзил, эътибор, фурӯғ, мавҷ, назора, лаззат, исроф, химмат, машҳар, урён, қасд, маҳмил ва ғайра аз ин қабиланд.

Гурӯхи дуввум он калимаҳои арабие мебошанд, ки ба услуби баланди бадей ва илмӣ тааллук доранд, маънои онҳо ба намояндагони оддии забон равшан нест ва ба гурӯхи калимаҳои камистеъмол дохил мешаванд. Чунин калимаҳоро ба ин гурӯх дохил кардан мумкин аст: тасриб, рафъат, мусаххар, истикбор, касват, масхур, марғуб, чӯй, таҳзӣ, маъдум, музмар, маҳсуб, мазаллат, маҳсур, тасалсул, мустанир, мөъ, маъбуд, эътисоб, раъшаш., илҳод, таъдуб, маъшар., иҷтиъод ва ф.

Нихоят гурӯхи севвумро калимаву ибороте ташкил медиҳанд, ки бевосита аз оятҳои Куръони шариф иктибос шуда, шарҳу эзоҳ ёфтаанд. Аз лиҳози истеъмоли ибороти характеристи динӣ дошта ва ибороту оятҳои китоби муқаддаси Куръон қисмати “Асрору румуз” аз дигар баҳшҳои осори форсии Иқбол ба куллӣ фарқ меқунад, ки сабаби асосии он ба мазмун, мундариҷаи худи ин қисмат вобаста аст. Ҳатто дар охири ин қисмат оятҳои сурай “Ихлос” ба пуррагӣ ба сифати унвонҳои порҷаҳои шеърӣ оварда шуда, шарҳу эзоҳ ёфтаанд. Табиист, ки чунин ибороти арабӣ аксаран бо мақсади равшан соҳтани фикри шоир, маънидоди онҳо, исботи ҳулосаҳои муаллиф омаданд ва онҳоро ба гурӯҳи калимаҳои иктибосӣ дохил кардан нашояд. Ибораҳою ҷумлаҳои Ат-раҳмони абдӣн”, “лоҳавфун алайхим”, “яҳди мин юрид”, “халл мин мазид”, “ё ҳайю ё қайю”, “сайфун мин саюфуллоҳ”, “наҳну назално”, “раҳматун мин оламин”, “индаҳу ҳусн-ул-маоб” ва гайтаро ба ин гурӯҳ дохил кардан мумкин аст.

Барои намуна як мисол меорем:

Гуфт: “Сайфун мин саюфуллоҳ” гӯ,

Ҳакларастӣ, ҷуз ба роҳи Ҳақ мапӯ. (Сах.123)

Яке аз ҳусусиятҳои дигари лексикии арабӣ дар ашъори Иқбол ба таври фаровон истеъмол шудани шаклҳои ҷамъӣ арабӣ аст. Вазнҳои гуногуни ҷамъбандии арабиро мушоҳида кардан мумкин аст: замоим, асвор, асном, асмо, аъсоб, або, ниам, аслоф, олом, русум, улум, мақосид, афвоч, авқот, анҷум ва гайра. Истеъмоли калимаҳои арабиро бо префикси инкории “ло” низ яке аз ҳусусиятҳои дигари калимаҳои

иктибосии арабӣ ба қалам додан мумкин аст: лоябро, лотасаббу-л-даҳр, лоинтиҳо, лоҳавфун, лотаҳаф, лоило (лоилаҳ), лоянфак, лотуад, лоязол ва гайра.

Мусаллам аст, ки дар назм бо талаботи вазни шеър дароз талаффуз шудани садонокҳои кӯтоҳ тағири овозӣ дар қалимаҳо (афзуда шудан ё ихтисори овозҳо) ҳодисаи маъмулист. Вале кӯтоҳ талаффуз шудани садонокҳои дароз ба нудрат дучор меояд. Дар ашъори Иқбол ҳодисаи кӯтоҳ талаффуз шудани садоноки дарози “и” бештар ба муҳоҳида мерасад. Аз чумла, дар қалимаҳои гулкорӣ, бедорӣ, тезӣ, маҷбурӣ, маъзурӣ, ҳастӣ, соқӣ ин ҷизро пай бурдан мумкин аст:

Гул ба ҷайб оғоқ аз гулкориаш,  
Шаб зи хобаш, рӯз аз бедориаш. (Сах.33)

Тезии дандон туро расво қунад,  
Дидай идрокро аъмо қунад.(сах.47)

Тағири овозӣ дар қалимаҳо, ба таври дигар ҳонда шудани қалимаҳо вобаста ба талаботи вазн ҳеле кам ба муҳоҳида мерасад. Ба шакли “гулситон” ҳонда шудани “гулистан”, “найситон” талаффуз шудани “найистон”, “Хизар” ҳонда шудани “Хизр” ва гайра намунаҳои ин падидай фонетики аст:

Эй ҳунук он ташна, қ- андар офтоб,  
Менаҳоҳад аз Хизар як ҷоми об. (сах.43)

Табиист, ки ҳусусиятҳои лексикии ашъори форсии Иқбол бо нунтаҳои фавқуззикр маҳдуд намешавад. Он доманаи васеътар аз ин ишораҳо дорад. Ономастика дар ашъори ў, маҳсусан, мавқеи ҷолибе дошта, аз беҳтарин мавзӯҳои татқиқотӣ шуда мөтавонад. Маҳорати баланди қалимаофарӣ ва маъноофарӣ ва нақши он дар ғани сохтани фонди луғавии забони форсӣ низ интизори муҳаккиқони худ аст.

#### АДАБИЁТИ МАВРИДИ ИСТИФОДА:

1. Баҳриддинов Д. “Чароги Ҳидоят” Алихана Орзу и его отношение к сов. тадж. языку.-Душанбе, 1981, 17стр. ва гайра

2. Куллиёти Иқбол. Форсий. Лохур, 1990, сах.23-176.
  3. Куллиёти Иқбол. Форсий. Лохур, 1990, сах. 9.

*Ҳабибулло Раҷабов*

## ДУБАЙТИ ДАР ЭЧОДИЁТИ МУҲАММАД ИҚБОЛ

Як бахши мукаммали эчодиёти Муҳаммад Иқбол дубайтиҳои ўмебошад, ки ҳам ба забони форсӣ ва ҳам ба забони урду иншо шудаанд. Дубайтиҳои ба забони форсӣ эчод намудаи шоир тақрибан 550-то ва забони урду эчод намудааш 52-то мебошанд. Дар Куллиёти Иқбол, ки моҳи сентябри соли 1981 ба табъ расидааст, 549 дубайтии шоир оварда шудааст, ки онҳо дар бахшҳои “Лолаи Тур” ва “Армуғони Ҳичзор” шомиланд.<sup>1</sup>

Донишманди тоҷик, шодравон Абдуллоҷон Ғаффоров, ки яке аз муҳакқиони шинохтаи эчодиёти Муҳаммад Иқбол дар Тоҷикистон мебошад, осори форсии адибро бо ҳарфи кирилли ду дафъа бо номҳои “Пайғоми Шарқ”<sup>3</sup> ва “Садои Машриқ”<sup>4</sup> ба табъ расонидааст. Дар пешлафзи ин маҷмӯъаҳо ҳарчанд аз эчодиёти Муҳаммад Иқбол муфассал сухан равад ҳам, доир ба дубайтиҳои адиб хомӯшӣ чой дорад. Дар рисолаи “Муҳаммад Иқбол”<sup>6</sup> низ ин чиз мадди назар шудааст. Иқболшиноси рус Пригарина Н.И.<sup>5</sup> низ дар асарҳои тадқиқотиаш нисбати дубайтиҳои Иқбол ягон боби чудогонае иншо накардааст. Ҳол он ки муҳакқиқони номбурда барои тасдиқи ин ё он ақидаи худ роҷеъ ба фаъолияти адабии Муҳаммад Иқбол чун мисоли боварибахш дубайтиҳои ўро ёдовар мешаванд.

Номгуи асарҳоеро, ки ба Муҳаммад Иқбол бахшида шудаанду он ҷо роҷеъ ба дубайтиҳои адиб муаллифон таваҷҷӯҳ накардаанд, метавонем боз идома диҳем (мо аслан он асарҳоеро дар назар дорем, ки дар собиқ Итиҳоди Шуравӣ ба табъ расидаанд). Ҳадафи мо ҳам таҳлили муфассали

дубайтиҳои Иқбол нест, чунки ҳамми ин мақола имкон намедихад. Мо факат чанд сухане дар ин боб гуфта, таъкид карданӣ ҳастем, ки агар дубайтиҳои аллома таҳлили ҳамаҷонибаи худро ёбанд аз манфиат ҳолӣ наҳоҳад буд.

Дубайтиҳои Муҳаммад Иқбол мисли ҳамаи дигар асарҳои ў, ки нисбати арзишашон ҳеч шубҳае нест, бештар мазмуни фалсафиро дарбар мегиранд. Шоир ишора ба он кардааст, ки худ кӯтоҳу фишурда гуфтан ва дар айни ҳол дар ифодай пурмаънӣ муваффақ шуданро пеша кардааст, ки барои пиёда кардани ин матгаб ду яйти бисёр имкониятдо дорад:

Чи хотат тӯл дода достонро  
Ба ҳарфе гӯям асрори ниҳонро.  
Ҷаҳони хеш бо савдогарон дод,  
Чи донад ломакон қадри маконро (1-1028)

Аллома ин жанри адабиро низ барои ифодай фикру ақидаҳои хеш, ки ифодакунандай мухимтарин масъалаҳои замони шоир будаанд, ҳихоят бомаврид истифода бурдааст:

Худо он миллатеро сарварӣ дод,  
Ки тақдираш ба дasti хеш бинвишт.  
Ба он миллат сару коре надорад,  
Ки дехқонаш барои дигарон қишт. (1-651)

Шоир дар дубайтиҳои худ ба бисёр масъалаҳои музайинундай ҳама гуна паҳлӯҳои зиндагӣ ӯтибор дода, он чи ҳадафи зиндагии пурмаъною комил ҳаст ҳамонро бештар таъкид намудааст. Чун машҳуртарин классикони адабиёти форсу тоҷик дар мавзӯи адаб сухан ронда, онро дар бисоти ҳама гуна инсон аз дониши мукаммал ҳам долотар гузаштааст:

Адаб пирояи нодону доност,  
Хуш, он к-ӯ аз адаб худро биорост.  
Надорам он мусулмонзодаро дӯст,  
Ки дар дониш фузуду аз адаб кост. (1-981)

Иқбол дар бисёр оғрилаҳояш аз чумла дар дубайтиҳояш бузургӣ, нерӯмандӣ ва донишмандии инсонро тасвир намудааст. Шакли зебою дилкаш гирифтани заминро дар меҳнати мӯҷизакоронаи инсон мебинад ва орзуи ҷовидон мондани заминро дорад:

Яке андоза кун суду зиёро,  
Чу ҷаннат ҷовидонӣ кун ҷаҳонро.  
Намебинӣ, ки мо ҳокиниходон,  
Чи ҳуш оростем ин ҳокдонро. (1-9000)

Вақте ки шоир аз зиндагиро хуб донистани худ сухан мегӯяд, вай на танҳо чун як қаҳрамони лирикии маъмулӣ, балки чун донишманди оғоҳ чун шомри ҳассос, чун сарояндаи бемислу монанд худро нишон медиҳад:

Маро аз пардаи соз оғаҳӣ нест,  
Вале донам навои зиндагӣ чист.  
Сурудам он чунон дар шахсорон,  
Гул аз мурғи ҷаман пурсид, ки ин кист? (1-231)

Яке аз ҷиҳатҳои муҳими Муҳаммад Иқбол инсондӯстии ў мебошад, ки онро дар дубайтиҳои шоир низ мешоҳида кардан мукин аст. Вай инсонро сарбаланду соҳибэҳтиром ва доною шарафманд дидан меҳоҳад. Меҳоҳад ҷомеъа аз мардуми нодору бадбаҳт ва зери бори гарони тангдастӣ монда озод бошад:

Қабои зиндагонӣ ҷоқ то кай?  
Чу мӯрон ошён дар ҳоқ то кай?  
Ба парвоз ою шохинӣ биёмӯз,  
Талоши дона дар ҳошок то кай.(1-245)

Муҳаммад Иқбол он чи ба забони урду иншо кардааст, худ онро бо номи Куллиёт Иқбол тартиб дода будааст, ки дар Покистон гаштаю баргашта ҷоп мешавад. Он нусҳаи ин Куллиёт, ки дастраси мост дар шаҳри Лоҳур ҷоп шудааст, вале мутаасифона соли нашри он маълум нест. Ин Куллиёт аз “Бонги даро”, “Боли Ҷабраил”, “Зарби калим” ва “Армуғони Ҳичҷоз” ном асарҳои адиб иборат аст. Дар бахши “Боли

Чабраил” 39 ва дар бахши “Армуғони Ҳичоз” 13 дубайти ба забони урду гирд оварда шудаанд.

Мухаммад Иқбол дар дубайтиҳои ба забони урду эҷод кардаш низ ба мавзӯҳои гуногун даҳолат кардааст. Гоҳе васфи табият (шабнам, чаман, гул, сабза, насими сахар,), гоҳе васфи хирад (окилий, илм, маърифат), гоҳе васфи худӣ (тану рӯҳ, мақоми инсон), гоҳе васфи ишқ ва ғайра, бисёр тоза ва форам менамоянд. Шоир ба ишқ нигоҳи хосе дорад. Ўзанд дубайтии худро чи тавре ба қалам додааст, ки гӯё ба саволи ишқ чист ҷавоб мегуфта бошад. Мавзӯи ишқ чи дар дубайтиҳои ба забони форсӣ ва чи ба забони урду эҷодшуда ҳам аз ҷиҳати шакл ва ҳам аз ҷиҳати мазмун яқ ҳел менамояд. Аз ҷумла дар дубайтии форсӣ:

Ба барги лола рагомезии ишқ,

Ба ҷони мо балоангезии ишқ.

Агар ин ҳокдонро во шикофӣ,

Дарунаш бингарӣ ҳунрезии ишқ.(1-169)

Дар дубайтиҳои урду ба мавзӯи ишқ баҳшидашуда монандиро ба ҳамин гуна дубайтиҳои форсӣ мебинем. Вале бояд илова намуд, ки дубайтиҳои урду боз бо бâъзе ҳусусиятҳои зоҳириашон фарқ мекунад. Барои мисол ду дубайтии ба ишқ баҳшидаро мебинем, ки ҳар қадом бо қалимаҳои қабҳӣ (гоҳе) сар шуда, бо қалимаҳои ишқ анҷом мейбанд. Ишқ аз нигоҳи шоир гоҳе танҳо дар кӯҳу саҳро гаштан, яъне чун Мачнун, гоҳе сӯҳтан, қудрати азим доштан, ҳоси ҳамагон будан, Ҳайбаршикан будааст:

Гаҳе танҳои кӯҳу даман ишқ,

Гаҳе сӯзу суруру анҷуман ишқ.

Гаҳе сармояи меҳробу минбар,

Гаҳе мисли Алӣ Ҳайбаршикан ишқ. (2-70)

Дар дубайтии дуюм ишқ гоҳе овораи бехонумон, гоҳе шоҳи шоҳон Анушервон, гаҳе марди зиреҳпӯши майдон ва гаҳе бечораву бенавою нотавон нишон дода шудааст:

Гаҳе овараю бехонумон ишқ,

Гаҳе шоҳи шоҳон Нӯшервон ишқ,

Гаҳе майдон ҳамеояд зирехпӯш,

Гаҳе урёну бе тегу синон ишқ. (2-70)

Як дубайтии дигар низ шакли ҷолибе дорад. Калимаҳои аввал бо ҳам ҳамкофия шуда омаданд. Ин бар замми он қофияи маъмулие, ки дар ҳар дубайти мебинем:

Чамоли ишқу масти найнавозӣ,

Чалоли ишқу масти бениёзӣ.

Камоли ишқу масти зарфи Ҳайдар,

Заволи ишқу масти ҳарфи Розӣ. (2-68)

Мисле, ки мебинем калимаҳои ҷамол, ҷалол, қамол ва завол дар аввал ҳамкофия шуда омадаанд ин шакл то аждозае содда намояд ҳам қофияи дар аввал омада ба такрори зиёди калимаҳо дар дохил кувваи таъсирбахши дубайтиро афзунтар мегардонад.

Концепсияи худӣ, ки дар эҷодиёти Иқбол мавқеи хос дорад, дар дубайтиҳои ў ҳам дила мешавад. Ҳудиро Иқбол чун воситаи бедорсозии мардум, чун қадршиносии хештан, чун ниғаҳдори бутунни миллат ва мисли инҳо нишон медиҳад:

Дар ин дарёи ту тӯфон ҷаро нест?

Худии ту, эй мусулмон, ҷаро нест?

Ҷаро шиква зи тақдирни ҳудодод?

Шудан тақдир ба он Яздон ҷаро нест? (2.175)

Баъзе дубайтиҳои Муҳаммад Иқбол маълумотҳои ҷолиби диккат медиҳанд, ки аз рӯи онҳо шояд ҷанд масъалаи ба шаҳсияти адиб даҳлдошта ҳал гардад. Чунончи дар яке аз дубайтиҳо ҷунин омадааст, ки нафас хиндӣ, мақоми нағма тозӣ, нигоҳ фарангӣ, табиат ғазнавӣ, қисмат Аёзӣ:

Касе донад маро он найнавозе

Нафас хиндӣ, мақоми нағма тозӣ.

Нигаҳ олудаи андози Афранг,

Табиат Ғазнавӣ, қисмат Аёзӣ. (2.66)

Ҳамин тарик Мухаммад Иқбол дар дубайтиҳояш худро нотакрор, дурандеш, донишманд, инсондӯсту таблиғотчии маданияти ҳалки худ, некойин, носех ва рӯҳбахши очизон нишон додаст.

Ин кисмати эҷодиёти Мухаммад Иқбол дар баробари дигар асарҳои безаволи ў ҳазинаи адабиёти форсӣ ва урдури ғанитар гардонидаанд. Онҳо бо бисёрмаъной, хушоҳангӣ, тозагии мазмун ва таъсирибахш буданашон фарқ намуда, безавол ҳоҳанд монд.

Дар охир бояд илова намоем, ки дар Тоҷикистон баҳши форсии Мухаммад Иқбол васеътар омӯхта шудааст. Вале осори урдуни ў беътибор мондааст. Ҳоло вакти он расидааст., ки аз шароити фароҳам омада хуб истифода бурда, бо осори урдуи аллома ба таври ҷидди эътибор дода шавад ва он мавриди тадқикоти ҳамаҷониба қарор гирад.

#### АДАБИЁТИ ИСТИФОЛАШУДА:

1. Куллиёти Иқбол (форсӣ), нашри чаҳорум, Лоҳур-Ҳайдаробод-Қарочӣ, 1981.
2. Куллиёти Иқбол (урду), Лоҳур, бидуни соли нашр.
3. Мухаммад Иқбол, Пайғоми Шарқ. Мураттиб. А. Ғаффоров. Душанбе, 1987.
4. Мухаммад Иқбол Садои Машриқ. Мураттиб А. Ғаффоров. Душанбе, 1978.
5. Пригарина Н.И. Поэзия Мухаммада Икбала. М. 1972.
6. Ғаффоров А. Мухаммад Иқбол. Душанбе, 1977.
7. Ғаффоров А. Назми форизабони Ҳинду Покистон дар нимаи дуюми асри XIX ва асри XX. Душанбе, 1975.

*Нурмуҳаммад Сафарзода  
Рӯҳшонаи Рашидан*

## **БАНДАГИ ВА ОЗОДИИ ИНСОН АЗ НАЗАРИ АЛЛОМА ИҚБОЛ**

Мухаммад Иқболи Лоҳурӣ шоири намоёни ибтиди асри XX бо ашъори шӯрангезаш Шарқи мазлумро ба ларза оварда, шӯру исён ва рӯҳи мочарочӯёнаи Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ, Ҳофизи малакути ва Саъдии сухангӯро аз нав дар замири Шарқиёни дар зиндони бандагӣ асир афтода зинда кард. Ў ба ҳалқ ҳамчун нерӯи бузурги мағлубнашаванда, қаҳрамони асосӣ ва пешбарандай таърих назар дӯхта, озоду хушбахтона зиндагӣ ба сар бурдани онро орзу мекард:

То кучо ин ҳавфу васвосу ҳарос,  
Андарин кишвар мақоми ҳуд шинос.  
Ин чаман дорад басе шохи баланд,  
Бар нагуншоҳ ошёни ҳуд мабанд.  
Андаруни туст сайли беланоҳ,  
Пуши ў кӯҳи гарон монанди коҳ.(5.309)

Шоир дар муборизаи ҳаёт, яъне озодии истиқлолият курбон шуданро аз таслим шудан ҳазор бор авло медонад ва он - маргро шараф меҳисобад. Ў дар сифати абармардони озодихоҳ чунин менигорад:

Дар ҷаҳон натвон агар мардона зист,  
Ҳамчу мардон ҷон супурдан зиндагист. (6.16)

Иқбол чун Шарқро дар зулмати бандагию ғуломӣ роҳгум мебинад ба газаб омада, дар бораи ғуломӣ ва оғатҳои он ба дод меояд:

Аз ғуломӣ дил бимирад дар бадан,  
Аз ғуломӣ рӯҳ гардад бори тан.

Аз гуломй зарфи пири дар шабоб,  
Аз гуломй шери гоб афканда ноб.  
Аз гуломй базми миллат фард-фард,  
Ину он бо ину он андар набард. (7.172)

Шоир халку миллатхое, ки дар олами беранту бўи гуломий саргум гаштаанд ва инро онҳо аз ихтиёри иродай инсони бетаалук мешуморанд, муқобил баромада, афроди ҳар миллатро ба сарнавиштсозию тақдирсози даъват менамояд:

Ба пои худ мазан занчири тақдир,  
Тахи ин гунбади гардон раҳе ҳаст.  
Агар бовар надори ҳезу дарёб,  
Ки чун по во кунӣ, ҷавлонгаҳе ҳаст. (4.50)

Бандагону гуломпешагонро ҳатто Ҳудо шинохтан намехоҳад. Шоир тақдири инсон, ҳушбахтию бадбахтии онро вобаста ба худи ў медонад:

Ҳудо он миллатеро сарварӣ дод,  
Ки тақдираш ба дасти ҳеш бинвишт.  
Ба он миллат сару коре надорад,  
Ки дехқонаш барои дигарон кишт. (3.96)

Иқбол ҳушбахтии тамоми миллатхоро ҳушрӯзии худ медонад. Ў як-як бо бузургон чун Руми, Толстой, Ленин, Байрон, Мирзо Ғолиб, Гўте, Лок, Конт, Бергсон ба мунозира меҳезад ва гоҳо аз номи онҳо ба ояндагон рӯ оварда, мегўяд:

Эй ҳуш он қавме, ки чони ў тапид,  
Аз гили худ ҳешро боз оғарид.  
Аршиёнро субхи ид он соате,  
Чун шавад бедор ҷашми миллате. (7.185)

Ба андешаи Иқбол сабаби ҷангу чидолҳои ҷомеъа нобаробарихои замон ва бандагию ҳочагиҳои ҳукмрони замон аст. Зимомдорони замон равиши ҷомеъаро тавре сохта, ки барои ҳукмронии онҳо созгор бошад:

Зери гардун одам одамро хурал,  
Миллате бар миллати дигар чарад.  
Чон зи ахли хита сүзад чун сипанд  
Хезад аз дил нолаҳои дардманд. (2.359)

Иқбол чомеъае, ки таҳти идеяҳои Маркс бунёд гардида дар Русия ба музafferият ноил омад, дер напоидани онро дар безаминағии рӯҳонияти он ба дарк гирифта, мегӯяд:

Русро қалбу чигар гардида хун,  
Аз замираш ҳарфи “ло” омад бурун,  
Он низоми қӯҳнаро бар ҳам задаст,  
Тезнеше барраги одам задаст.  
Кардаам андар мақомоташ нигаҳ,  
Лосалотин, локалисо, лоиллаҳ. (2.395)

Ва ё дар бораи пешгоми ин соҳтори навини чомеъадорӣ - Маркс аз нигоҳи амиқу фасехи хикматомез чунин назар менамояд:

Соҳиби сармоя аз насли Халиил,  
Яъне он пайғамбари бе Ҷабраил.  
З-он, ки Ҳақ дар ботини ў музмар аст,  
Қалби ў мӯъмин димогаш кофар аст. (1.116)

Чунин андешаҳои пурхикмату озодихоҳона дар ашъори Иқбол басо зиёд ба ҷашм меҳӯрад. Агар мо бо нияти ҷустуҷӯи ин қабил шеър пораҳои дилангезу исёни ба олами ботини шеъри Иқбол вуруд гардем дар уқёнусе ҳешро дармеёбем, ки мавҷҳои пурисёну бекарораш чун марғони озодихоҳ бо лаппишҳои саркаши он иртиботи ногусастанини баҳодурона дорад. Имрӯз ин уқёнуси ҳудшиносию озодихоҳии Иқбол ба ташналабони озодӣ муждан тӯғонии мустакиялятиро меорад. Мо бо омӯзишу баҳрабардорӣ аз ин ашъори пуршӯри шоир ниҳоди исёни Румӣ, Ҳофиз, Саъдӣ, Ҷомӣ ва дигаронро тафаҳҳус менамоем. Гӯё уқёнуси шеъри Иқболро рӯдҳои соғу беолиши ашъори Румӣ, Ҳофиз, Саъдӣ ва Ҷомӣ шодоб карданд. Аз ҳама бештар аз тору пуди Иқбол замзамаи нолаи найи Мавлавӣ садо медихад. Марҳум Саъид Нафисӣ таъсири

Мавлавиро дар эчдиёти Иқбол ба инобат гирифта менигород: “Нүктас, ки бояд ба он бештар таваҷҷӯх кард, ин аст, ки дар мисни салҳо шоири бузургу кӯчак, ки таклид аз “Маснавӣ” карлаанд ҳеч кас ба андозаи Иқбол ба он наздик нашудааст. На танҳо бисёр аз акоид ва афкори Мавлоноро дар шеъри урдуни худ баён карда, балки дар шеъри форсӣ тоҳе ба андозае ба Мавлоно наздик шуда, ки инро навъе аз зъчоз бояд донист.” (2.305)

Иқбол дар роҳи Мавлавӣ ҳакиқат ба муваффакияти қалон ноил шуда, шўру исёни пири Румиро дар вучуди худ ва дар аспи XX-и Шарқи ислом бедор кард. Шоир ба Румӣ ба услуби тоза пайравӣ мекунад. Ў акоиди фалсафии Румиро ба таври шеър меорояд ва бо номҳои гуногун афкори фалсафии худро иброз дошта, баҳс мекунад. Ин тарзи шайравӣ ва таклид дар назми форсӣ нав аст, балки ин ба услуби асарҳои фалсафӣ хос аст, ки ба таври мунозира акоиди худро баён менамудаанд.

Баҳсу мунозираи ин нобигагони тамалдунни башар ҳам аз якдигар боз фарқиятҳо дорад. Румӣ агар бо дили тоза ба тасаввуф ва ислом назар карда, онро ба замони худ созгор соҳта, “Маснавии Мазнавӣ”-и Мавлавӣ, Ҳаст Куръон дар забони паҳлавӣ”-ро ба вучуд оварда бошад, Иқбол ҳамин ҳадафи Мавлавиро ба таври хоса ва талаботи замони нав бозгӯй намуд. Ў лиғар намехоҳад шарқиён дар зери завлонаҳон гуломӣ тамоми бадбахтию мӯҳточиро аз сарнавишт дониста, бандавор хизмати арабби ҳасудро кунанд. Иқбол дар ин самт танҳо аз номи як қавм не, балки аз номи як қитъаи дунё ба сухан меояд ва меҳоҳад, ки шарқиён дар баробари дигар мардумони олам сарбаланд бошанд:

Даргузар аз чилваҳои ранг-анг,

Хешро дарёб аз тарки Фаранг.

Гар зи макри гарбиён бошӣ ҳабир,

Рӯбахӣ бигзору шерӣ пеша гир.

Чист рӯбоҳӣ? Талоши созу барг,

Шери мавло чӯяд озодию марг. (5.89)

Иқбол пеш аз ҳама худ тачассуми олами рӯҳонияти инсонӣ аст. Дар ин маврид ў ба Шарқи мазлум менигород, ки аз як сӯ бетонагон

затлонаҳои гуломӣ дар пои он барбаста бошад, аз сӯи дигар рӯҳониёни мутаассиб бозори макру фиребро дар ивази имону ислом гарм дошта, суди хешро андар ин бозори ҳариду фурӯш бармедоранд:

Олимон аз илми Қуръон бениёс,  
Сӯфиён дарандагургу мӯдароз.  
Ҳам мусулмонии афрангимаъоб,  
Чашмаи Кавсар бичӯянд аз сароб.  
Бехабар аз сирри динанд ин ҳама,  
Ахли кинанд, ахли кинанд ин ҳама.  
Хайру хубӣ бар ҳавос оӯҷд ҳаром,  
Диддам сидқӯ сафоро дар авом (5.84)

Дар ин самт Иқбол мунозира бо Худо мекунад ва ин гуна исену мунозирааш оҳанги мунозираҳои Носири Ҳисравро ба ёд меорад. Аллома дар назди оғариғор арзе ба миён мегузорад, ки мавҷудоти оғаридаш бо ҳалли бисёр корҳои мушкилписанд имкону идроки хосаро молик аст. Биноан дар мушкилоти пешомада тадбирчӯй менамояд ва ҳалосиву раҳонро месбад:

Ту шаб оғарили, ҷароғ оғаридаам,  
Сағол оғарили, Ҷӯғ оғаридаам.  
Биёбону кӯҳсору роғ оғарили,  
Хиёбону гулзору боғ оғридаам.. (7.102)

Чунин кушодагӯҳову исенкориҳои Иқбол дар миёни ахли таассути Шарқ чандон мақбул наафтод. Абу Сулаймон Аҳмади Панҷбоя мутахаллис бо Фазли, ки сӯфи ва тарғибкунандай ғояҳои ислом буд, Иқболро саҳт сарзаниш карда, мегӯяд:

Бандаро Фиръави ба сомон мекунӣ,  
Бо Худо ласту гиребон мекунӣ.  
Чун ба ҳуд мебинаҳ аз рӯи ҳудӣ,  
Айбро гӯяд ҷамоли маънавӣ. (9.277)

Дар шеъри “Бандагинома” Иқбол сабабгори ҳама бадбахтии инсон ғуломиро дониста, гуфтазаст:

Аз гуломй завки дидоре маҷӯй,  
Аз гуломй чони бедарде маҷӯй.  
Дидаи ў меҳнати дидан набурд,  
Дар ҷаҳон ҳӯрду гарон хобиду мурд. (7.173)

Фазли ин нуктаро шояд дар назар дошта, дар васфи бандагию гуломий чунин ниғоришро алайҳи ақоиди Иқбол пешниҳод мекунад:

Банда шуд аз бандагӣ тобандатар,  
Зиндатар, арзандатар, фарҳундатар.  
Мақсади таҳлики инсон бандагист,  
Бандагӣ сар ҳасту сомон бандагист. (9.277)

Ин ҳама аз кӯтоҳбинӣ нисбати Иқбол ва ақоиди ў хеле зиёд буд. Иқбол меҳост, шарқиёнро дар озодӣ ва мустақилият бинад. Намеҳост бегонагон дар сари ў бадбаҳтиҳо оварда, заминашро тороч намоянд. Биноан таҳ андар таҳи афкори аллома дар вучуди шарқиён дидани нерӯи ҳудӣ, яъне бедории миллӣ қарор мегирад, ки шоир мегӯяд:

Дили бебокро зарғом ранг аст,  
Дили тарсандаро оҳу паланг аст.  
Агар биме надорӣ баҳр саҳрост,  
Агар тарсӣ ба ҳар мавҷаш наҳанг аст (7.75)

Донишманди маъруфи Ҳиндустон Рашид Ахмали Сиддикӣ дар “Паёми Иқбол” ном мақолаи худ менигорад: “Ин асарҳо (“Асрори ҳудӣ” ва “Рамузи бехудӣ”-Н.С., РР.) нафакат ба ҳалқҳои мазлуми Ҳиндустон илҳоми мардонагиву шуҷоат баҳшид, балки таълимоти муҳими фалсафӣ, сиёсӣ ва тарбиявӣ-ахлоқии шоир ба тамоми мардуми ба зери юғи аҷнабиён гирифтгорбудаи қишварҳои Шарқ таъсири бузург расонда, обрӯи ўро чӣ дар Ҳиндустон ва чӣ дар ҳориҷи он хеле баланд бардошт”. (8.1)

Дар ҳакикат, шеъри Иқбол то имрӯз дар тамоми Ҳоварзамин чун машъали озодиву ҳудшиносӣ роҳи миллатхову ҳалқҳоро равшан карда, ба ояндаи дураҳшон ҳидоят месозад.

Хамин тарик, масоили бандагӣ ва озодии инсон - мухимтарин андешаи башардӯстонаи аллома Иқбол буда, накши бочилои ўро дар миёни тамоми ҳалкҳо Шарқу Ғарб маҳбуби ҳамагон медорад. Бад-ин манзур агар як гурӯҳ ўро исёнгари лоиллал дила бошанд, гурӯҳи дигар дар симояш пешвои озодихохонаи ранҷбаронро дарёфтанд. Гурӯҳи саввум бо ҷуръат аз шахсияти ў нубуғи олами рӯҳонии хешро дарёфтаанд. Аз ин рӯ, осори аллома барои ҳудшиносиву ҳамхелписандии инсон пule миёни имрӯзу фардои башарият меистад. Иқбол баъди таҳлили бандагиву озодихоҳиҳо меҳоҳад тамоми мардуми оламро дар ҳалқаи дӯстиву баробарӣ ва ҳусни тафоҳуми яқдигарфаҳмӣ бинад:

Мардумон ҳӯгар ба яқдигар шаванд,  
Суфта дар як ришта чун гавҳар шаванд.  
Дар набарди зиндагӣ ёри ҳаманд,  
Мисли ҳамкорон гирифтори ҳаманд.  
Маҳфили айчум зи ҷазби бо ҳам аст,  
Ҳастии қавқаб зи қавқаб маҳкам аст. (6.99)

Ва ё дар ҷои дигар аз миллату ҳалқият гузашта, ҳама оламро чун фарзандони як волидайн меҳонад:

На афғонему не турку таторем,  
Чаманзодему аз як шоҳсорем.  
Тамизи рангу бӯ бар мо ҳаром аст,  
Ки мо парвардаи як навбаҳорем. (7.213)

#### АДАБИЁТНОМА:

1. Доктор Абдулҳамиди Ирфонӣ. Иқбол аз назари эрониён. - Қарочӣ, 1957.
2. Куллиёти Иқбол (мураттиб Муҳаммад Абдураззоқ), - Ҳайдаробод, 1343.
3. Муҳаммад Иқбол. Армуғони Ҳичоз.-Ҳайдаробод, 1950.
4. Муҳаммад Иқбол. Паёми Машриқ, Лоҳур, 1954.
5. Муҳаммад Иқбол. Човиднома. Лоҳур, 1954.
6. Муҳаммад Иқбол. Асрор ва румуз.-Лакҳнау, 1950.

- маджлиси - москіт тарбия та изъяди ишларни яшет ишларни.
7. Мухамад Икбол. Паёми Машрик. Душанбе, Адиб, 1987.
  8. Рашид Ахмади Сиддики. Паёми Икбол //Суҳайл, нашри Алигарх, январ-апрели 1926.
  9. Сарҳан Хоча Абдурашид. Тазкираи шуарои Панҷоб.- Қарочӣ, 1967.

*Аълохон Афсаҳзод*

## ДАР ВАТАНИ ИҚБОЛ

Аввали мохи ноябри соли 1998 аз номи муншии масъули конгресси сеюми байналмилалии аллома Мухаммад Иқбол ҷаноби доктори Абсор Аҳмад мактубе гирифтам, ки маро ба ин конгресе, ки аз 9 то 11 ноябри соли 1998 дар Донишгоҳи Панҷоби шаҳри Лоҳур барпо мегардад, даъват менамояд. Фишурдаи (тезисҳои) суханрониамро таҳти унвони “Гуфтори Мухаммад Иқбол ва бедории ҷавонони тоҷик” қаблан навишта, ирсол намуда будам. Аммо дар зехнам ёддоштҳои сафари пешинаам, ки баҳори ҳамон сол сурат гирифта буд, аз нав эҳё гардида, пеши назарам омад. Ҳостам, ки ҷанд лаҳзаи онро ба таваҷҷӯҳи хонандагони азизи қадрдон пешкаш намоям.

Моҳи декабри соли 1997 буд. Фонди ҳайрияи Сорос (ИМА) барои корҳои илми озмун эълон кард. Ман, ки чун узви Анҷумани Иқбол барои тавсия додани ҳамкорӣ бо Академияи Иқбол дар Покистон (Лоҳур) омадагӣ медиҳам дар ин озмун ширкат варзиҳам, ва азбаски аз Сафорати Мӯҳтарами Ҷумҳурии Исломии Покистон дар даст даъватнома доштам ҳайати жюрии озмун аз байни довталабони зиёд Грант (ҷоиза)-ро ба барномаи ман ҷоиз лидаанд.

Рӯзи 29 апрел бо роҳи Душанбе - Ҳучанд - Тошканд - Лоҳур ҳудро ба макони матлуб расондам. Ҷавони адабпешаи начиб Иршодулмуҷиб ва ронанда Мухаммад Назир мувоғики телеграммаи котиби сафорати Покистон дар Тоҷикистон ҷаноби Саччод Аҳмад Сихор маро пешвоз гирифтга, бурда дар меҳмонхонаи “Шоҳтоҷ” ҷой кунонданд.

То ба Лоҳур расидан ман дар бораи Покистон, табиат, таъриҳ, тамаддун ва адабиёти он батъзе маълумотҳо доштам. Ҳусусан олимону

адибони он кишвар Шиблии Нўймонӣ (1857-1914), Мухаммад Шафэй, Мухаммад Риёз, Мирзо Ғолиб (1797-1869), Мухаммад Иқбол (1877-1938), Сайд Ансорӣ Наштар (1894-1958), Файз Аҳмади Файзро хуб мешинохтам ва бо осори онҳо ошно будам. Аммо чунонки дар урфият мегӯянд: “Шунидан кай бувад монанди дидан”, ки алҳак росту дуруст будааст. Шабро дар Лоҳур гузарондам.

Субхи 30 апрел аз чой барҳоста, баъди шустушӯ аз пай субҳона шудам. Барои ношто равған, панир, асал, мурғбирён ва чой фармудам. Чойро бо ширу шакар медоданд. Дар тамоми Покистон чойро бо шакар ва шир менӯшидаанд ва баробари сари суфра нишастан як истакон оби сард бо ях меовардаанд. Бо дарҳости супоришиҳанда оби сардро бо нӯшба, ё оби маъданию ях иваз кардан мукин. Нони чаппотӣ, равғанинен ва тунуки мисли нони яҳдиёнро, ки ҳангоми рӯзадориашон меҳӯранд, нав аз пухтгоҳ қанда медиҳанд. Кулли пешхизматон писарҳои ҷавон. Онҳо мувоғики супориши телефонӣ таъому моёъоти ошомиданиро ба номерҳо низ мебаранд.

Сипас машинаи сабукрави Нозими Иқбол Академӣ (раиси Академияи Иқбол) омада маро ба он ҷо бурд. Академияи Иқбол соли 1951 бо мақсади густариши академия ва афкори аллома дар Қарочӣ чун муассисай нимрасмӣ таъсис шуда, соли 1962 он ба муассисай расмие зери назорати бевоситай Раиси Ҷумҳурии Покистон қарор дода шуда, ҳоло он таҳти итоъати вазири омӯзиш мебошад. Фарзанди арҷманди аллома Ҷовид Иқбол ноиби раиси академия ба шумор меравад. Аз ин ҷиҳат қаси масъули корфармои академияро “Нозим” мегуфтаанд. Академияи Иқбол иморати базебе ҳашт ошёнаест, ки дар Айвони Иқбол чой гирифта, сахни мармарфарш бо фаввора, ойинае, ки об дар он сайлон мекунад, қабудизор ва дар таҳхонааш барои 74 мосин ҷои паркинг сохта шудааст. Даромадгоҳро полис посбонӣ мекунад. Ҳиёбони он ҳиёбони бонкҳои идораи рӯзномаҳо, аэроказса ва идораҳои коргузорӣ буда, аз қабати шашуми он қисми зиёди намои Лоҳур, иморатҳои мӯташам ва ҷанд ҷорбоғи мусаффоро дидан мумкин аст.

Роҳбарияти академия, корманди илмиву техникӣ, китобхона ва ҷои истироҳати омадаҳо дар ошёнаи шашум чой гирифтаанд. Мо бо лифти тезгард ба ошёнаи шашум баромадем. Низоми академия профессор Муҳаммад Сухайл Умар он ҷо набуд. Вай дар кучое ҷаласа доштааст. Маро мӯъовини ў доктори фалсафа, профессор Вахид Аҳтар Ишрат истиқбол намуд. Баробари дар курсиҳои мулойим нишастан ба ман як ласта қитоб, аз ҷумла қулиётҳои форсӣ ва урдуи Иқбол, тазкираи шуъарони форсии нақши Кашмир, ҷанд қитоб роҷеъ ба аллома Иқбол аз ҷумла асари 4-ҷилди ҷонварони шоъир Човид “Зиндарӯд” ва амсоли инҳоро тӯхфа карда, гуфт, ки ба ҳар ҷизе, ки ниёз дошта бошад, бифармояд, иҷро мекунем. Баъд ҷой, қаҳва, нӯшоба, оби хунук ва ширу шакар фармуд. Оварданд, нӯшидем. Таъом фармуд, оварданд, хӯрдем. Нӯшоқҳоро дар худи ҳамон ҷо тайёр мекунанд, сардашро аз яҳчол мегиранд. Таъомро аз ресторан оварданд. Доктор Ишрат марди 58-сола. Аммо сарсафед. Ба форсӣ каме оҳиста сухан меронад. Донишманд, сӯҳбаторо ва меҳрубон. Он ҷо доктори фалсафа Аҳмад Човид низ ҳузур дошт, ки маро гоибона мешиноҳтааст. Камсужан. Ваље ниҳоят бо камоли мантиқ сухан меронад.

Соатҳои 13 ё 13.30 устод Мухаммад Сухайл Умар ба дафтари хизматаш омада, бо мо воҳӯй карда, пушти мизи кориаш нишаст. Дар тарафи дasti чап аз ҷониби мо ва пушташ ҷевонҳои пурӣ китоб. Китоб аксар аз ҳаёту гуфтор ва сабки Иқбол ба урду, форсӣ, инглисӣ ва арабӣ. Ҷанд кардон китоб дар рӯи фарш. Яхчол ҳам дар тарафи чап. Дар девори тарафи дasti рост нақшай дорой ва ҳарчи он. Дар девор бо ҳарфҳои ҷалии настаъниҳ сабт гардидааст. Аз Иқбол, аз “Паёми Машриқ”:

Маэро базм бар сохил, ки он чо,  
Навои зиндагонй нармхез аст.  
Ба дарё ғалту бо мавчаш даровез,  
Ҳәсти ҷовидон андар ситеz аст.

Дар рӯзҳои минбаъда ва мулоқотҳои пасин маълум шуд, ки чаноби Муҳаммад Сухайл Умар, марди 42-сола, доктори фалсафа, мавзӯи кориаш роҷеъ ба вахдати вучуди Ибн-ал-Алабӣ, забони кориаш арабӣ

забони форсиро низ ба дараҷаи аъло мединад, урду ва инглисӣ забонҳои модарӣ ва таҳсилаш. Яъне ба ин ҷаҳор забон метавонад, ки доди сӯланро дихад. Вай аслан инсони бисёр муаддаб, шариф ва босафо. Агар Шумо акси ҳазрати Исои Масехро, ки ба шаҳри Кудс равон аст, дила бошад, гӯё он ҷо Муҳаммад Суҳайл Умар таъсир шудааст. Ҳамон қаду боло, ҳамон ҷеҳраву ораз, ҳамон ришу сиблат ва ҳамон либос, ҳамон викору тамкин, бар изофа чӣ қадар самимӣ, мухаррик, гӯё ва пӯё. Вай шаҳсан шаҳси ашрофзода. Аз авлоди таъсискунандай силсилай ироғонии Шоҳчалий, ки қариб ним ҳазор сол боз дар Ҳинд, Ифриқия ва Ӯрупою Амрико окоиди ин силсиларо густариш додааст, ки ҳадафаш зӯҳд дар дунё ва рӯй овардан ба Ҳудо буд. Пайравони ин тарисиат мусулмонон ва яхудио насрониро баробар ба Ҳак даъват мекарданд ва ба ҷабборону салотини замони худ эътибор намедоданд.

МО ҳамроҳ барномаи яқхафтаниаро соҳтем. Ӯ маро ва ҳадафи ташрифамро ба кормандони Академия ошно кард. Ҷаноби Ишрат қитобхонаи академияро нишон дод, ки тамоми осори Иқбол ба забонҳои дунё ва тадқиқотҳо пиромуни эҷодиёти ў он ҷо гирд оварда шудаанд. Аз СССР-и собиқ факат ду рисолаи Н.И.Пригарина ва ду брошюраи А.Faффоров мавҷуд буду ҳалос. Дигар 7 ҳазор қитоб ба забонҳои олам. Қитобҳои феҳрист, энциклопедия, қомусҳо ва лугатҳои арабӣ, форсӣ, урду, инглисӣ, испанӣ, олмонӣ ва ғайра низ гузонта шудаанд, ки ҳоҳишмандон озодона истифода карда метавонад. Мувоғики гуғти роҳбарони Академияи Иқбол асарҳои зиёди Муҳаммад Иқбол ба Ҷакарта, Жанон, Олмон, Инглистон, Миср, Туркия, Сурیя, Амрико ва кишварҳои дигар мачҷонӣ фиристода шудаанд, ки эҳтиёҷмандон аз онҳо баҳра баранд. Соли 1985 асари пурарзиши Ҷонид Иқбол дар ҷаҳор ҷилд ба форсӣ тарҷума шуда, тавассути сафорати мӯҳтарами Покистон дар Эрон байни донишгоҳҳо пахн карда шудааст.

Кори бисёр начибе, ки Академияи Иқбол соли 1984 ба роҳ мондааст, таъсиси “Ҳалқаи Иқбол” мебошад, ки мақсадаш расонидани паёми Иқбол ва кӯшишҳои вай барои аҳли олам аст.

Мехостам, ки чанд ҳарфи инглисиро ёд бигираам. Китобчай “Муховзраи инглисӣ-тоҷикиӣ-русиӣ-форсӣ”-и Шаҳобова дар дастам буд. Роҳбаладам Иршодулмуҷиб ба он хеле мароқ зохир кард. Ба ў бахшидам.

1 май. Рӯзи истироҳат. Рӯзи ҳамbastагии меҳнаткашони олам. Рӯзи ҷаҳонни кору коргар. Сахар барвакт мардум ҷамъ шуда, митинг оростанд ва парешон шуда рафтанд.

Маълум мешавад, ки тамоми шаҳри Лоҳур, ки беш аз 7 миллион ҷамъият дорад ва бо қалби Покистон маъруф аст, бо ному ёди аллома Муhammad Иқбол нағас мекашад, менозад ва меболад. Айвони Иқбол, шоҳроҳи Иқбол, хиёбони Иқбол, ошёни Иқбол, базми Иқбол, музеуми Иқбол, кӯи Иқбол, мазори Иқбол ва гайра. Чун 1 май рӯзи ҷумъа ва таътил буд, Иршодулмуҷиб бо мошина омад, ки маро ба зиёрати масокини муқаддаси Лоҳур барад. Ҳамроҳ баромадем. Аввал ба манзили Иқбол рафтем, ки аз соли 1922 то 1935 шоъири бузург он ҷо зист кардааст. Алҳол он филиали музси бостоншиносӣ. Сарвари манзили Иқбол марди 60-сола Ғулом Раббонӣ китобҳо, кати хоб па бастаи бузурги мачаллан солҳон гузаштаи “Иқбол-ревю”-ро бо муҳаббат ба мо нишон дода, ҷанд лаҳзакон ҷолиби ҳаёти ўро ба мо накл кард. Вай бо ҷунон мамнуният изкор кард, ки аллома “Ҷовиднома” ва “Мусоғир”-ро дар ҳамин ҷо оғардааст. Маълум шуд, ки Академияи Иқбол ҳар сол мураттаб се мачалла мебаровардааст: “Иқболиёт”, ки дар моҳҳои январ ва июн ба урду, “Иқбол-ревю”, ки моҳҳои апрел ва октябр ба инглисӣ, ҳамчунин “Иқболиёти форсӣ”, ки дар моҳҳои апрел ва ноябрин ҳар сол нашр шуда, бозёфтҳо ва таҳқиқотҳои навро фаро мегиранд. Ҳавлии хеле вассеъ ва иморати ҷандин утқодор, ки як дарахти бор ва як дарахти бед шукуҳи саҳни ҳавлии он аст, аз муҳити зисти аллома дар он солҳо дарак мелиҳанд. Дар ҳамин ҷо ў соҳти давлатиеро орзу карда буд, ки шаҳрвандонаш бигӯянд: “Кас дар ин ҷо сойилу маҳрум нест, -Абдумавло ҳокиму маҳкум нест”. Бо як ҷаҳон таъассуроти амиқ аз ин ҷо ба “Ҷовидномаҳон” хостем, ки биравем. Гуфтаанд, ки он ҷо имрӯз таътил аст. Барои зиёратроҳи мазори Иқболро пеш гирифтем. Он дар назди кальъаи Лоҳур наздикии мунори “Истиқлоли Покистон” ҷой гирифтааст.

Оромгохи Аллома дар масчиди Подшохӣ дар ихотаи иморатҳои пуршукӯҳ басе хоккорона менамояд. Кафшҳоро кашида ба дари он наздик мешавем. “Инна мин-аш-шеъра ла хикматин ва инна мин-ал-баен ла сехрин”, яъне “Ба дурустӣ, ки шеър аз хикмат аст ва баен аз сеҳр”. Ин аввалин навиштачоте буд, ки ба чашм меҳӯрӣ. Навиштаи дигар дар девор:

На афгрнему на турку таторем,

Чаманзодему аз як шохсорем.

Тамизи рангу бӯ бар мо ҳаром аст,

Ки мо парвардаи як наҷбаҳорем.

Мо дар тарафи машрики мадғани аллома рӯ ба мағриб истода, оятеро аз Куръони мачид тиловат карда, савобашро ба рӯҳи пурфутӯҳи ў баҳшидем. Фарши мазорро бо қолинҳои зебо ороста буданд. Боз 5 қолни рӯйкор нағирифта дар гӯшае таҳ карда мондагӣ буд. Иршодулмуҷиб гуфт, ки он вактҳо Ҳинд мустамлика буд, ин сангӣ мармарӣ шаффофи сафедро, ки болои қабр аст, дар вакташ аз Афғонистон фиристодаанд. Сангнавишти рӯи он ҷунин буд: “Хувал ғафур-ур-раҳим. Шоъир ва файласуфи Шарқ доктор Муҳаммад Иқбол, ки роҳи саъӣ ва амали рӯҳи исломро ба ҳамгинон рӯшан соҳта ва аз ин рӯ мазҳари қабули аълоҳазрат Муҳаммад Нодиршоҳи Ғозӣ ва миллиати афғон воқеъ шуд. Дар санаи 1294 қамарӣ таваллуд шуд ва ба санаи 1357 вафот ёфт”. Мо ҳоки қабри алломаро ба чашм молида, дакиқае ҷанд аз наздикӣ ба рӯҳи поки ин инсони муборизи роҳи Ҳақ ва мунодии озодии Шарҳ лаззат ва ҳаловат мебурдем. То ин замон ҳанӯз ман сармасту мадҳуш аз шароби васл бо рӯҳи аллома Муҳаммад Иқбол будам. Инак ба ҳуд омадам ва акнун оқилона номаи мазорро меомӯзам. Сақфу деворҳои даруни бино саршор аз гуфтори хуби Иқбол дар ситоиши бузургии инсон, ваддати ашёи ҳастӣ, васфи қудрати беинтиҳои оғаридагори бузург. Дар даромадгоҳ ҷунин навишта сабт шудааст: “Марқади мунаvvari ҳаким мулуммат аллома Муҳаммад Иқбол (р.ҳ.), валодат дар 3 зилқадаи санаи 1294 ҳ. (9 нувамбри санаи 1877 исавӣ), вафот 12 сафари санаи 1357 ҳ. (21 апрели санаи 1938 исавӣ)”. Дар ҳолати нимкайф аз оромгохи ҳазрати аллома

бадар шудем ва мадхушона ба мошини худ нишастем. Соъат аз 12 гузашта буд.

Кўчаҳои Лоҳур ҳолати ачибе дорад. Дар роҳ қоъидаву русум, сару либос ва василаҳои рафтуюи ҳазор солро мебинед, ки одамон дар либоси қарнҳои гуногун мулаббас рафтуюи мекунанд. Васоити наклиёт ҳам ёдгоре аз ҳар асрү замон. Ҳарапобаву аспаробаву ҳару асп, дучарха, мотолеру мотоциклетҳо, мошинаҳои маркаҳои навтарин ва автобусҳои дуошёна. Дар паси бисёр мошинҳо меҳонем: “Аллоҳ”, “Мухаммад”, “Ё Али”, “Бисмиллоҳ”, “Алмадад, ё аллоҳ” ва амсоли инҳо. Дар миёнҳои роҳ ба форсӣ сабт аст: “Чашми мо равшан, дили мо шод”. Кўчаву хиёбонҳоро давр мезадему мушохидаҳои чандрӯзи худро хаёлан аз зехн мегузарондам ва бо мушохидаҳои имрӯза қиёс мекардам. Имрӯз ман бисёр ба қиёфаи мардум ва тарзи рафтори онҳо дар кўчаю хиёбонҳо нигаристам. Маълум мешавад, ки аксари кулии мардуми Покистон, Ҳиндгуласл, сиёҳчурда, ағлаб миёнқад, фарбехпайкар, сиёҳмӯ, бинибузург ҳастанд. Дар кўчаҳо гадою талбандаҳои шилқин ҳам бисёр буданд. Мардони ниҳоят ришдароз, мўйҳои сарашон хеле дарозу парешон ҳам вомехўрданд. Қарив 98 фоиз (98 дар сади) одамон дар либоси милли мегарданд. Занҳо пероҳани каме аз зону поёни аз ду тараф чобукдор, почомаҳои хеле васеъ, шарфи дарози гўшаҳояш аз миён поёнтар партофта, баъзехо рўмол дар сар доранд. Даствона, нигин (ангуштарӣ), гўшвораҳои хурд, баъзан дар як гўш дуто дар ду сўроҳ, нигинча дар бинӣ зебу ороиши онҳост. Аммо каси дандони тиллодорро надидам. Дар ин қиёфа занҳои тоҷик монанд нестанд. Ағлаби мардон низ либоси милли мепўшанд. Чун моҳи май - фасли гармо буд, аксарияти кул бо пероҳани сафеди то соки по дароз ва изори болояш васеъу нӯташ танг мегаштанд. Рангҳои бўр кабудча ва қаҳвай низ вомехўрад. Камзулчаи беостини сиёҳранг гоҳе илова мешавад. Токияш гулдӯзии пешаш чок ва кулоҳчай сафеди монанди кулоҳи Қоъиди Аъзам ҷаноби Мухаммад Али Чиноҳ низ онҳоро зеб медиҳад. Аммо агар мардҳо либоси урупой пўшанд, хеле олуфта менамоянд ва шабехи мардони тоҷик мегарданд.

Қарибихои намози пешин ба масчиди Алии Ҳучвирий омадем. Он чо ҳар рӯзи чумъа 30-40 ҳазор салоттузор намоз меҳондааст. Зоирини зиёди зану мард низ он чо буданд. Гӯё масчид дар қабати дуввум ҷойгир аст. Мазори Алии Ҳучвирий низ дар ҳамон ошёнаи дуввум дар рӯ ба рӯи он ҳӯҷраи бунёдгузори фирмасияти Муънииддини Ҷишти. Зоирон ҳар ду мазорро бӯсакунон зиёрат мекунанд. Касе аз назоратчиён аз афташ каси ғайрипокистонӣ ва ҳориҷӣ будани маро фахмид, ки омада аз байнан изтиҳом аз ман пурсид: Муслим? Посух додам: Алҳамду лиллоҳ! Иршодулмуҷиб ба урду ба он нозир аз Тоҷикистон будан ва ба Академияи ИҶБОЛ омаданамро гуфт. Бо садои “аҳсан” як қулоҳи бӯриёро ба сари ман гузошта, ду ғалҷонбари аз ғулҳои син-сурҳи аргувонӣ ба тозагӣ бофташударо ба гарданам овехта, як ҳавуч ҳаббаи ҳушбӯи хиндуиро ба ҷайбам анҷоҳт. Росташро гӯjam, ман ба шаҳсияти Абдулҳасан Алии ибни Усмон Ҷуллобии Ҳучвирий Фазнавӣ (ваф. 465 ҳичрӣ, мусовӣ ба 1071) ақоиди ў ва асарап “Қафш-ул-маҳҷуб” то андозае ошно будам. Лекин аслан бо Шибҳӯоррои Ҳинд робита доштан ва дар Лоҳур ҳоҳ шуданро намедонистам. Ҳамчунин намедонистам, ки мазори Ҳучвирий дар Лоҳур зиёратгоҳ аст. Онро Дото Гаҷбахш мегӯянд. Баъд аз ҷанд гӯз сарпарасти хонаи фарҳанги Эрон дар Лоҳур ҷаноби оқои Бетаксир нашри наవи “Қащф-ул-маҳҷуб” (Бо кӯшиши М. Тасбехӣ, Исломобод, 1995)-ро бароям тӯхфа кард, ки ҷандин шаб онро мутолиъа доштам. Ба назарам, дар ҳоки Покистон аз бузургони ирфон аз Алии Ҳучвирий муқаддастар касро намешиносанд ва эътироф надоранд. Бинобар ҳамин месароянд:

Сайиди Ҳучвирий - маҳдуми умам,  
Марқади ў пири Санҷарро Ҳарам.  
Ҳоки Панҷоб аз дами ў зинда гашт,  
Субҳи мо аз ҳаҷри ў тобанд гашт.

Аз мазори Алии Ҳучвирий мо ба зиёрати макбараи шоҳ Ҷаҳонгир, мадғини завҷаи ў Нурҷаҳонбегим ва макбараҳо дар Боги Диљкушо, ки алҳақ дилкушост, ҷойгир будаанд. Боги Диљкушо милки Нурҷаҳонбегим будааст. Вале акнун қабри худи Нурҷаҳонбегим беруни девори кунуни

бог мондааст. Дараhtonи азимчуссаи хоси Хинд Манг, Сафеда, пипл, шохбулут ба вижда дарахти баргад, ки азимтарин шачари Шибхкорра буда, онро будоихо мукаддас мешуморад. бисёр боғҳои Лохурро зеб медиҳанд. Чунин дараhtonро факат обу хоки Покистону Хинд мепарварад, ки ин ашҷор ба ин сарзамиҳо хосияти асрорангез мебахшанд. Буттагулҳо ва гулҳои соғ зеби дигари ин сарзамин аст. Лоҳур бошад, дар воқеъ боғшаҳри ҳакикист.

Макбараҳои Ҷаҳонгир дар вакташ (соли 1617) хеле мӯҳташам сохта шуда, байдан рӯ ба ҳаробӣ оварда, соли 1889 аз нав тармим карда шудааст. Мадғани Осафхону Нурҷаҳонбегим ҳам гӯё бехисоб мондаанд. Аз шукӯҳу таровати аввалиаш факат бузургии деворҳои нимвайона шаҳодат медиҳанд. Бидуни ихтиёр байти Урфии Шерозӣ ба ёд омад:

Аз нақшу нигори дару девори шикаста,

Осор падид аст санодиди Аҷамро.

Масҷидҳои вазирхон (1634), Марворид (1645), Тиллокорӣ (1753), шоҳ ё подшоҳӣ ҳар қадом бо азamat ва шукӯҳи худ ҷашми қасро мебарад. Дар масҷиди подшоҳӣ Қуръонест, ки “Тиллои Қуръони пок” номида шуда, бо тавассути Қорӣ Ато Мухаммад дар варакҳои матоъи абрешим андозааш 50 ба 70 сантиметр шуда, аз болояш бо нахи тиллоин баҳиядӯзи шуда, тамоми Қуръон дар сӣ мӯжалад анҷом пазирафтааст.

Рӯзи 2 май маро ба ориентал коллеч, яъне факултаи ховаршиносии Университети Панҷоб бурданд, ки соли 1870 бо шӯъбаҳои арабӣ, форсӣ, турки ва урду таъсис гардида будааст. Раиси курсии форсӣ доктор Асғар Офтоб, раиси курсии Иқболиёт профессор Сайид акрами Икром, профессор Тахсин Фироқӣ ва дигарон моро пешвоз гирифтанд.

Устод Офтоб марди доно, сӯҳбаторо ва шоъир будааст. Сӯҳбат хеле ҷӯшид. Ҳангоми сӯҳбат маълум шуд, ки доктор Офтоб аслан аз аҳли Мўлтон будааст. Ман гуфтам, ки номи мўлтонро ҳанӯз аз қӯдакӣ шунидаам. Бо номи Мўлтон қиссаҳои ачибу гарibe маро дар ёдҳост. Доктор Офтоб бо танз роҷеъ ба Мўлтону мўлтониён қисса кард. Аз ҷумла гуфт, ки дар байнӣ мардум ин щеър машҳур аст:

Чор чиз аст тӯҳфаи мўлтониён:

Гарду гармо, гадову гўрситон.

Касе аз хозирон гуфт, ки байти дигар хам вирди забонҳост:

Мўлтони мо ба чаннати аъло баробар аст,

Охиста по бинех, ки малак сачда мекунад.

Ин сўхбатро касе намехост. ки тарқ гўяд. Чанд муъаллима ва донишчў низ ҳузур доштанд. Онҳо китобҳои худ “Иқбол ва Кашмир”, “Иқбол дар роҳи Мавлавӣ”, “Танбех-ул-Ғофилин”-и Сирочиддин Алиҳони Орзу, як ласта шеърҳои худ ва боз чанд китоби дигарро тӯхфаам карданд. Ба ақидаи ин устодон касе то форсиро надонад, наметавонад ва ҳак надорад, ки мутахассиси забону адабиёти урду бишавад. Ба гуфти устод Иром форсӣ забони шеъру илм, забони дин, забони идоравӣ, дарборӣ ва сиёсӣ буд, тамоми уламои мо (яъне покистониҳо - А.А.) ба форсӣ менавиштанд ва ба ин ифтихор мекарданд. Иқбол забони форсиро дар меҳани мо ҷовидонӣ гардонд:

Агарчи зодаи Ҳиндам, фурӯғи ҷаҳми ман аст

Зи ҳоки поки Бухорову Қобулу Табрез.

Иқболшиноӣ дар Покистон чуз бо ёд гирифтани забони форсӣ гайримумкин аст.

Ман изҳор кардам, ки форсие, ки Иқбол мегӯяд ва дар Покистон мешиносанд, ин пеш аз ҳама забони тоҷикий ва урғу одатҳое, ки покистониҳо, хоса лоҳуриҳо қабул кардаанд, урғу одати мардуми Бухорову Самарқанд аст. Маълум аст, ки аксарияти кулии покистониҳо мавзеъҳои Эрону Афғонистон ва Тоҷикистон, ҳатто Туркманистону Ӯзарбойҷон ва Ўзбекистонро дуруст намедонад ва аз ҳам ташхис намедиханд. Ба пиндори онҳо кириллик на ҳат, балки забони мост. Устод Офтоб аз ман хост, ки роҷеъ ба тоҷикон, дар кучо воқеъ гардидани Бухорову Самарқанд, Марву Боку, Нишопурӯ Ганҷа ва Балху Ҳирот лекция ҳонам. Пазируфам.

5 май соли 1998 ҳамроҳи доктор Ишрат ба зиёрати “Ҷовидонманзил” рафтем. Ин иморатро соли 1935 ҳокими Лоҳур хос барои шоъири бузург соҳта будааст. Он дорои 10-12 ҳӯҷра буда, акнун мезеи Иқбол аст. Он ҷо тамоми ашё, ҷизу ҷора, либосҳо, гарданбанду

чанд айнак, китобҳо ва дахҳо суратҳои нодири аллома ва ёрону дўстони ўғирд оварда шудааст. Ҳучраҳои кор, истироҳат, барои ахли хона чудо-чудо. Тъомоҳгоҳ низ алоҳида, ду-се саҷҷодаи Мухаммад Иқболов низ он чо маҳфуз аст. Марги Иқболов соъатҳои 4-у 5 дакика дар субҳи баҳорон рӯҳ дода будааст, ки соъати девории манзили ўро ҳамон вакт ҳомӯш карда монда будаанд, он то имрӯз дар девор овезон аст. Дар рӯи ҳавли барои хотираи мулоқоти Қоъиди азам ҳазрати Чиноҳ (1876-1948) манорае кад афроҳтааст. Роҷеъ ба саргузашти рӯзи оҳирини зиндагии Иқболов аз рӯи ёддоштҳои Ҷовид Иқболов ман дар мачаллаи “Дайри муғон” (Панҷекат) чоп кунондам.

9 май мо чанд нафар устод - Мухаммад Суҳайл Умар, Вахид Аҳтар Ишрат, профессор Таҳсин Фироқӣ, рассом Аслам Камол, Рафғоъуддин Ҳошимӣ, муаррихи исломшинос Мухаммад Акрам Чагатой ба зодгоҳи Мухаммад Иқболов шаҳри Сиёлкӯт, кам аз Лоҳур дар масофаи 125 км ҷойгир аст, рафтем. Он чо манзили падари Иқболов сӯфӣ Нурмуҳаммад, кате, ки дар болои он шоъири бузург ба дунё омадааст, китобхона, масҷиду мактаб, мадғани падару модар ва ҳоҳару бародари алломаро зиёрат кардем, бо режими кориаш, бисоти ҳонаводааш мандар - ибодатгоҳи хиндуҳо ошно шудем. Ҳамчунин дар ресторани бародарони Чагатой зиёфатро ҳӯрдем, мазороти бузургони Сиёлкӯтро зиёрат кардему бегоҳӣ дар соъати 20-21 ба Лоҳур баргаштем. Фақат ду байт аз навиштаҳои девори мазори олимӣ бузурги ислом файласуфи машҳур Абдулҳакими Сиёлкӯти (асри XV)-ро навишта гирифта будаам, яке:

Хаёлоти хаёли бас азим аст,

Барои ҳалли ў Абдулҳаким аст.

Дигаре:

Як замонӣ сӯҳбате бо авлиё

Бехтар аз садсола тоъят бе риё.

Дар Сиёлкӯт ман мушоҳида кардам, ки ахли он шаҳр ба замшҳарии бузурги дигарашон Файз Аҳмади Файз (1911-1984), ки муборизи ҳастагинопазири озодии Покистон ва сулҳи пойдори байни ҳалкҳо буд, низ арзи азим қоил буда, ҷойҳои таҳсили ўро бо навиштаҳоти

хотиравӣ мумтоз гардонда, дар китоби Муъиниддин Ақил “Покистони ғазал” (Қарочӣ, 1977) асарҳои ў “Накши фарёдӣ”, “Дасти сабо”, “Дасти таҳти санг”, “Зиндагинома” ва ғайраҳо таҳлил шуда, баҳои баланд гирифтаанд.

Рӯзи 12 май, соли 1998 ман ба ҷаноби устод Муҳаммад Сухайл Умар изҳор кардам, ки меҳоҳам Куллиётҳои форсӣ ва урдуи Мирзо Фолибро ба даст биёрам. Вай бо ман ёвари худ Сайид Қайсар Махмудшоҳро ҳамроҳ карда, ба ронандааш Муҳаммад Назир фармуд, ки моро ба “Мачлиси тараккӣ-адаб” борад. Он ҷо мумкин аст, ки китобҳои меҳостагиамро пайдо кард. Мо ба он муассиса рафтем. Дар пушти дар навишта шуда буд: “Нозими аъло Аҳмад Надим Қосимӣ”. Ман ба ҷашмони худ бовар накардам, зеро ин ном бароям аз ибтидои солҳо шастум шинос буд. Аҳмад Надим Қосимӣ (ба талаффузи панҷобии Қасмӣ) соли 1916 таваллуд шуда, бо шеъру ҳикояҳои дар мавзӯъҳои иҷтимоӣ, зидди истисмор навиштаи худ ном бароварда, соли 1949 ҳангоми дар Лоҳур таъсис гардидани Иттиҳодияи нависандагони таракқипарвари Покистон ба ҳайси котиби генералии он интихоб шуда буд. Вақте роҳбаланд маро ба ў муъаррифи намуд ва ман гуфтам, ки дер боз ўро гоибона чун нависандай мубориз, озодиҳоҳ ва истиқлолиятчӯ мешиносам, дар қаъри ҷашмони ў оташаки мамнуният медураҳшид. Ба ў ҳабар додам, ки ҳанӯз соли 1956 дар Тоҷикистон дар китоби “Ҳикояҳои хинди ҷаҳонӣ” ҳикояи “Абрҳо кай ғун мешаванд” интишор ёфта буд, ки мо ҳондаем. Сипас маҷмӯъаҳои русии ба ман ошно “Золотая печатка”, (М., 1958) ва “Багряные цветы” (М., 1966)-ро вай аз ғаладони мизи кориаш бароварда нишон дод. Ман боз ба ў ҳабар додам, ки китоби ҳикояҳои ў “Лавҳи ҳатнависӣ” низ ҳанӯз соли 1965 ба тоҷики ҳам тарҷума шуда буд.

Тоҷикистониён аз ҳикояҳои маҷмӯъаҳои ў “Тапиши дил”, “Қатраи борон”, “Дашти вафо”, “Чароҳат”, ҳикояҳои “Ассалому алайкум”, “Сипоҳлисар”, “Масҳараబоз”, “Дузд” ва ғайра огоҳанд. Афсӯс, ки ман иғлисӣ ва урдуро намедонистам ва ў бо забонҳои медонистагии ман ошно набуд. Як ҳонуми зебои покистонӣ, ки ёвари ҷаноби Қасмӣ буд.

моро тарчимонӣ мекард. Ман гуфтам: “Чи илоч ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ бехтар аст”. Ин сухан ба он марди фозил хеле писанд афтод. “Мачлиси тараққӣ-адаб” нашириёт буда, китобҳои чоп мекардигиашро хуб мефурӯҳтааст. Ман ба нархи 200 рупия ду кулиёти Фолиб (урду ва форсӣ), “Ишораи қаломи Иқбол” ва “Иқбол-ситораи баланди Шарқ”-ро харидам. Пирамарди равшанзамир Аҳмад Нодил Касмӣ адресу телефонҳояшро навишта ба ман дод ва таклиф кард, ки меҳмони ў шавам. Басе шодмону ҳуррам аз ҳам чудо шудем. Дар мӯҳлати як моҳе, ки дар Покистон будам, бо даҳҳо мардони илму адаб воҳӯрда, дар ҳонаи бисёриҳо меҳмон шудам, бо садҳо одамон”: оддӣ мулоқотҳо оростам ва ба он имонам қавӣ гардид, ки Лоҳур дар ҳакиқат яке аз марказҳои тамаддуни ҳалқи тоҷик будааст. Боғҳо, иморатҳо, мусиқӣ ва асбобҳои ғинойи Покистон аз синтези эҷоди тоҷикон ва покистониҳо пайдо гардидсааст.

12-V-1998 бо раҳномоии устоди забону адаби форсии Донишгоҳи Панҷоб оғои Муъин Низомӣ аз қатъаи Лоҳур дидан кардем. Ин қатъа бо вусъати худ дар қишварҳое, ки то ба ҳол ман дидам, ҳамто надорад. Он дар Асри XVII соҳта шудааст. Ана боғи ҷои ҷамъомали шуъаро ва мусобикаҳои адабӣ. Каме дурттар иморате, ки аз он ё дар он омадаҳо ва рафтаҳо ба зери назорат гирифта мешуданд. Боз каме дурунтар девони ом ва шаҳнишин, баъд давлатхонаи хосу ом, ойнахона, хобгоҳи Шоҳиҷаҳон, ки ойнахона мегуфтанд. Шишмаҳал (шиш-ойна). Мақоми тафреҳ ва базмҳо. Дар ҳамаи деворҳо дар вакташ дуру марҷон, забарҷад, лаъъл ва ҷавоҳироти дигар қасб карда буданд. Ҳар девор ва иморати он аз анъанаҳои меъмории Самарқанду Ҳинд таркиб ёфтааст. Соиб шояд азamatу шукӯҳи онро дила гуфта буд, ки оқибат он ҳароб мегардад.

Нишаста бар сари айвони шоҳу ҷуғзе, гуфт:

Ҳароб мешавад ин қасри зарнигор охир.

Шоҳиҷаҳон ҳамаи ин боигариро гузошту бо як кафанд ба гӯр рафт. Соли 1765 сикҳо Лоҳурро забт карда, қасрҳоро горат намуда, ҷавоҳироти онро қанда ба Амритсар бурда, маъбадҳои хиндии худро ба он ҷавоҳирот оро додаанд, ки инак он ғанавот дар он ҷо низ нест.

Покистонихо хеле бохунаранд. Дар кӯчаю бозор, фурӯшгоҳҳои назди музумҳо, корхонаҳои ҳунармандӣ, экспонати музей ва намоишгоҳҳо дила мешавад, ки покистонихо дар ҳунарҳои канҷакорӣ ва ҳакокӣ дар чӯбу фулузот, кулолгарӣ, чинисозӣ, мисгарӣ, заргарӣ, хотамкорӣ, қолибоғӣ, накқошӣ, рассомӣ, гулдӯзӣ, мӯҷассамасозӣ, ҳайкалтарошӣ, ҳаттотӣ, ҳушнависӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ хеле моҳир буда, дар эҷодиёти ҳуд унсурҳои ҳунари ҳалки ҳудро бо асосҳои хиндӣ тобишҳои мусулмонӣ ва аҷзои эронӣ хеле дилрабо оmezish медиҳанд. Ин ҳусусият дар меъморӣ, мусикӣ ва театри онҳо, ки таҷрибаи Урупоиро низ таҷассум мегардонад, ошкоро ба мушоҳида мерасад. Ман ин ҳунарҳои покистонихоро дар намоиши асарҳои накқошии оқои Шаҳнавоз Зайдӣ, ки 18 май маро ба тамошои он ба саллераяи ҳунари устод Аллоҳбахш бурда, таблуҳои накқошӣ, нигораҳо, портретҳои ашҳоси маъруф, занҳои зеборо дар тасвири мӯқалами ўнишон доданд, дар тасвири суратҳои Аслам Камол аз рӯи зиндагӣ ва осори Муҳаммад Иқбол, экспонатҳои музееи Лоҳур ки нозими он ҷаноби Аъзам Раҳмонӣ моро ба тамошои онҳо таклиф кард ва дӯкону фурӯшгоҳҳо мушоҳида кардам.

Мехмонхонаи "Шоҳтоҷ" дар маркази шаҳри Лоҳур қад афрохтааст. Дар ин кӯча боз ҷандин меҳмонсароҳои дигар, ду китотеатр, фурӯшгоҳҳои зиёд ва устоҳонаи мосинсозкунӣ мавҷуд аст, ки тақрибан масофаи дарозиаш қариб як км-ро ташкил мекунад. Дар ҳар ҷое, ки имкон дорад, дар атрофи роҳ одамон меҳобанд. Онҳоро дила шаҳрвандони Лоҳур бо шӯҳӣ мегӯянд, ки дидед, Покистон кишварест, ки масъалаи манзилро ҳал кардааст?

МО рӯзҳои гуногун парки Шаломарбобоғро, ки зиёда аз 300 сол боз бо 452 фавворааш дар се бахш (Фараҳбахш, Файзбахш) ба одамон фараҳу файз мебахшад, боғи Чиноҳ, музей ва амсори инро тамошо кардем. Лоҳуриҳо гурӯҳ-гурӯҳ бâъди собыати 19.<sup>00</sup> ба боғҳои историҳат рафта, аксар рӯи сабзаҳо нишаста, гоҳе дар ресторанҳо бо нӯшбаю яхмос ва таъомҳои сабук истироҳат мекунанд. Ман бо ҳамроҳии Тахсин Фироқӣ ва устод Ҷаъфар Балуч борҳо сайри боғҳо кардем ва боре ба зиёрати макбараи

шоъираи точик Зебуннисо (ваф. 1669) рафтем, ки дар вакташ оромгохи мўхташаму мучалюе лоики духтари шоҳ соҳта буданд. Аммо хозир он холати харобе дошту пешашро устохонаи тунукасозӣ гирифта буд. Дар сари кабри Зебуниссо байти ўро хондам:

Китобхонаи олам варак-варак чустам,  
Хати ту дидаму гуфтам, ки муддаъо ин чост!

Махз барои зиёрати оромгохи қоъиди аъзам Мухаммад Алӣ Чиноҳ ман ба Қарочӣ рафтам. Гуфтанд, ки он шаҳр-бандари аз ҳама ҷанубии Покистон буда, беш аз 16 милён сокин доштааст. Дар ҳонаи сарватманд Имтиёз Алӣ Сиддиқӣ, ки падараши аслан буҳорӣ буда, ҳанӯз дар қарни гузашта ҳангоми Осиёи Миёнаро забту истило кардани русҳо ба Ҳинд хичрат карда будааст, рӯзҳои 14-17 май қарор гирифтам. Завҷаи ў Ситорабиӣ ва фарзандонаш Ҳайдаръалию Сабила ва Зайнъали гӯ табори ман буданд. Дар тӯли чаҳор шабонарӯз он қадар маро меҳмондорӣ карданд, ки факат боъиси сипосгузорӣ шуда метавонад. Бегоҳ дар съоятҳои 1900 ба зиёрати оромгохи ҳазрати Чиноҳ рафтем. Мазори ў дар баландӣ ҷой гирифта, аз ҷаҳор сӯ кафшҳоро қашида, ба тавофи гӯ расидан мумкин аст. Ба гайр аз ин мо ҷойҳои диданбоб, соҳилҳои баҳр, бандар ва бозорҳои онро тамошо кардем. Бо додарони ў, хешу табори занаш ошно шудем. Ситорабиӣ, ки аслан ўро Ситораҷабин ном карда буданд, зани хеле пазанда ва меҳмондӯст буда, тайёр кардани таъомҳои буҳорӣ, қанду курс, баҳусус ҳалвоҳои буҳороиро хеле дӯст медорад. Рӯзе ман ва консули Тоҷикистон Сайвалиев Умаралӣ ва қосули тоҷоратӣ Ҳочиев Солехҷонро бо аҳли авлоди ҳуд зиёfat дод. Олуфтаву танноз буд ва гулгул мешукуфт. 21 май дар Лоҳур маро профессор Вахид Курайшӣ, ки қаблан сарпарасти Академия буд ва соли гузашта дар ҷашни 120-солагии Иқбол ба Душанбе омада буд, ба ҳонааш даъват кард. Китоберо аз таълифоти ҳуд ба ман баҳшид. Марди нихоят пурдон, сӯҳбароро ва фурӯтанд будааст ин пирамарди дунёдида. Рӯзи сешанбеи 26 май. Ман пагоҳ бояд ба Ватан баргардам. Рӯзона ҷанд нафар аз дӯстони лоҳурӣ омада, хеле сӯҳбат карда, шеър ҳонда, китобхояшонро тақдим карда, рафтанд. Бегоҳ оғои Тахсин Фирокӣ ва устод Ҷаъфар Балуҷ бидуни

огохонидан омаланду маро ба боги Чинох бурданд. Рёй курсихои пастак дар фазои күшод болои сабзаҳо нишастем. Аз ресторани “Гулшан” таъом оварданд. Сӯҳбат аз он мерафт, ки дигар аз ҳам чудо мешавем. Оғои Балуч аз ҷумла гуфт:

Чун азми сафар кардию рафтӣ зи бари мо,  
Бастӣ камари хешу шикастӣ камари мо.

Таҳсин Фирокӣ, ки васлгари дилҳост, гуфт:

Зи рафтани ту ман аз умр бенасиб шудам,  
Сафар ту кардию ман дар ватан ғарib шудам.

Ман гуфтам, ки аз Покистон бо сарвати гарон ба Ватан бармегардам. Бехтарин сарвate, ки чун армуғон бо ҳуд ба Тоҷикистон мебарам, ёди одамони нек, мухабbat, самимиyат ва одамгарии онҳост.

Ба ҳӯтел баргаштем, фурсате чанд ҳомӯш нишастем, ҳамдигарро ба оғӯш қашидем, гуфтем: Миёни тоҷикону покистониҳо ҳаймаҳо чудо, аммо дилҳо якест. То боздид, худо ҳофиз!

Барои дигар ба Покистон сафар карданам аз ҳакиқат ҳеле дур менамуд. Бале бо даъвати Донишгоҳи Панҷоб ва ҳиммати ҷаноби Ҳолид Амир Ҳон сафири кабири Покистон дар Чумхурии Тоҷикистон 6 ноябрی соли 1998 ман боз ба Покистон парвоз кардам. Мувофики даъвати котиби кумитаи тадорукоти конгресси сеюми байналмилаллии аллома Муҳаммад Иқбол Абсор Аҳмад бояд дар кори он ширкат варзам. Бо маслиҳати сафири мӯҳтарами покистон ҷаноби Ҳолид Амир Ҳон аввал ба Пишовар рафтам, ки аз кӯдақӣ орзу дидани онро дар дил мепарвардам. Дар Пишовар, ки маркази маъмурии Музофоти Сарҳадии Шимолу Ғарб мебошад, донишгоҳ, музей, бозору дӯконҳо ва фурӯшгоҳҳоро тамошо карда, маҳсус ба дараи Ҳайбар, ки дар ағбаи ба ҳамин ном ҷойгир аст, рафтам. Дини мубини ислом ҳанӯз дар соли 44 ҳичкрии камарӣ (667) аз роҳи Қобулу Ҳайбар нахустин бор ба Синду Панҷоб ва баъд аз панҷоҳ сол аз тарики Балуҷистон ба кишвари нопайдокарони Хинд ба ҳамин роҳ ворид шуда буд. Фотехи шимоли ғарбии Хинд Ғазнавиён низ аз ҳамин дара омада буданд. Аммо ин даъфа забони форсӣ (тоҷики) чун забони дину сиёsat, илму фарҳанг, таблиғи афкори исломӣ фалсафа, қалом,

тасаввуфу ирофон, шеър ва дарбор дохили ин кишвар шуд. Зеро гэзнавиён худ туркнажод бошанд хам, забони фарҳангии онҳо форсӣ (төҷикӣ) буд. Аз ин рӯ ман шавқ доштам, ки он ағба ва он дараро бӯйниам. Дар замоне, ки аз 9 то 14 сола будам падарам амомаи домодии худро ба ман ҳадя карда буданд, ки зимистонҳо баста мегаштам. Он амома шоҳии пистокиранги пишоварӣ буд. Ҳамон вакъто ман меандешидам, ки Пишовар чӣ ҳел шаҳр бошад ва ҷаро аз Ҳинд, маҳз аз Пишовар қабл аз инқилоби Бухоро амомаҳои базебро меоварданд? Дар ҳақиқат он ҷои дидани, бофарҳанг ва адабраппарвар будааст. Мардуми покистонии Пишовар ҳеле муаддаб ва меҳрубон буданд. Вале дар тамоми кӯчаву ҳиёбонҳо ва майдонҳо сарбозҳо ба назар мерасиданд. 8 ноябр ба Лоҳур расидем. Ҷаро ин кишварро Покистон мегуфта бошанд? Ҳанӯз дар солҳои сӣ Идеали ташкили давлати исломӣ дар Шибҳкорра пайдо шуд, ки мемори он аллома Муҳаммад Иқбол буд. Пазируфтани вожаи “Покистон”-ро акнун ба ду маъно шаҳр медиҳанд. Аввал он аз таркиби ҳуруфи музофотҳо ва ҳалиқҳои он гирифта шудааст: “П”-ҳарафи аввали “Панҷоб” “О” (алиф) ҳарфи нахустини “афғон”, ки мардуми асосии Музофоти Сарҳадии Шимоли Ҷарбист, “К” рамзи Кашмир, “С” ибтиди Синд ва “истон” ҷузви охири “Балуҷистон” ва умуман хисачае, ки мачмӯъ ва ё анбӯҳи ҷизеро, дар ин маврид ҷамъулҷамъи мардумонро мефаҳмонад. Дигар, Покистон чун мамлакати қавмҳо ва одамони поку соғдил, тозакору ростқал ва исломӣ маънидод карда мешавад. Аз таъриҳ маълум аст, ки дар бâъзе шаҳрҳои Ҳинд аксар дар асрҳои XII мусулмонҳо ва ҳиндихо дар маҳаллаҳои чудо-чудо зиста, маҳаллаи худро Покистон меномиданд. Ба ҳар ҳол ҳамаи ин мӯчиба ба ҷунин ном сазовор донистани кишвар гардидааст.

Субхи 9 ноябр моро аз барномаи рӯзҳои конгресс огоҳ намуданд. Дар собыати 10 маросими дӯъову фотиха ва гулгузорӣ болои марқади аллома барпо шуд. Шарафи бо ректор сабадгулро рӯи қабри аллома гузоштан насиби ман шуд. Барои ман гуворо ва ҳам шигифтомез он буд, рӯзи мавлуди аллома Муҳаммад Иқбол 9 ноябр бо қарори ҳукumat дар тамоми Покистон рӯзи ид ва истироҳати умумиҳалкӣ ӯзлон гардида аст.

ва тамоми мардум истироҳат мекунанд. Баъд аз зўхр дар толори Донишгоҳи Панҷоб, ки қариб 1200 нафар гунчоиш дошт, конгрес сар шуд. Онро Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон ҷалолатмаоб Муҳаммад Рафиқ Тарор, ки бо губернатори Панҷоб, ҷанд вазир, шаҳрдории Лоҳур, вакилони парламон, Ҷовид Иқбол, ректори университет ва ашҳоси мӯътабар омада буд, ифтитоҳ намуд. Нутқи президент хеле пурмӯҳтаво ва донишмандона буд. Баробари нутқ матни чопии онро ба забони асл ва тарҷумаи инглисӣ ба ҳазирон доданд. Умуман ҳамаи маърӯзахоро дар тарҷума ба забонҳои урду ва инглисӣ ба ахли ҷаласа медоданд. Фақат намояндаи Эрон ва ман ба форсӣ ва тоҷикӣ сухан рондем. Ағлаби мақолаҳое, ки дар конгрес эрод гардидаанд, ба мавзӯҳои Муҳаммад Иқбол ва ислом, афкори исломии Муҳаммад Иқбол, Муҳаммад Иқбол ва бедории афроди Шарқ, эҳёи афкори исломӣ ва нуктаҳои алоҳидаи фалсафаи ў, равобити онҳо ба суроҳои Куръон, аҳодиси набавӣ ва аҳкоми шаръ баҳшида шуда буданд. Ман роҷеъ ба мавзӯи “Аллома Муҳаммад Иқбол ва бедории ҷавонони тоҷик” сухан рондам, ки ҳозирин хуш писандиданд.

Тарзи маҷлисбарии покистониҳо ба ман хеле маъқул шуд. Ду соъат маҷлис меравад, баъд понздаҳ дақика танафус бо сарфи кулчаканду шировар, чой, қаҳва, яхмос ва мева. Таъоми зўхр ва шомро дар боғу тарабҳонаҳои ҳавои кушод ба тарзи шведӣ медоданд. Сӯҳбатҳо озод. Барномаҳои “Каломи Иқбол”, консерту шеърҳонӣ ва ташриф ба базмҳои сухан ва маҷлисҳои илмии берун аз барномаи конгрес дар вактҳои ҳолӣ аз кори конгрес бо тартиб баргузор мегардад.

11 ноябр моро ба боғи губернатори Панҷоб буданд. Ҷалолатмаоб Шоҳид Ҳамид - губернатор қабул кард. Боғи ҳоким аҷаб ҷои пурсафое буд. Ягон 20 га бо зеботарин дараҳтони ҳоси сарзамини Панҷоб, ҳавзу фавораҳои мармарини сафед ва қасри пуршукӯҳ аз мармари сафед, ки онҳоро тамошо кардем. Зиёфат дар саҳни боғ рӯй сабзашо барпо гардид. Аз он ҷо ба консерти “Каломи Иқбол” рафтем, ки шеърҳои аллома ба тарзи декламатсион ва сурудҳои суннатӣ ҳонда мешуданд. Сипас дар Боғи Чиноҳ шаҳрдори сӯҳбат ва зиёфат ташкил кард.

11 ноябр конгрес хеле мӯхташам фарчом пазирифт. Ба ғайр аз ҷалолатмаоб Ҳамид, раиси Донишгоҳи витсе-кансери музофоти Панҷбон ҷаноби профессор, доктор Ҳолид Ҳамид Шайх, ки кори конгресро ҷамъбаст намуданд, намояндағони Ҳиндустон, Эрон, Банглазеш, Туркия, Ўзбекистон ва ман таассуротамонро бо сипосгузорӣ ба ташкилкунандагони он изҳор кардем..

Дар рӯзҳое, ки мо дар Лоҳур будем, ман бо дӯстон ва ёрони қадим Муҳаммад Сухайл Умар, Вахид Аҳтар Ишрат, Таҳсин Фироқӣ, Вахид Курайши, Ҷаъфар Балуч, Асгар Офтоб ва дигарон мулокот карда, аз навигарихо зиндагӣ ва фаъолияти илмиву эҷодиашон оғоҳ гардидам. Ҳама роҷеъ ба рисолаи ман “Камоли Ҳӯҷандӣ - устоди ғазал”, ки қаблан бурда будам, суханҳои нек гуфтанд. Бо шиносҳои нав Муҳаммад Солим Азҳор, профессор Шибли ва бисёре дигарон самимона сӯҳбатҳо оростем. Бисёриҳо осори худашонро ба ман тақдим карданд. Ҳусусан донишҷӯи соли ҷаҳоруми факултаи фалсафа Суғро Садаф - ин дуҳтараки мавзунқомати ҷаҳашму абрӯвон сиёҳ ва мӯйҳояш киргун мачмӯаи ашъори урдуяшро бо соядасташ ба ман тақдим кард, ки ҳовии ғазалҳои рангин ва манзумаҳои дилқаш буда, аз онҳо тароват, зебой, гармӣ ва ҷазабаи Покистон маҳсус мешавад. Аз мутолиъаи мачмӯаи ашъори форсии профессор Аслан Ансорӣ, ки “Чароғи лола дар роҳи фарҳанги исломӣ” номида шуда, аз он як нусха ба ман дод, муноҷотҳо, шеърҳои хитоба, манзумаҳои даҳрошӯб, қитъаҳои хирадпарвар ва ҳикматҳои донишмӯзро фаро мегирад, метавон, як ҷаҳон файз бурд. Мачмӯаи мақолаҳои доктор Оғои Муҳаммад Ямин “Иқбол авр нажоди нав” таҳлилҳои хуб дорад. Муаллифи он, ки марди 74 сола аст, гуфт, ки ҳамроҳи қоъиди азам Муҳаммад Алии Чиноҳ кор карда, бо Абдулғани Мирзоев дӯстӣ доштааст. Китобҳои нашр кардаи “Базми Иқбол” таҳти унвонҳои “Зикри Иқбол”, “Фикри Иқбол”, “Фалсафаи Иқбол”, “Шеъри Иқбол”, “Иқбол мамдӯхи олам”, “Иқбол авр тасаввуф” ҳар қадоме як ҷаҳон мӯъаммоҳи сарbastаро мекушояд. Дар китоби тӯҳфакардаи доктор Рафғоиддин Ҳошимӣ “Иқболиёт кайтин сол” тамоми рисолаву мақолаҳо, ки 1987-1989 дар шакли китоб ва навиштаҳо дар мачалла ва рӯзномаҳо тарҷумаҳо,

накдо чоп шудаанд, гирд оварда шудааст. Алхак кас онро мутолиъа намуда ба ҳаккнияти гуфтаи бузургон мегаравад ва он ҷо, ки устод Маликшӯаро Бахор гуфта буд, ки “асри хоссаи Иқбол гашта” ва шоъири миллии Эрон Содик Сармад мефармояд:

Агарҷӣ мард бимирад ба гадиши маҳу сол,

Намурдаасту намирад Мухаммади Иқбол!

Ҳамаи ин таваҷҷехи фалсафаи ҳудӣ мебошад. Маҳз дар асоси ҳамин фалсафа ў ба таъкид мегӯяд:

Киро чӯй, ҷаро дар печу тобӣ,

Ки ў пайдост, ту зери никобӣ?

Талоши ў кунӣ, ҷуз ҳуд набинӣ,

Талоши ҳуд кунӣ, ҷуз ў наёби.

Бо дарҳости мистер Ҳолид Амир Ҳон ман “Куллиёти форсии Аллома Муҳаммад Иқбол”-ро бо ҳати кириллик, ки адабиётшиносони тоҷик Шарафнисо Пӯлодова, Алии Муҳаммадӣ, Ҷобулқои Додалишоҳ, Азим Байзоеv ва Музаффари Муҳаммадӣ таҳия намуда буданд (соли 1997), ба академияи Иқбол бурдам. Боз ҷандин китобҳои уламои тоҷикро ба забонҳои тоҷикий ва русӣ бурдам. Лоҳуриҳо нав ҳабар ёфтанд, ки Тоҷикистон кишваре будааст, ки Муҳаммад Иқболи Лоҳуриро чун яке аз шоъирони бузургтарини ҳуд мешиноҳтаанд, дар ин ҷо шеъри форсии ў вирди забонҳо будааст ва ҳар сол озмунҳои Иқболхонӣ гузашта, ў бо мазмунҳои баланди шеъраш ҷузви маънавиёти ҳалки тоҷик қарор гирифтааст. Барномаи симпозиуми соли 1998 - и АУҶТ, ки ман бурда будам, бурхони ин даъво буд.

Забони форсӣ ва тоҷикий, ки айни як ҷиз аст, ба қавли яке аз иқболшиносони машҳури панҷобӣ доктор Сайид Муҳаммад Ақрамшоҳ “Забони форсӣ дар ин ҷо (яъне дар Покистон - А.А.) ҳазор сол ба унвони забони фарҳангӣ, забони идорӣ, дарборӣ ва сиёси ранҷ буда... забони форсӣ қалби мост, забони мост... тамоми уламои мо ба форсӣ менавиштанд ва ифтиҳор мекарданд. Форсӣ ҷузви лоянфаки адаби мо ва зиндагии мост ва ба ҳусус он ки тамоми мероси динӣ ва ирфонӣ ва илми қадимӣ ва адабиёти мо форсӣ будааст. (Мачаллаи “Симои фарҳангии

Лохур", 1998, шумораи 9 с.5). Ислом ва форсӣ бо ҳам ба Шибхкорра ворил шудаанд, аз ин рӯ исломро дар Покистон бе форсӣ тасаввур кардан мумкин нест. Иқболшиноӣ дар Покистон ҷуз бо ёд гирифтани забони форсӣ ғайри мумкин аст. Ба гуфти устод Мухаммад Ақрамшоҳ: "Иқбол забони форсиро дар Шибхкорра ба қадре маҳкам кард, ки заволнопазир шудааст. То қунун шаш-ҳафт ҳазор ҷилд қитоб ба забонҳои мухталиф дар бораи афкор ва ҳунарҳои Иқбол навишта шудааст, дар қитобхонаи Иқбол академӣ мавҷуд аст. Ҳазорон ҷилд қитоб ба забонҳои мухталиф навишта шудааст. Ҳоло ҳеч кас наметавонад афкори Иқболро баррасӣ қунад, ҷуз ин ки ба забони форсӣ ошно бишавад. Касе, ки дар Шарқ ё дар Ғарб меҳоҳад Иқболро мутолаъа ва баррасӣ бикиунад, мачбур аст форсиро то андозае бишносад, бидонад, ёд бигирад, то андешаҳои Иқболро баррасӣ бикиунад" (ҳамон манбаъ, с.6-7). Ҳақ асту рост. Ба ин шаҳодати олими барҷастаи Покистон ба ҷуз он ки форсӣ ва тоҷикӣ як забон аст, ҷизи дигаре илова кард. Мухтасари таассуротамро ман дар гуфтугӯё, ки бо ҳабарнигори мачаллаи "Симои фарҳангии Лохур" (1998, шумораи 10, с. 25-28) баргузор гардида буд, ҳамчунин сафарномае, ки дар мачаллаи "Тоҷикистон" (1999) ба чоп расида, баён карда будам.


Баъд аз Конгреси сеюми байналмилалии аллома Мухаммад Иқбол мо ба Исломобод рафта, симои умумии пойтахти кишвар, нигористони рассомӣ, музеи миллий, боғи миллий ва аз баландӣ масоҷид, биноҳои ҳукumatӣ, қасри президент, қоҳи парламон, коргоҳи сарвазир, иморатҳои суди олий, корпӯсҳои дипломатӣ ва манотики дараҳтзорро тамошо кардем. Ватани Иқбол бароям писанд омад.

## МУНДАРИЧА


<b>Муқаддима.....</b>	<b>3</b>
<b>Холид Амир Ҳон. Фарзанди номбардори Ҳоварзамин.....</b>	<b>7</b>
<b>Расул Ҳодизода. Иқбол ва ҷаҳони имрӯз.....</b>	<b>10</b>
<b>Қурбон Восеъ. Қуввати ҳар миљлат аз ҷамъият аст.....</b>	<b>21</b>
<b>Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаммад Иқбол ва адабиёти Афғонистон.....</b>	<b>30</b>
<b>Амрияздони Алимардон. Муносибати Муҳаммад Иқболи Лохурӣ ба забони форсӣ.....</b>	<b>44</b>
<b>Алии Муҳаммадии Ҳурисонӣ. Ғазали форсии Муҳаммад Иқбол.....</b>	<b>55</b>
<b>Шамсиддини Нуриддин. Иқбол ва Ҷавлоно.....</b>	<b>65</b>
<b>Зиёзода Идебеки Ғозӣ. Маъсаляи озодии инсон дар фалсафаи Муҳаммад Иқбол.....</b>	<b>76</b>
<b>Шарафбону Пўлодова. Иқбол ва Ғарб.....</b>	<b>92</b>
<b>Комил Бекзода. Иқбол ва масъалаи милли.....</b>	<b>102</b>
<b>Маҳмадер Шариф. Навоғариниву тозакорӣ дар ашъори Иқбол.....</b>	<b>108</b>
<b>Байзоев А.М. Назаре ба муҳимтарин ҳусусиятҳои лексикии ашъори форсии Иқбол.....</b>	<b>117</b>
<b>Ҳабибулло Раҷабов. Дубайтӣ дар эҷодиёти Муҳаммад Иқбол.....</b>	<b>123</b>
<b>Нурмуҳаммад Сафарзода ва Рӯҳшонаи Равшан. Бандагӣ ва озодии инсон аз назари аллома Иқбол.....</b>	<b>129</b>
<b>Аълоҳон Афсаҳзод. Дар ватани Иқбол.....</b>	<b>137</b>

## CONTENTS

Preface .....	3
Khalid Amir Khan. Famous Son of the East .....	7
Rasul Hodisoda. Iqbal and the world of today.....	10
Qurban Vose. Might of each Nation is in its society.....	21
Zahir Ahrori. Mohammad Iqbal and Afghan Literature.....	30
Amriyazdon Alimardon. Relation of Muhammad Iqbal and Lahuti with Farsi.....	44
Alii Muhammadii Khorasoni. Farsi Qazals of Muhammad Iqbal.....	55
Shamsiddin Nuriddin. Iqbal and Mavlono Rumi.....	65
Ziyazada Idibek. Human Liberty in Muhammad Iqbal's Philosophy..	76
Sharafbonu Pulotova. Iqbal and the West.....	9 2
Kamil Bekzoda. Iqbal and National Problems.....	102
Mahmadyor Sharif. Innovation in Iqbal's Poetry.....	108
Baizoev A.M. A glimpse at Lexical Peculiarity of Iqbal Persian Poetry.....	117
Habibilla Rajabov. Distich in Iqbal's work.....	123
Nurmuhammad Safarzoda and Rukhshana Raushan. Slavery and Human Liberty in Iqbal's Understanding.....	129
Alokhon Afsahzod. In Iqbal's Homeland.....	137







\*00022859\*

IQBAL ACADEMY PAKISTAN